


ДОНИШГОХИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

Бо хуқуки дастнавис



ВБД: 930.85+94(575.3)

ТКБ: 63.3(2т)

Ш-25

ШАРИФЗОДА ЧАМОЛИДДИН САФОЛ

**МАСОИЛИ МУБРАМИ ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОЧИК
(НИМАИ ДУВУМИ ҲАЗОРАИ П ТО МЕЛОД – АСРИ IX) ВА
ИНЬИКОСИ ОН ДАР ОСОРИ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН**

АВТОРЕФЕРАТИ

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои таърих аз
рӯйи ихтисоси 07.00.09 – Таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти
таърихӣ

Душанбе – 2025

Диссертатсия дар кафедраи таърихи халқи тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода шудааст.

Мушовири илмӣ:

Шарифов Раҳмоналий Ятимович – доктори илмҳои таърих, профессори кафедраи таърихи дунёи қадим, асрҳои миёна ва бостоншиносии ДМТ.

Муқарризони расмӣ:

Пирумшоев Ҳайдаршо – доктори илмҳои таърих, профессор, узви вобастаи АМИТ, сарходими илмии шуъбаи таърихи қадим, асрҳои миёна ва нави Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши АМИТ.

Ҳақназаров Абдуназар – доктори илмҳои таърих, профессори кафедраи таърихи халқи тоҷики Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ.

Раҳимов Набиҷон – доктори илмҳои таърих, профессори кафедраи археология, этнография ва диншиносии Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи Б. Фафурӯров.

Муассисаи пешбар:

Донишгоҳи давлатии Ҷохтар ба номи Носири Ҳусрав.


Ҳимоя рӯзи 25 июни соли 2025, соати 13:30 дар ҷаласаи Шурои диссертационии 6D КОА-024 барои ҳимояи диссертатсияҳо оид ба дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос, ки дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17) амал мекунад, баргузор мегардад.

Суроғ: Умаров А.Қ. abdullo1189@mail.tj (тел: 981-05-98-89).

Бо мазмуни диссертатсия дар Китобхонаи марказии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17) ва дар сомонаи расмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (<https://tnu.tj/>) шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «__» соли 2025 тавзъе шудааст.

Котиби илмии Шурои диссертационӣ,
номзади илмҳои таърих



Умаров А.Қ.

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Дар раванди бархӯрди тамаддунҳо ва манофеи қудратҳои ҷаҳонӣ, ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва арзишҳои миллӣ дар ҳар кишвар ба сатҳи иқтидори тафаккури неруҳои зеҳнӣ марбут аст. Миллати тамаддунофари тоҷик дар заминай шинохти таҷрибаи таърихии ниёкон ва тафаккури созанда барои ҳифзи арзишҳои миллӣ ҳадафмандона қадам меғузорад. Омӯзиш ва таҳқиқи масъалаҳои мубрами таърихи аҳди бостон ва асримиёнагии ҳалқи тоҷик далели матраҳи муаммоҳоест, ки барои ҷомеаи муосир зарур мебошад. Махсусан, омӯзиш ва таҳқиқи ин марҳалаи муҳимми таърихӣ ба мо имкон медиҳад, ки муқобили ҳар гуна таҳдидҳои ғоявӣ мубориза барем.

Марҳалаи таҳқиқишиаванд аз ҷониби муҳаққиқони хориҷӣ ва ватаниӣ сад сол инҷониб мавриди омузишу баррасӣ қарор дошта, вале дастовардҳои муосири илм имкон медиҳад, ки саҳифаҳои аз назар дур монда рӯшан гардад. Баъзе олимон осори худро зери таъсири идеологияҳои муҳталиф навиштаанд, ки бо мурури замон арзиши илмиашон коста шудааст. Бинобар ин, имрӯз зарурати омӯзиши амиқи осори бо таваҷҷӯҳ ба воқеяни таърихӣ ва ҳифзи манфиатҳои миллии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пеш омадааст, ки рӯи чоп омадаанд. Бо сабаби он, ки мазмуну муҳтавои осори таърихии Эмомалӣ Раҳмон аз аҳди ташаккули ақвоми ориёй то замони Сомониёнро фаро мегирад, доираи пажуҳиши илмии мавзӯъ фарогири марҳалаи зикрёфтai таърихӣ аст. Эмомалӣ Раҳмон бо таваҷҷӯҳ ба ҳассосияти таъсири таърихи аҳди бостон ва асрҳои миёна дар сарнавишти ниёкони мо ба омӯзишу баррасии ин марҳалаи таърихӣ рӯ оварданд. Ҳарчанд, осори Эмомалӣ Раҳмон тамоми масъалаҳои таърихи аҳди бостон ва ибтидои асрҳои миёнаи тоҷиконро фарогир набошад ҳам, вале масъалаҳои муҳим дар он инъикос гардидаанд. Аз ҷониби Эмомалӣ Раҳмон доир ба ин марҳалаи таърихӣ панҷ асари бунёдӣ рӯй нашр омад, ки арзиши баланди илмӣ доранд [5; 11; 12; 18; 21].

Баррасии моҳияти матолиби осори Эмомалӣ Раҳмон дар қиёс бо дигар таҳқиқоти илмӣ арзиши рисолаи илмиро боз ҳам зиёд менамояд. Мубрамии омӯзишу пажуҳиши осори мазкур дар доираи рисолаи докторӣ бо чунин нуктаҳо асоснок мешавад:

Якум, масъалаҳои мубрами таърихи ақвоми ориёй мавриди пажуҳишу баррасӣ қарор гирифт. Махсусан, баррасии масоили ақвоми ориёй дар Осиёи Марказӣ, монанди хостгоҳ, асли баромад ва таркиби этникӣ, муҳочирати ориёихо, шуғл, қаламрави сукунат, меросбарони ориёихо, умумият ва тафовути зисти қавмҳои ориёй бар асоси таҳқиқоти бостоншиносӣ, мадорики забоншиносӣ, ҳамчунин ҷойгоҳи ориёихо дар тамаддуни ҷаҳонӣ; таҳлилу баррасии эътиқод ва оинҳои динии ориёихо ба монандӣ меҳрпастӣ ва зурвония, таъсири ин афкоро дар дигар минтаҳаҳо, муштаракоти адёни бостонии ориёихо бо мардумони ҳамсоя, таъсири дину оини ориёихо бар афкори дигар ақвом;

Дувум, таҳқиқу баррасии масъалаи давлатдории сулолаҳои ориёй дар мисоли Ҳахоманишиён, Порт ва Кушониён. Дар осори Эмомалӣ Раҳмон раванди зухур ва таҳқими оини давлатдории ориёихои ғарбӣ ва шарқӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Ӯ дар радифи дигар марҳалаҳои давлатдории ниёкони тоҷикон доир ба се империяи ҷаҳонии ориёихо – Ҳахоманишиён, Порт ва Кушониён бо таваҷҷуҳ ба мавқеъ ва нақши онҳо дар тамаддуни башарӣ андешаҳои худро баён намудааст. Маҳз дар замони вучуди ин се империя фарҳангӣ тамаддунофари ниёкони мо аз лиҳози таъсир бар расму оини дигар ақвом шуҳрат ёфт;

Савум, таҳлилу баррасии нақши давлатҳои Сосониёну Ҳайтолиён дар таърихи тоҷикон ва тамаддуни башарӣ. Эмомалӣ Раҳмон дар асоси манобеъи таърихӣ доир ба шаҳараи Сосониёну Ҳайтолиён, мансубияти онҳо ба ориёихо, низоми давлатдорӣ, фарҳангу тамаддун, худуди ҷуғрофӣ, сиёсати хориҷӣ маълумоти арзишманд пешниҳод намудааст. Махсусан, масъалаи асли баромади Ҳайтолиён, ки хеле вақт инҷониб баҳснок аст, дар осори Ӯ шарҳу тавзех ёфтааст;

Чорум, инъикосу баррасии баъзе вижагиҳои масъалаи истилои араб дар сарзаминҳои тоҷикнишин ва раванди паҳншавии дини ислом дар ин манотик. Маълум аст, ки яке аз марҳалаҳои сарнавшитсози таърихи ниёкони тоҷик ба давраи истилои забткоронаи араб ва паҳншавии дини ислом рост меояд. Эмомалӣ Раҳмон бо таваҷҷуҳ ба вижагиҳои сиёсати забткоронаи арабҳо ва паҳншавии ислом дар сарзаминҳои паҳновари Ҳурӯсуну Мовароуннаҳр паёмади онро дар шароити зуҳӯри ҳаракатҳои озодихоҳона дар минтақа барои мардуми мо хеле барҷаста арзёбӣ менамояд;

Панҷум, таҳлилу баррасии густариши тамаддуни ислом дар Ҳурӯсуну Мовароуннаҳр ва эҳёи рукнҳои фарҳангӣ миллӣ. Муаллиф таъсири неҳзатҳои фикрии ниёкони тоҷик дар қиболи сиёсати золимонаи аксар хулафои араб ба риштаи пажуҳиш қашидაаст. Ҷаҳонӣ, нақши ҳаракати шуубия ва ҷонибдорони он дар эҳёи арзишҳои фарҳангӣ аз ҷониби Эмомалӣ Раҳмон ба таври возех баррасӣ мешавад. Маҳз шуубиҳо буданд, ки афзалияти арзишҳои илму адаби аҳли Аҷамро дар муқобили сиёсати авомғиребонаи аъроб ошкор соҳтанд. Онҳо собит карданд, ки дар густариши фарҳангу тамаддуни исломӣ саҳми ниёкони тоҷикон хеле боризу мондагор аст. Дар радифи ҳаракати озодихоҳона шуубиҳо тавонистанд ба истиқлоли фикрии ниёкони мо замина гузоранд. Ҳамҷунин, дар осори мазкур нақш ва корномаи хонадонҳои маҳаллии Ҳурӯсуну Мовароуннаҳр, монанди Бармакиён, Саҳлиён ва Ковусиён дар пешрафти ҳаракати истиқлолҳоии ниёкони мо инъикос гардидааст;

Шашум, ҷойгоҳи таърихи давлатдории Тоҳириёну Саффориён дар осори Эмомалӣ Раҳмон таҳлилу баррасӣ шудааст. Бо чанд нукта собит шудааст, ки маҳз ба василаи корномаи намояндагони сулолаҳои маҳаллии Ҳурӯсони Бузург, монанди Тоҳириёну Саффориён дар муқобили сиёсати халифаҳои аббосӣ барои ташакқули ҳалқи тоҷик ва истиқлоли миллӣ замина фароҳам гардид. Агар Бармакиёну Саҳлиён дар масири истиқлоли фикрӣ гом бардоштанд, пас Тоҳир ибни Ҳусайн ва Яъқуб ибни Лайс барои татбиқи ин ҳадаф дар Ҳурӯсуну Мовароуннаҳр қадамҳои устувор гузоштаанд;

Ҳафтум, Дар радифи таълифи осори таърихӣ, Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати эҳёи арзишҳои тамаддуни ориёй ва дар ин замина муаррифии тоҷикон ба унвони ҳалқи тамаддунофар дар арсаи ҷаҳонӣ корҳои зиёд анҷом дод. Махсусан, эълони Соли тамаддуни ориёй (2006), мавқеи ҷаҳонӣ қасб кардани Наврӯз, эҳёи ҷашињои Садда, Меҳргон, Тиргон ва ҷашни 5500 – солагии шаҳри бостонии Саразм ва сабти он дар феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО, 2700-солагии Кӯлоб, 3000-солагии Ҳисор, бузургдошти 1310 солагии Абӯҳанифа Имоми Аъзам ва ғайра аз ташаббусҳои созандай Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи муаррифии таъриху тамаддуни мардуми тоҷик аст. Ҷашињои мазкур миллати тоҷикро бо дарки амиқи ҳақиқати гузашта, дар вазъияти таҳаввулоти ихтилофбарангези замон метавонад мардумро дар бистари худшиносӣ, худогоҳӣ ва ҳамбастагии миллӣ нигоҳ дорад.

Дараҷаи коркарди илмии проблемаи мавриди омӯзиш. Ҳарчанд, доир ба дигар самтҳои фаъолияти Эмомалӣ Раҳмон китобу мақолаҳои зиёд нашр шудаанд, аммо дар ҳусуси масъалаи таҳқиқи мо то имрӯз таҳқиқоти махсуси илмӣ анҷом наёфтааст. Баъзе олимон дар китобу мақолаҳои хеш аз саҳми Эмомалӣ Раҳмон дар ҳусуси омӯзишу инъикоси таърихи мардуми тоҷик ёдовар шудаанд, ки баъзе ҳулосаҳои онҳо дар анҷоми ин таҳқиқот судманд буданд.

Дар ин миён осори таърихшиносон, файласуфон, фарҳангшиносон ва сиёsatшиносони кишвар ба монандӣ Р.Я. Шарифов [200; 201; 202; 203], Қ. Расулиён [196], А. Шарифзода [144], З. Акрамӣ [124], Т.М. Гуломов [189], М. Ҳазратқулов [139], А. Сафарилиев [137], Н.С. Муродов [191], Н. Убайдулло [197] доир ба саҳми Эмомалӣ Раҳмон дар пажуҳиши масоили мубрами таърихи аҳди бостон ва ибтидои асрҳои миёнаи ҳалқи тоҷик бисёр арзиши илмӣ доранд.

Профессор Р.Я. Шарифов зимни баррасии саҳми Эмомалӣ Раҳмон дар омӯзиши масоили мубрами таърихи аҳди бостони ҳалқи тоҷик роҷеъ ба масъалаи ҳиндуаврупоихо, давлатдории Мод, муносибатҳои Порт бо Рум ва сиёsatи забткоронаи арабҳо дар сарзамини тоҷикон пажуҳиши арзишманде анҷом додааст [200; 201; 202; 203].

Муаррихи точик К. Расулиён дар осори таҳқиқотии худ бештар ба масъалаҳои ориёшиносӣ – хостгоҳ, асли баромад ва инъикоси ваҳдати ориёихо дар осори таърихии Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷуҳ намудааст. Дар асоси таҳлили ин осори таърихӣ ба чунин хулоса меояд, ки Эмомалӣ Раҳмон дар миёни муҳаққиқони таърихи ақвоми ориёихо бори нахуст унсурҳои тамаддуни онҳоро мавриди омӯзишу таҳлил қарор дод. Ӯ дар хусуси масъалаи хостгоҳ ва муҳоҷирати ақвоми ориёй бар асоси назарияи Эмомалӣ Раҳмон менависад, ки ин ақвом дар охир ҳазораи III ва аввали ҳазораи II то мелод аз сарзамиҳои шимолии Осиёи Марказӣ, Осиёи Шимолу Гарбӣ ва даштҳои Авруосиё ба самти ҷануб муҳоҷират ва дар минтақаҳои имрӯзай Эрон, Ҳинд ва Аврупо сокин шудаанд [196].

Профессор А. Шарифзода дар китоби худ «Эмомалӣ Раҳмонов: Соли тамаддуни ориёй» [144] ба ташаббусҳо ва иқдомҳои Эмомалӣ Раҳмон дар самти эҳёи арзишҳои таърихӣ ва фарҳангии аҷдоди тоҷикон – ориёихо ва таълифи осори илмӣ доир ба ин мавзӯъ таваҷҷуӯҳ зоҳир месозад. Дар робита ба ин таъкид менамояд, ки дар натиҷаи ин ташаббус бори дигар тоҷикон дар ҷаҳон ҳамчун меросбари тамаддуни ориёихо ва бундёгузори яке аз нахустин тамаддунҳои башарӣ эътироф шуданд.

Профессор З. Ақрамӣ ҳангоми таҳия ва пешниҳоди консепсияи нави омӯзиши таърихи ҳалқи тоҷик истифода аз усулу методологияи таҳқиқотии Эмомалӣ Раҳмонро барои муарриҳон ба маврид ва зарур мешуморад. Ба ақидаи Ӯ, консепсияи таҳқиқотии Эмомалӣ Раҳмон айни замон барои ҳифзи арзишҳои таърихии тоҷикон аҳаммияти зиёд дорад [124].

Муҳаққиқи дигари тоҷик Т.М. Ғуломов дар муқаддимаи рисолаи доктории хеш саҳми Эмомалӣ Раҳмонро дар пешафти консепсияи нави омӯзиши таърихи ҳалқи тоҷик дар партави ҳифзи манофеи миллӣ муҳим арзёбӣ менамояд. Ӯ таъкид месозад, ки дар раванди пажуҳиши илмӣ истифода аз консепсияи таърихнигории Эмомалӣ Раҳмон дар айни замон бисёр муҳим ва ба маврид мебошад [189].

Н. Убайдулло ба арзиши маҳсуси консепсияи омӯзиши таърихи аҳди бостони ҳалқи тоҷик дар осори Эмомалӣ Раҳмон таъқид мекунад. Ба ақидаи ў, Эмомалӣ Раҳмон тавассути таълифи осори таърихӣ ва омӯзиши масъалаҳои мубрами таърихи ҳалқи тоҷик, ба консепсияи ҷадиде асос гузошт. Диққати муҳаққиқ бештар ба масъалаҳои таърихи давлатдории ниёкони мардуми тоҷик ва тамаддуни ориёй ҷалб шудааст [197].

Муаррихи тоҷик Н.С. Муродов дар муқаддимаи рисолаи номзадии хеш аз саҳми Эмомалӣ Раҳмон дар таҳлилу баррасӣ ва инъикоси масоили муҳимми таърихи аҳди бостони ҳалқи тоҷик ёдовар мешавад. Маҳсусан, ў саҳми Эмомалӣ Раҳмонро дар омӯзиши адёни бостонии ниёкони тоҷикон – меҳрпарастӣ, зурвония ва зардуштия муҳим арзёбӣ менамояд [191].

Доир ба саҳми Эмомалӣ Раҳмон дар омӯзиши баъзе аз масъалаҳои мубрами таърихи аҳди бостони ҳалқи тоҷик бархе аз муҳаққиқони варзидаи ватаний дар асари «Этногенез ва таърихи этникии ҳалқи тоҷик» [145], ки бо ташаббуси Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон рӯи чоп омад, ибрози андеша намудаанд. Асари мазкур масъалаҳои муҳимми таърихи аҳди бостони тоҷиконро ба таври мушахҳас инъикос менамояд.

Ҳамин тавр, дар осори муҳаққиқон нақши Эмомалӣ Раҳмон дар тадвини консепсияи нав ҷиҳати омӯзиши масоили мубрам, ба монанди пайдоиш ва ташаккули ҳалқи тоҷик, ташаккул ва рушди забони ниёкони тоҷик, рушди фарҳангӣ моддию маънавӣ, ташаккули афкори ҷамъиятӣ мавриди омӯзиш ва инъикос қарор гирифтааст.

Манбаъи асосии диссертатсия осори Эмомалӣ Раҳмонро роҷеъ ба таърихи ҳалқи тоҷик, маҳсусан аҳди бостон ва ибтидои асрҳои миёна фаро мегирад. Бояд гуфт, ки Эмомалӣ Раҳмон дар ин замина пажуҳиши арзишманде анҷом дод, ки дар пешрафти таърихнигории ҳалқи тоҷик таъсири муассир гузоштанд.

Асари якум «Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён» [21] дар чор китоб нашр гардида, дар он масъалаҳои мубрами таърихи ҳалқи тоҷик дар асоси манобеъи таърихӣ баррасӣ шудааст. Дар ин миён масъалаҳое, монанди

тачрибай таърих ва озмоишҳои мактаби истиқлол, асри фарҳанги сулҳ ва ваҳдати инсоният, Эрон ва Тӯрон аз аҳди бостон то рӯзгори мо, густариши оини давлатдорӣ ва тамаддуни ориёй дар аҳди хукумати хонадонҳои ориёй, аз қабили Мод, Ҳахоманишиён, Порт, Кушониён, Сосониён, Ҳайтолиён, муборизаи истиқлолхоҳонаи ниёкони тоҷик ба муқобили юону мақдунихо ва арабҳо, баҳору ҳазони тамаддуни ориёй дар минтақаҳои Осиёи Марказӣ, хилофати исломӣ ва интишори дини ислом дар манотики тоҷикинишин, неҳзатҳои фикрии тоҷикон дар қиболи сиёсати хулафои араб, болоравии нуғузи сиёсии хонадонҳои тоҷик дар хилофат, ва ташкили хукумати Тоҳириёну Саффориён дар Ҳурросону Мовароуннаҳр муҳим арзёбӣ мешаванд.

Асари дигари Эмомалӣ Раҳмон «Нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёй» [18] ба баррасии масъалаҳои таърихи аҳди бостон аз замони ташаккули ақвоми ориёй то фурӯпоши шоҳаншоҳии Сосониён бахшида шудааст. Асари мазкур аз панҷ боб иборат аст ва дар он роҷеъ ба масъалаҳои ташаккули ақвоми ҳиндуаврупой ва ҳиндуориёй, ориёихо дар Осиёи Марказӣ, таъсиси давлатҳои қадими ориёй, вазъи тамаддуни ориёй аз замони шоҳаншоҳии Ҳахоманишӣ то Сосониён, эътиқоду боварҳои ақвоми ҳиндуориёй, оини меҳрпастӣ, зурвония, таълимоти Зардушт ва китоби Авесто маълумоти нодир гирдоварӣ шудааст.

Дар китоби дигар «Ориёихо ва шинохти тамаддуни ориёй» [11] Эмомалӣ Раҳмон зарурати омӯзишу таҳқиқи таърих ва арзишҳои тамаддуни ориёиро шарҳу тавзех медиҳад. Дар он муаллиф бар асоси асноду мадори илмӣ таъкид менамояд, ки ниёкони мардуми тоҷик, яъне ориёҳо дар рушди тамаддуни ҷаҳонӣ мақоми шоистае қасб намуданд.

Асари дигари арзишманди Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат-ҳастии миллат» [5; 6] дар ду ҷилд нашр гардидааст. Дар он муаллиф баъзе масоили забоншиносиро аз замони зисти ақвоми ориёй то шаклгирии забони мусоирӣ тоҷикӣ-форсӣ мавриди омӯзиш қарор додааст. Асари мазкур аз лиҳози мазмуну муҳтаво дар боби омӯзиши забонҳои ниёкони мо арзиши зиёди илмӣ дорад. Дар асар баъзе масъалаҳои ихтилофандези забонҳои бостонӣ ва асримиёнагии

аҷдоди тоҷикон дар асоси манобеъи таърихӣ ба таври хеле мушаххас инъикос мешавад.

Дар китоби «Чехраҳои мондагор» [12] Эмомалӣ Раҳмон доир ба ҳаёт ва фаъолияти сӣ чехраи барҷастаи сиёсӣ ва фарҳангии ҳалқи тоҷик, аз қабили Куруши Кабир, Зардушт, Спитамен, Деваштич, Муқаннаъ ва дигарон маълумот медиҳад. Ҳамчунин, хидмат ва ҷойгоҳи онҳо дар таърихи давлатдорӣ ва афкори истиқлолҳоҳии мо бо далелҳои мұттамади таърихӣ нишон дода шудааст.

Дар ин радиғ, Эмомалӣ Раҳмон дар мақола ва баромадҳои хеш доир ба арзишҳои таърихио фарҳангии ниёкони мардуми тоҷик андешаҳои созанде ibrоz намудааст, ки аз таваҷҷӯҳи хосай ў нисбат ба таърихи аҳди бостон ва асрҳои миёнаи ҳалқи тоҷик хабар медиҳад [2; 3; 13; 14; 16; 17; 24; 25; 26; 27; 28].

Пойгоҳи сарчашмашиносии таҳқиқот. Сарчашмаҳои асосии таҳқиқот асосан осори хаттии таърихӣ ва ҷуғрофиёни форсӣ мебошад. Вобаста ба ин сарчашмаҳои мавриди истифодаро аз рӯи мазмуну муҳтаво метавон ба се гурӯҳ ҷудо намуд:

Ба гурӯҳи аввал осори ҷуғрофиёро шомил намудем. Дар рисола бо мақсади мушаххас намудани қаламрави сукунати ниёкони мардуми тоҷик, аз осори зиёди ҷуғрофиёй, аз қабили «Авесто» [33], «География»-и Страбон [50], «Ҳудуду-л-олам мин-ал-Машриқ-ила-л-Мағриб» [52] (муаллифаш номаълум), «Масолику-л-мамолик»-и Абӯисҳоқ Иброҳими Истахрӣ [32], «Сурату-л-арз»-и Ибни Ҳавқал [43], «Аҳсану-т-тақосим фӣ маърифати-л-ақолим»-и Муҳаммад ибни Аҳмади Мақдисӣ [46], «Муъҷаму-л-булдон»-и Ёқути Ҳамавӣ [40], «Ҷуғрофиё»-и Шихобиддин Абдуллоҳи Хоғӣ [53] (машҳур ба Ҳофизи Абрӯ), «Масолик ва мамолик»-и Ибни Хурдодбех [42], «ал-Булдон»-и Яъқубӣ [35] ва ғайра мавриди истифода қарор гирифт.

Ба гурӯҳи дувум сарчашмаҳое дохил мешаванд, ки ба унвони таърихи умумӣ роҷеъ ба давраи мавриди таҳқиқи мо матолиби хуб доранд. Махсусан, «Таърих»-и Ҳеродот [39], «Таъриху-р-русули ва-л-мулук»-и Муҳаммад Ҷарири Табарӣ [47], «Таърихи Табарӣ»-и Абуалии Балъамӣ [37], «Ал-футух» ва ё

«Китобу-л-футух»-и Мұхаммад ибни Алі ибни Аъсам ал-Куфі [41], «Футуху-л-булдон»-и Аҳмад Яхё ибни Җобири Балозурӣ [36], «Осор-ул-боқия»-и Абурайхон Берунӣ [38], «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ [51], «Равзату-сафо фи сирати-л-анбиёи ва-л-мулук ва-л-хулафо»-и Мирхонд [45] ва ғайра истифода шуданд.

Ба гурӯҳи сеюм сарчашмаҳои таърихи маҳаллӣ доҳил мешаванд, ки роҷеъ ба минтақаҳои таърихи маҳалҳои ҷудогона маълумоти тоза доранд. Осори мазкур дар радифи таърихи як минтақа, доир ба омӯзиши баъзе ҳаводиси Эрону Ҳурросон ва Варорӯд муҳим арзёбӣ мешаванд [48]. Маълумоти ин гуна сарчашмаҳо, маъмулан дар манобеи дигар ба назар намерасанд, ки аз ин ҷиҳат низ аҳаммияти маҳсус доранд.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ. Диссертатсия дар доираи барномаи дурнамои корҳои илмиву таҳқиқотии кафедраи таърихи ҳалқи тоҷики факултети таърихи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода шудааст. Яке аз бандҳои дурнамои корҳои илмиву таҳқиқотии кафедраи мазкур зери унвони «Консепсияи таърихнигории Эмомалӣ Раҳмон» фарогири мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ мебошад.

ТАВСИФИ УМУМИИ КОР

Мақсади таҳқиқот. Мақсади таҳқиқоти мавзуи диссертационӣ омӯзиши амиқу дақиқи масъалаҳои мубрами таърихи аҳди бостон то замони Сомониён бар асоси қиёси осори Эмомалӣ Раҳмон ва таҳқиқоти муҳакқиқони ватанӣ ва хориҷӣ мебошад. Моҳияти асосии таҳқиқи мавзуи мазкур дар он ифода меёбад, ки баъзе масъалаҳои баҳсталаб дар заминаи манғиатҳои миллии мардуми тоҷик рӯшану возех шаванд.

Вазифаҳои таҳқиқот. Бо таҳқиқи мавзӯй баъзе аз масъалаҳои мубрами таърихи аҳди бостон ва ибтидои асрҳои миёнаи ҳалқи тоҷик бо таваҷҷӯҳ аз назари Эмомалӣ Раҳмон дар таърихнигории мусоир возеху рӯшан хоҳад шуд. Бо ин мақсад дар асоси таҳлили осори Эмомалӣ Раҳмон ва манбаъҳои таъриҳӣ муаллиф ичрои вазифаҳои зайлро амри зарурӣ медонад:

- дар асоси таҳлилу баррасии манобеъи таърихӣ ва осори Эмомалӣ Раҳмон рӯшан намудани масъалаи хостгоҳ ва муҳочирати ақвоми ориёй;
- баррасии сатҳи омӯзиши эътиқод ва оинҳои динии ориёихо дар осори Эмомалӣ Раҳмон;
- таҳлилу омӯзиши масъалаи давлатдории сулолаҳои ориёй – Ҳахоманишиён, Порт ва Кушониён аз ҷониби Эмомалӣ Раҳмон;
- баррасии ҷойгоҳи шоҳаншоҳии Сосониён дар таърихи давлатдории ниёкони тоҷик ва аҳаммияти омӯзиши он аз нигоҳи Эмомалӣ Раҳмон;
- таҳлилу баррасии масъалаи мансубияти қавмию этникуи Ҳайтолиён дар асоси қиёси манобеи таърихӣ ва осори Эмомалӣ Раҳмон;
- таҳлили вижагиҳои сиёсати забткоронаи арабҳо дар сарзамини Ҳурисону Мовароуннаҳр ва паёмади он бар асоси муқоисаи манбаъҳои таърихӣ ва осори Эмомалӣ Раҳмон;
- таҳқиқи муборизаи озодихоҳонаи ниёкони тоҷик дар қиболи сиёсати хулафои араб ва паёмади он аз нигоҳи Эмомалӣ Раҳмон;
- омӯзишу баррасии вижагиҳои неҳзатҳои фикрии тоҷикон дар қиболи сиёсати Хилофати араб ва паёмадҳои он дар пажуҳиши Эмомалӣ Раҳмон;
- ташхиси дурусти хидмати хонадонҳои маҳаллии Бармакиёну Саҳлиён дар низоми идории Хилофати араб ва сарнавишти тоҷикон;
- муайян намудани ҳадамоти Тоҳириён дар таърихи давлатдории тоҷикон аз нигоҳи Эмомалӣ Раҳмон;
- таҳлилу баррасии нақши хонадони Саффориён дар эҳёи руқнҳои давлатдорӣ ва арзишҳои фарҳангии тоҷикон дар асоси пажуҳиши осори Эмомалӣ Раҳмон.

Навғонии илмии таҳқиқот дар он аст, ки бори нахуст дар таърихнигории муосир ва доираи рисолаи докторӣ масъалаҳои мубрами таърихи аҳди бостони ҳалқи тоҷик то замони Сомониён бар асоси омӯзиши осори Эмомалӣ Раҳмон таҳқиқу баррасӣ мешавад. Албатта баъзе ин масоил дар доираи рисолаҳои ҷудогона мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд. Аммо дар таърихнигории муосир метавон бар асоси қиёси илмии манбаъҳои таърихӣ,

осори Эмомалӣ Раҳмон ва муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ баъзе масъалаҳои норӯшани ҳаводиси сарнавиштсози таърихи ҳалқи тоҷикро дар ин марҳалаи таъриҳӣ мавриди баррасӣ қарор дод:

- дар асоси таҳлили осори Эмомалӣ Раҳмон, муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ ва манобеъи таъриҳӣ бори аввал масъалаҳои мубрами таърихи аҳди бостон то замони ташкили нахустин давлати миллии тоҷикон (асри IX) ба риштаи таҳқиқ қашида шуд;
- дар натиҷаи таҳлили манобеи таъриҳӣ, маҳсусан бозёфти бостоншиносӣ ва осори Эмомалӣ Раҳмон раванди ташаккули ақвоми ориёй дар Осиёи Марказӣ, мароҳили муҳоҷират, сукунат ва вижагии тамаддуни онҳо мушахҳас гардид;
- вижагиҳои дину оинҳои бостонии ниёкони мардуми тоҷик – ориёихо дар мисоли меҳрпастӣ ва зурвония бар асоси қиёси осори таъриҳӣ ва мулоҳизаҳои Эмомалӣ Раҳмон ташхис шуд;
- бар асоси таҳлили далоили таъриҳӣ ва хулосаҳои Эмомалӣ Раҳмон ҷойгоҳи давлатҳои мутамаркази сулолаҳои ориёй – Ҳаҳоманишиён, Порт ва Кушониён дар таърихи давлатдории тоҷикон мушахҳас гардид;
- дар радифи дигар марҳалаҳои давлатдории тоҷикон, ҳамчунин нақши шоҳаншоҳии Сосониён дар эҳёи арзишҳои тамаддуни ориёй, эъмори давлати қудратманди ориёихо ба риштаи таҳқиқ қашида шуд;
- масъалаи асли баромади қавмии Ҳайтолиён ва ҷойгоҳи онҳо дар таърихи давлатдории тоҷикон бар пояи қиёси таҳқиқоти муҳаққиқон ва осори Эмомалӣ Раҳмон рӯшан гардид;
- вижагиҳои сиёсати забткоронаи арабҳо ва паёмади он дар сарнавишти мардумони Ҳурросону Мовароуннаҳр бар асоси қиёси илмии осори таъриҳӣ ва андешаҳои Эмомалӣ Раҳмон ошкор гардид;
- паёмади ҳаракатҳои озодиҳоҳонаи мардумони Ҳурросону Мовароуннаҳр дар қиболи хулафои араб сабит шуд;
- паёмади неҳзатҳои фикрии аҷдоди тоҷикон дар масири эҳёи арзишҳои миллии мардуми Ҳурросону Мовароуннаҳр мушахҳас шуд;

– нақши сулолаҳои тоҷик – Бармакиён, Саҳлиён ва Ковусиён дар густариши ислом ва ҳифзи арзишҳои фарҳангии мардумони Ҳурӯсону Мовароуннаҳр бар асоси назари Эмомалӣ Раҳмон ва далелҳои мӯътамади таърихӣ сабит гардид;

– бо таҳлилу баррасии амиқи аҳбори сарчашмаҳои таърихӣ ва муқоисаи осори Эмомалӣ Раҳмон ҷойгоҳи хонадонҳои ҳукумрони Ҳурӯсону Мовароуннаҳр – Тоҳириёну Саффориён дар таърихи давлатдории тоҷикон мушаххас шуд.

Асоси назариявӣ ва методологии таҳқиқоти диссертатсияро усулҳои муносибати комилу системавӣ ва маърифатии дар илми муосири таърих маъмул – таърихият, пайвастагии хронологӣ ва мантиқии баёни воқеаҳо, масъалағузорӣ, қиёси назарӣ, шаффофијат ва воқеият дар асоси далелҳо ташкил медиҳад. Усулҳои мазкур дар пайвастагӣ бо ҳам ба мо имкон дод, ки масъалаҳои мубрами таърихи аҳди бостонро то аспи IX дар асоси қиёси маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ ва осори Эмомалӣ Раҳмон таҳлилу баррасӣ намоем. Бо таваҷҷуҳ ба равандҳои таърихӣ ва инъикоси он дар осори муаррихон ва муҳаққиқони ватанию хориҷӣ мо имкон ёфтем, ки вижагиҳои таърихнависии Эмомалӣ Раҳмонро нишон дихем. Усули таҳлилӣ-муқоисавӣ дар раванди баррасии масъалаҳои фарогири мавзуъ имкон дод, ки хулосаҳои амиқу мушаххас ироа шавад.

Ҳамчунин, истифодаи усули пайвастагии хронологӣ-мантиқӣ имкон дод, ки ҳаводиси муҳимму сарнавиштсози аҳди бостон ва ибтидои асрҳои миёна пайдарпай шарҳу тавзех ёбанд. Бо истифода аз усули шаффофијат ва воқеияти таърихӣ маълум гардид, ки дар осори Эмомалӣ Раҳмон бо риояи ин принцип масъалаҳои мубрам дар асоси манобеи таърихӣ ба таври объективӣ таҳлилу баррасӣ гардидаанд.

Дар ин радиф, дар диссертатсия аз равиши омехтаи соҳавӣ низ истифода бурда шуд, зоро бâъзе масоили мавзуи таҳқиқоти мо бо илмҳои бостоншиносӣ, манбаъшиносӣ, таърихнигорӣ, хронологияи таърихӣ, ҷуғрофиёи таърихӣ, фарҳангшиносӣ, забоншиносӣ ва ғайра пайвастагии илмӣ ва мантиқӣ дорад.

Аҳаммияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот ба таҳқиқи масоили мубрами таърихи аҳди бостон ва асримиёнагии барвақтаи халқи тоҷик бар асоси осори Эмомалӣ Раҳмон, маълумоти манбаҳои таърихии давраи таҳқиқ ба забони форсӣ, осори ҷуғрофӣ-таърихии сайёҳону муаррихони асримиёнагӣ, таҳқиқоти олимону муҳаққиқони русу араб, аврупой, амрикӣ ва дастовардҳои илмии таърихнигорони ватанӣ такя менамояд. Мавзуи таҳқиқот аз таҳлили осори Эмомалӣ Раҳмон маводу манбаъҳои таърихии форсӣ ва осори муҳаққиқони муосири ватанию ҳориҷӣ иборат мебошад ва раванди ташаккули ақвоми ориёй, тамаддуни ориёй, шоҳаншоҳҳои муқтадири ориёй, омилҳои шикасту рехти давлатҳои ориёй, ҳуҷуми арабҳо ва интишори дини ислом, муборизаи озодихоҳонаи мардуми Ҳурисону Мовароуннаҳр бар зидди арабҳо, неҳзатҳои фикрӣ, саҳми сулолаҳои тоҷиктабор дар густариши ислом ва ҷойгоҳи хонадонҳои Тоҳириёну Саффориёнро дар таърихи давлатдории тоҷикон дар асоси вазифаҳои бамиёнгузошташуда, ки усулҳои шаффофият, таърихият ва мушаххасотро ба назар гирифтаанд, фаро мегирад.

Аҳаммияти илмию амалии таҳқиқоти мазкур дар он ифода меёбад, ки дар асоси таҳлилҳо ва таҳқиқотҳо масъалаҳои мубраму баҳсноки таърихи аҳди бостон ва ибтидои асрҳои миёнаи халқи тоҷик (яъне то Сомониён) дар асоси осори Эмомалӣ Раҳмон муайян гардидааст. Омӯзиши таҳқиқоти мазкур ҳамчун мавзуи муҳимми таърихӣ, на танҳо аҳаммияти калони илмиву амалӣ дорад, балки барои равshan соҳтани саҳифаҳои таҳқиқнагардида ва норавшани давраи мазкури таърихи халқи тоҷик, ҳамчунин барои тарбияи наслҳои ҷавони имрӯза ва ояндаи миллат кумаки амалӣ хоҳад расонд.

Таҳқиқоти мазкур метавонад зимни таҳияи корҳои илмӣ доир ба масъалаҳои муҳимми таърихӣ ва фарҳанги халқи тоҷик ва мардумони ҳамҷавор тартиб додани барномаҳо, дастурҳои таълимӣ, таҳияи курсҳои маҳсус доир ба давраи мавриди таҳқиқ барои донишҷӯёни макотиби олии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода шавад. Дар давоми ду соли охир натиҷаҳои таҳқиқоти муаллиф дар раванди таълиму тарбия истифода шуда, фанни маҳсусе дар

факултети таърихи ДМТ барои донишҷӯёни курси сеюм бо унвони «Консепсияи таърихнигории Эмомалӣ Раҳмон» дарс гуфта мешавад.

Объекти таҳқиқоти диссертационӣ аз таҳқиқи масъалаҳои мубрами таърихи аҳди бостон ва ибтидои асрҳои миёна (аз замони ташаккули ақвоми ориёй то Сомониён) бар асоси осори Эмомалӣ Раҳмон иборат аст. Дар радифи осори Эмомалӣ Раҳмон роҷеъ ба масъалаи таҳқиқшаванда, ҳамчунин натиҷаи таҳқиқоти бостоншиносӣ ва осори илмии муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор мегирад.

Мавзуи таҳқиқот аз омӯзиши масоили мубрами таърихи аҳди бостон ва ибтидои асрҳои миёнаи ҳалқи тоҷик дар асоси осори Эмомалӣ Раҳмон иборат мебошад. Махсусан, мавзуи ташаккули ақвоми ориёй, нахустмеҳан, муҳоҷират, унсурҳои фарҳангӣ ориёҳо – дину оин, забон, марҳалаҳои рушди давлатдории ориёиҳо, густариши дини ислом дар манотики тоҷикнишин, муборизаи озодиҳоҳона ва фикрии аҷдоди тоҷикон дар қиболи арабҳо, нақши сулолаҳои тоҷиктабор дар густариши тамаддуни исломӣ ва ташаккули ҳукумати сулолаҳои тоҷиктабори Ҳурӯсону Мовароуннаҳр таҳқиқу баррасӣ мегардад.

Саҳми шаҳсии довталаби дарёғти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Муаллифи диссертатсия бо сатҳи навгонии илмии диссертационӣ, матлабҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, монографияҳо, мақолаҳои илмӣ, маърузаҳо дар конференсияҳои илмиву амалӣ ва семинарҳои назариявӣ, ҳамзамон дар таҳияи барнома ва васоити таълимӣ дар мактаби олӣ саҳмгузор мебошад. Ҳамчунин, таҳияи нақшаву дебоча, таълифи таҳқиқот, масъалагузорӣ ва услуби диссертатсия саҳми шаҳсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуи таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 07.00.09 – таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ мувофиқат менамояд.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: Дар асоси пажуҳиши осори Эмомалӣ Раҳмон, манбаҳои таърихӣ ва осори муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ

доир ба таърихи аҳди бостон ва асрҳои миёнаи халқи тоҷик матлабҳои зер ба ҳимоя пешниҳод мешаванд:

1. Дар осори Эмомалӣ Раҳмон роҷеъ ба таърихи аҳди бостон бештар ба далелҳои раднопазири таҳқиқоти бостоншиносӣ таваҷҷуҳ зохир шудааст. Қисми аввали осори ў, ки таърихи ташаккули ақвом ва тамаддуни ориёиро фаро мегирад, дар асоси мадорики бостоншиносӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Маҳз, бо таваҷҷуҳ ба ин вижагӣ ду масъалаи муҳимме аз таърихи ақвоми ориёй шарҳи дурусти худро ёфт. Якум, масъалаи хостгоҳи ориёихо, ки дар натиҷаи пажуҳиш ба Осиёи Марказӣ нисбат дода шуд. Дувум масъалаи муҳочирави ориёихо, ки раванд ба нимаи аввали ҳазорсолаи II то мелод марбут аст;

2. Дину оинҳои бостонии аҷдоди тоҷикон – ориёихо монанди меҳрпастӣ ва зурвония ҳамчун унсурҳои муҳимми тамаддун аз лиҳози орову андеша ва шарҳу тавзехи ҳаёти инсонӣ дар замони худ ба унвони таълимоти бартар, на танҳо дар манотики ориёинишин, балки дар сарзаминҳои ҳамҷавор ва хориҷи дур интишор ёфтанд. Ҳатто, дар империяи Рум замоне меҳрпастӣ ҳамчун оини расмӣ эътироф гардид. Дину оинҳои мазкур, ки дар осори Эмомалӣ Раҳмон бисёр мушахҳас баррасӣ шуд, аз таъсири тафаккур ва нуфузи тамаддуни ориёихо дар миёни мардумони ҳамҷавор шаҳодат медиҳад;

3. Дар асоси пажуҳиши манобеъи таъриҳӣ ва осори Эмомалӣ Раҳмон метавон замони шоҳаншоҳии Ҳаҳоманишиёнро ҳамчун давраи пешрафту густариши тамаддуни ориёй ном бурд. Маҳз, дар ҳамин давра ориёихо тамоми ҳамҷавмони худро аз лиҳози сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ дар атрофи як давлати қудратманд дар қалби ҷаҳони бостон муттаҳид карданд. Тибқи ахбори муаррихон он нахустин империяи ҷаҳонӣ буд, ки зиёда аз 70 ақвомро ба ҳам муттаҳид месоҳт. Марказҳои тамаддуни ҷаҳон, мисли Эрон, Варорӯд, Бобул, Миср дар зери таъсири фарҳангӣ ориёй қарор гирифтанд. Бо ташабbusи шоҳаншоҳони муқтадире, монанди Куруши Кабир ва Дорюши Кабир қудрати ориёихо бори аввал ҷаҳонгир шуд. Забону ҳатти ниёкони мо дар Шарқ то сарҳадди Чин ва дар Ғарб то Миср мақоми расмӣ гирифт;

4. Ташкили давлати Порт (Ашкониён) ба ҳаракати озодихоҳонаи аҷдоди тоҷикон бар қиболи юону мақдуніҳо бастагӣ дошт. Бо таваҷҷӯҳ ба хидмати мондагорашон метавон Ашкониёнро посдори арзишҳои тамаддун ва фарҳанги ориёиҳо (баъди аз заволи ҳукумати юону мақдуніҳо) дар манотиқи ғарбии Ориёно номид. Корномаи шоҳони Порт аз Аршак то Мехрдоди II дар ростои эҳёи оини кишвардории ориёиҳо – дар навбати аввал шикасти юону мақдуніҳо ва баъдан румиҳо нишони часорати аҷдоди тоҷикон мебошад. Портҳо дар манотиқи сукунати ақвоми ориёй ба раванди густариши тамаддуни ҳеллинизм хотима гузоштанд. Маҳз, ба ҳамин хотир имрӯз онҳоро посдори тамаддуни ориёй ва оини кишвардории аҷдоди тоҷикон меномем. Бо ташабbusi онҳо забону фарҳанг ва расму оини ниёкон эҳё ва ҳифз гардид;

5. Ташкили давлати Кушониён дар таърихи ақвоми ориёиҳои шарқӣ ва пешрафти тамаддуни ориёй як таҳавуллоти ҷиддӣ маҳсуб меёфт. Бузургтарин хидмати онҳо поён додан ба ҳукумати юону мақдуніҳо дар сарзамини Бохтар буд. Кушониён унсурҳои тамаддун ва фарҳанги ориёиро дар сарзамини Бохтар ва манотиқи ҳамҷавори он эҳё намуданд. Талоши шоҳони кушонӣ, маҳсусан Вима Кадфиз ва Канишқаи Кабир боис гардид, ки давлати қудратманди Кушониён мақоми фарҳангӣ ва бозаргонии ақвоми ориёиҳоро дар Роҳи бузурги абрешим устувор намояд. Сиёсати ислоҳотҳоҳонаи шоҳони кушонӣ дар ҳаёти мардуми Бохтар як гардиши куллӣ ба вучуд овард. Кушониён дар раванди барҳӯрди тамаддунҳо (тамаддуни юонӣ, чинӣ ва Ҳинди Бостон) унсурҳои фарҳанги ориёиро ҳифз ва тақвият бахшиданд. Дар пасманзари сиёсати таҳаммулгарои шоҳони кушонӣ як фазои озоди эътиқоду андеша ба миён омад, ки мисоли онро мо дар ёдгориҳои бостонӣ, маҳсусан Ойхонум ва катибаҳои Сурхкуталу Работак мебинем;

6. Дар ҳоле, ки давлатҳои Порту Кушониён посдори тамаддуни ориёй эътироф мешаванд, пас Сосониён дар муддати наздик ба 500 сол онро рушд бахшиданд. Шоҳаншоҳони Сосонӣ аз аҳди Ардашер то Ҳусрави Парвиз ба унвони меросбари Ҳахоманишиён дар таърихи давлатдории аҷдоди тоҷикон хидмати арзанда намуданд. Дар таърихи давлатдории ориёиҳо Сосониён баъд

аз Ҳахоманишиён дувумин шоҳаншоҳии қудратманду тавоно маҳсуб меёбанд. Сосониён бо ташкили бузургтарин марказҳои фарҳангӣ, илмӣ ва иқтисодӣ Эронро ба маркази тамаддуни ҷаҳон табдил доданд. Ҳатто, минбаъд Хилофати араб аз маркази Тайсафун (Бағдод) идора мешуд. Сосониён на танҳо дар машриқзамин, балки дар тамаддуни ҷаҳонӣ як таҳаввуллот ба миён оварданд. Маҳсусан, оини давлатдории онҳо таваҷҷӯҳи аксар донишмандонро ҷалб намудааст. Низоми кишвардории Сосониён баъдан дар Хилофат низ мавриди қабул афтод. Заъфи шоҳаншоҳии Сосониён ҳамон низоми табақотӣ буд, ки минбаъд сабаби муноқишаҳои иҷтимоӣ ва заволи давлат гардид;

7. Масъалаи асли баромади қавмии Ҳайтолиён дар осори Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз манбаъҳои таърихӣ таҳлилу баррасӣ гардидааст. Дар ин асос Ҳайтолиён ба монанди Кушониён сирф ба қавми турониёни ориёӣ нисбат ва зиёда аз сад сол дар ҳудуди Боҳтар давлатдорӣ доштанд. Онҳо ба гурӯҳи ориёиҳои шарқӣ шомил мешуданд. Аз лиҳози забонӣ ва расму оин бо мардумони дигари ориёӣ муштаракоти зиёд доштанд, ки дар диссертатсия бо далелҳои мультамади илмӣ асоснок шудааст;

8. Дар осори Эмомалӣ Раҳмон сиёсати забткоронаи арабҳо дар сарзаминҳои тоҷикнишин бо тафсил баррасӣ гардидааст. Ин сиёсат дар манотики тоҷикнишин бо як вижагӣ дар ду давра амалӣ гардид. Дар марҳалаи аввал арабҳо шоҳаншоҳии Сосониёнро шикаст дода, Эрону Ҳурносонро тасхир намуданд. То соли 705 ислом дар ҳудуди маъмулан интишор ва низоми иморат ташкил шуд. Дар марҳалаи дувум бошад сарзамини Варорӯд забт шуд ва то ибтидои асри IX ислом дар ин минтақа паҳн гардид. Дар марҳалаи якум ин сиёсат комилан хусусияти истисморӣ дошт ва дар марҳалаи дуюм бошад, акнун дастаҳо ва саркардаҳои маҳаллӣ дар интишори ислом саҳм гузоштанд;

9. Дарку фаҳмиши шариати исломӣ аз ҷониби мардумони Ҳурносону Мовароуннаҳр ва сиёсати золимонаи хулафои араб сабаби зуҳури ҳаракатҳои озодихоҳӣ гардид. Акнун ин маъни онро дошт, ки ислом қабул асту ҳукумати араб не. Яъне, ин шуру исёнҳо аксар на муқобили ислом, балки натиҷаи қавмситетии арабҳо буд, ки мутобиқи онҳо дигар арабҳо ҳукуқи маънавии

хукумат дар ин минтақаро надоштанд. Он чи арабҳо ба сарзамини аҷдоди точикон оварданду паҳн намудан меҳостанд, худ муқобили меъёри он амал карданд. Бинобар ин, дар минтақа ҳаракатҳои мардумӣ таҳти роҳбарии Деваштич, Муқаннаъ ва Сумбоди Муғ сар зад, ки баъзе муаррихони дарборӣ аз онҳо беасос интиқод менамоянд;

10. Нехзати шуубия дар заминаи сиёсати таассубомези халифаҳои умавӣ ба амал омада, минбаъд ба афкори ҷомеа таъсири амиқ расонид. Аз омӯзиши осори Эмомалӣ Раҳмон бармеояд, ки танҳо бедории миллӣ ва асабияти қавмӣ ба пайравони нехзати шуубия имкон дод, ки бо зеҳни худ дар қиболи сиёсати таассубомези баъзе аз хулафои араб истодагарӣ намоянд. Ба пайравони ин фирқаи худогоҳ мұяссар гардид, ки на танҳо бартарии фарҳангту тамаддуни хешро ба арабҳо событ созанд, балки ҳамчун пешвоёни ҷаҳони ислом дар густаришу рушди таълимоти исломӣ хидмат намоянд. Дар заминаи мактаби шуубиҳо минбаъд даҳҳо донишманду мутафаккири тоҷик ба камол расид, ки ҳар як бо зеҳну хиради хеш дар Шарқи исломӣ маъмулу машҳур гардиданд. Арабҳо дар муддати кӯтоҳе аллакай дарк намуданд, ки мардумони Аҷам ба чи қодиранд. Муборизаҳои фикрӣ ҳаракоти истиқлолҳоҳӣ аъробро водор намуд, ки намояндаҳои мұтабару саршиноси маҳаллии тоҷикро ба низоми идорӣ ҷалб намоянд;

11. Бо инъикоси ҳадамоти сулолаҳои маҳаллии тоҷик, чун Бармакиён, Саҳлиён ва Ковусиён метавон гуфт, ки қисми меҳварии концепсияи Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи омӯзиши таърихи ҳалқи тоҷик, пеш аз ҳама дар партави ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва гиромидошти корномаи ҷаҳонӣ мондагори миллат таҳия шудааст. Новобаста аз шикасту реҳт, точикон дар ҷаҳони ислом ва берун аз он событ намуданд, ки дар сиёсат ва илму фарҳанг бартарӣ доранд ва бе ширқати онҳо хилофати оламшумуле чун Аббосиён наметавонад побарҷо бошад. Дар радифи густариши ислом ва рушди улуми исломӣ, ҳамчунин дар олами сиёсат ва ҳарбу мубориза низ ниёкони тоҷикон ҷойгоҳи шоиста доштанд. Дар робита ба ин, бояд гуфт, ки на ҳама ҳалқҳои ҳамҷавор ҳоло ба марҳилаи ташаккул расида буданд. Бо омӯзиши осори Эмомалӣ Раҳмон ва дигар

манбаъҳои мультамади таърихӣ маълум мешавад, ки бар хилофи фарзияи баъзе донишмандон тоҷикон бо сайфу қалам дар рушди тамаддуни исломӣ хидмат кардаанд ва корномаи Салмони Форс, Абумуслими Хурӯсонӣ то Тоҳириёну Сомониён далели ин гуфтаҳост;

12. Тоҳириён пас аз Бармакиён Саҳлиён муддати зиёда аз панҷоҳ сол ба арсаи сиёsat ва давлатдорӣ расиданд ва рисолати истиқлолҳоҳиро дар радифи дигар вазифаҳо пеш бурданд. Маҳз намояндагони ин сулола, монанди Тоҳир ибни Ҳусайн ва Абдуллоҳ ибни Тоҳир бо тавону хиради хеш на танҳо дар Хурӯсон, балки дар тамоми қаламрави хилофат нуғузу мартабаи хос пайдо карданд. Ҳамчунин, онҳо ба унвони афроди таҳсилдида дар радифи забону фарҳанги худ ба арабӣ ва арзишҳои исломӣ арҷ мегузоштанд. Намояндагони сулолаи Тоҳириён дар радифи ҳимоя аз дини ислом, барои рушди асабияти қавмӣ ва унсурҳои фарҳанги маҳаллӣ талоши зиёде намуданд.

13. Саффориён новобаста аз қудрати чихил солаашон нақши бузургу мондагоре дар таърих гузошта, баъди Тоҳириён оину суннати давлатдорӣ ва истиқлоли мардуми Хурӯсонро ба маротиб такмил ва неҳзатҳои милливу озодиҳоҳиро миёни тоҷикон такон доданд. Давлати Саффориён асосан дар таркиби худ намояндагони мардуми заҳматкашу мазлум, ҷавонмардону айёрони адолатҳоҳ ва дигар қиширҳои ҷомеаро муттаҳид менамуд. Онҳо бо корномаи хеш ба таъсиси нахустин давлати миллии тоҷикон – Сомониён замина гузоштанд. Корномаи Яъқуб ибни Лайс намунаи олии ҳимоя аз арзишҳои миллӣ ва мардуми заҳматкаш мебошад.

Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертациониро маълумоти дақиқ, маълумоти мультамади сарчашмаҳои таърихӣ, маводди таҳқиқотӣ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқот, ҳаҷми интишорот, таҳлил, баррасӣ ва муқоисаи илмию амалии нуктаҳои асосии таҳқиқот, тақозо менамоянд. Ҳулюсаву тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ пешниҳод гардидааст.

Марҳалаҳои таҳқиқот. Давраи таҳқиқоти диссертационӣ фарогири нимаи дуюми ҳазорсолаи II то мелод – асри IX мелодӣ мебошад.

Пойгоҳи иттилоотӣ ва озмоиши таҳқиқотро сарчашмаҳои таърихии маҳфуз дар марказҳои нусахи хаттии шаҳри Душанбе, Ганҷинаи мероси хаттии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, шуъбаи дастхатҳои Шарқ ва адабиёти Эрони «Китобхонаи милли»-и Дастангоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, «Маркази илмӣ-таҳқиқотии Пешвои миллат» дар назди ДМТ, китобхонаи Энсиклопедияи миллии тоҷик, китобхонаҳои шаҳсӣ, ҳамчунин диссертасияҳо, адабиёти илмӣ, порталҳои иттилоотӣ, сомонаҳои расмии марбут ба мавзуи таҳқиқот ва маълумоти матбуоти даврӣ ташкил менамоянд.

Чаҳорҷӯбаи хронологияи таҳқиқот аз ташаккули тамаддуни ориёй (нимай дуюми ҳазораи II мелод) оғоз гардида, раванди ташаккул ва густариши дину оинҳои бостонии ориёй, замони ҳукумати Ҳаҳоманишиён, Порт, Кушониён, Ҳайтолиён, Сосониён, сиёсати забткоронаи арабҳо ва интишори ислом дар манотиқи тоҷикнишин, муборизаи озодиҳоҳонаи мардумони Хурросону Мовароуннаҳр дар қиболи арабҳо, нихзати шуубия, қудратёбии сулолаҳои маҷаллии Бармакиён, Саҳлиён, Ковусиён, дар касби қудрати хонадонҳои Тоҳириёну Саффориён дар Хурросону Мовароуннаҳр ва таназзули ҳукумати онҳоро фаро мегирад.

Чаҳорҷӯбаи ҷуғрофии таҳқиқот ҳудудҳои таърихии Эрон, Осиёи Марказӣ, Афғонистон ва қисман Покистону Ҳиндустонро, ҳамчунин мintaқai сукунати ниёкони тоҷикон – ориёихо дар бар мегирад.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертасия. Диссертасия дар кафедраи таърихи ҳалқи тоҷики факултети таърихи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода ва дар ҷаласаҳои муштараки кафедраи мазкур ва кафедраи таърихнигорӣ ва архившиносӣ муҳокима шудааст. Матлабҳои назариявӣ ва амалии таҳқиқот, пешниҳоду тавсияҳои диссертасия дар маводи конференсияи сатҳи байнламилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва донишгоҳӣ баён шуда, бо забони тоҷикӣ нашр шудаанд.

Ҳамчунин, дар 28 мақолаи илмӣ ва илмӣ-оммавие, ки 19-тои он дар нашрияҳои тақризшавандай маҷаллаҳои КОА-и назди Вазорати илм ва маълумоти олии Федератсияи Русия ва КОА назди Президенти ҶТ ворид буда,

дар 2 монографияи муаллиф «Саҳми Эмомалӣ Раҳмон дар омӯзиши таърихи тамаддун ва давлатдории ориёйҳо» (2020) ва «Освещение древней истории таджикского народа в трудах Эмомали Рахмона» (2022) инъикос ёфтааст.

Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия. Мазмуни асосии диссертатсия дар 2 монография ва 28 мақолаи илмӣ инъикос шудааст. Аз ин миён 19 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 6 мақола дар конференсияҳои илмӣ-назариявии ҷумҳурияйӣ ба табъ расидаанд.

Соҳтор ва ҳачми диссертатсия. Диссертатсия дар ҳачми 345 саҳифаи компьютерӣ таълиф шуда, фарогири аҳдоф ва вазифаҳои таҳқиқот, пешгуфткор, панҷ боб, ёздаҳ зербоб, хулоса ва рӯйхати сарчашмаву адабиёти истифодашуда (422 номгӯй) мебошад.

МУҲТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Дар муқаддимаи диссертатсия мубрам будани масъалаи таҳқиқшаванда асоснок гардида, асосҳои назарияйӣ, заминаҳои меъёри, методологӣ, навғониҳои илмӣ ва нуқтаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назарияйӣ ва амалии диссертатсия муайян карда шудааст. Дар ин радиф тавсиби натиҷаҳои масъалаи таҳқиқшаванда ва соҳтори диссертатсия пешбинӣ гардидааст.

Боби якуми диссертатсия **«Бозтоби масоили мубрами таърихи ақвоми ориёй дар осори Эмомалӣ Раҳмон»** ном дошта, аз ду зербоб иборат мебошад.

Зербоби якуми боб **«Масоили назарияйӣ-методологии омӯзиши таърихи аҳди бостон ва ибтидои асрҳои миёнаи ҳалқи тоҷик»** номгузорӣ шудааст. Дар он консепсия ва методологияи муҳталифи таҳқиқотии муҳаққиқони ватанию хориҷӣ дар пажуҳиши таърихи аҳди бостон ва ибтидои асрҳои миёнаи ҳалқи тоҷик таҳлилу баррасӣ мегардад. Назария ва методологияи таҳқиқотии муҳаққиқон ба таври зайл баррасӣ мегардад:

Дар навбати аввал, осори муаррихону муҳаққиқони аврупойӣ ва амрикӣ тавсиф мегардад, ки аксар бар асоси консепсияи тамаддуни омӯзишу таҳқиқи таърих таълиф шудаанд. Махсусан, доир ба таърихи аҳди бостон ва

асримиёнагии халқи точик (то асри IX) В. Дюрант [153], А. Тойнбай [184], Р. Линтон [160], К. Ховер [186], Л. Херзенберг [65], В. Гинзбург [66], Н. Дибвойз [73], Ф. Хордай [187], М. Дунон [155], Ч. Фрезер [114], Г. Уэллс [112], С. Хантингтон [116], Д. Сурдел [109], А. Кристенсен [158], Ч.С. Тримингэм [111], Г.Э. Грюнебаум [70], А. Мюллер [97; 98], Р. Фрай [104], Э. Бенвенист [152], П. Сайкс [175], Т. Нёлдеке [170], О. Шпенглер [122], А. Метз [162], Ф. Стэрр [138] ва дигарон таҳқиқот анчом доданд.

Дар маркази дикқати ин муҳаққиқон асли баромади қавмҳои ориёй, хостгоҳи онҳо ва раванди густариш, интишор ва таъсири мутақобилаи тамаддуни ориёй ва ислом қарор гирифтааст. Ҳарчанд, донишмандони аврупой ва амрикӣ ба унвони аввалин муҳаққиқон аз нигоҳи тамаддуни ба омӯзиш ва таҳқиқи таърихи аҳди бостон ва асримиёнагии халқи точик таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд, вале дар байни онҳо дар хусуси аксар масъалаҳои таҳқиқшаванда ақидаҳои гуногун вучуд дорад. Бо вучуди ин, консепсияи тамаддуни омӯзиши таърих имкон дод, ки бисёр масъалаҳои норӯшан ҳалли мусбии худро ёбанд.

Аз нигоҳи назариявӣ ва методологияи омӯзишу пажуҳиши таърихи аҳди бостон ва ибтидои асрҳои миёнаи халқи точик дар навбати дуюм метавон осори олимони рус ва шуравиро мавриди баррасӣ қарор дод. Бояд гуфт, ки аксари ин муҳаққиқон ба таърихи аҳди бостон ва асрҳои миёна аз назари консепсияи марксистӣ-ленинӣ, яъне синфӣ (форматсионӣ) баҳогузорӣ мекарданд. Масъалаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии ин марҳалаи таъриҳӣ дар осори Т. Гамкрелидзе [62; 63], Р. Гиршман [67], Е. Грантовский [69], В. Иванов [62], Е.Е. Кузмина [86], М. Дяконов [74], А. Колесников [80], К. Красухин [84], Г.А. Кошеленко [83], В. Кузнецов [85], В. Лившитс [88], В. Луконин [89], А. Манделштам [90], В. Массон [92; 93], И. Оранский [102], Г. Пугаченкова [103], Б.И. Вайнберг, Б. Ставиский [59], В. Струве [108], М. Шендақов [120] ва дигарон таҳлил шуд.

Дар маҷмуъ, муҳаққиқону донишмандони рус масоили мубрами таърихи халқи точикро аз аҳди бостон то замони Сомониён маъмулан бо назардошли методологияи марксистӣ-ленинӣ арзёбӣ менамоянд, вале на ҳама таҳқиқоти

онҳо объективӣ мебошанд. Дар осори мазкур баъзе масъалаҳо нисбӣ ва якҷониба баҳогузорӣ шудааст, ки дар раванди ин таҳқиқот ба онҳо ишора мегардад.

Бо таваҷҷуҳ ба усулу методологияи таҳқиқу баррасии масоили мубрами таърихи аҳди бостон ва ибтидои асрҳои миёнаи халқи тоҷик осори муҳаққиқони эронӣ хеле арзишманд аст. Аз миёни муҳаққиқони эронӣ, маҳсусан шеваи нигориш ва услуби пажуҳиши П. Ҳасан [176], А. Ризой [181], Ҷ. Оштиёнӣ [173; 174], И. Пурдовуд [177; 178], М. Малоирӣ [161], С.М. Ровандӣ [182], Ҳ. Разӣ [34; 179; 180], Э. Искандарӣ [156], М. Муҳаммадӣ [36], Э. Табарӣ [183], Р. Шаҳрзод [188], Ҷ. Машкур [165], Саъид Нафисӣ [167; 168; 169] дар мавриди баъзе масъалаҳои бунёдии таърихи халқи тоҷик муассир мебошад.

Арзиши осори мазкур дар он ифода меёбад, ки дар нигориши онҳо бештар ба манбаъҳои таърихии дasti аввал ручуъ шудааст. Ҳарчанд, дар осори муҳаққиқони эронӣ аз усул ва методологияи мухталифи таҳқиқоти илмӣ истифода мешавад, вале таъсири консепсияи тамаддуни таҳқиқи таърих дар онҳо бештар аст. Осори муҳаққиқони эронӣ барои пажуҳиши масоили мубрами таърихи аҳди бостон ва асрҳои миёна арзиши муҳим дорад, ки истифода аз он ба манфиати кор аст. Вале баъзе зери таъсири идеология ва мағкураи замон навишта шудаанд, ки наметавон заъфу камбуди онҳоро нодида гирифт.

Бо таваҷҷуҳ ба масоили назариявӣ ва усуслуби таҳқиқот, осори муҳаққиқони ватаний дар омӯзиши масоили мубрами таърихи аҳди бостон ва ибтидои асрҳои миёна ҷойгоҳ ва арзиши хос доранд. Аксар муҳаққиқони тоҷик давраи мазкурро бар асоси методологияи марксистӣ-ленинӣ мавриди пажуҳиш қарор додаанд. Дар ин самт аз ҷониби муҳаққиқони тоҷик Б. Ғафуров [64; 127], Н. Нематов [100; 101], А. Мухторов [133], Ю. Яъқубов [146], А. Ҷалилов [171; 172], Р.Я. Шарифов [119; 200; 201; 202; 203], М. Исоматов [76], Қ. Расулиён [135], Н. Ҳакимов [140], Н. Амиршоҳӣ [125], Ғ. Ғоибов [128; 129], М. Ҳазратқулов [139], Н. Хоҷаева [117; 118], Ф. Носирова [99], С. Муллоҷонов [193; 194], Ҳ. Муминзода [96], С. Раҷабов [136], А. Ҳақназаров [141; 142; 143],

Л. Бойматов [126], Ҳ. Камол [131], Т.М. Ғуломов [189], Н.С. Муродов [91] ва дигарон таҳиқоти мондагоре анҷом дода шудаанд.

Бояд гуфт, ки муҳаққиқони мактаби таърихнигории шуравии Тоҷикистон, маҳсусан Б. Ғафуров, Н. Неъматов, А. Мухторов, Ю. Яъқубов, А. Ҷалилов, Ғ. Ғоибов новобаста аз корбурди консепсияи марксистӣ-ленинӣ доир ба масоили мубрами таърихи ҳалқи тоҷик назарияҳои нави илмиеро ироа додаанд, ки то ҳол дар дохил ва хориҷи кишвар ҷонибдори зиёд дорад.

Муҳаққиқони замони истиқлол таърихи ҳалқи тоҷикро дар партави манфиатҳои миллӣ аз нигоҳи консепсияи тамаддунӣ таҳқиқ менамоянд.

Таҳлили осори муарриҳони болозикр нишон медиҳад, ки аксари онҳо бар асоси консепсияҳои муҳталиф ба мавзуи хостгоҳ, муҳоҷират, забон, урғу одат, оини давлатдории ақвоми ориёй, раванди истилои араб ва паҳншавии дини ислом, муборизаҳои озодихоҳии мардумони Ҳурӯсону Мовароуннаҳр бар муқобили арабҳо, неҳзатҳои фикрӣ, таъсиси аввалин давлатҳои маҳаллӣ дар Ҳурӯсону Мовароуннаҳр ручуъ карда, дар ин маврид андешаҳои гуногун доранд. Аз сӯи дигар, дар осори ин муарриҳон баъзе масъалаҳое мухим бар пояи андешаи муҳаққиқони хориҷӣ баррасӣ шуда, дар таърихнигории тоҷик то ҳол нисбат ба решеъии онҳо назари қотеъ мушоҳида намешавад.

Дар робита ба асосҳои назариявии омӯзиши масъалаи таҳқиқи мо осори муҳаққиқони дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Афғонистон монанди Ш. Нуъмонӣ [171; 172], А. Ҳабибӣ [147; 148; 149; 150], М.М. Губор [163], Т. Қодирова [79] ва дигарон низ доир ба масоили муҳталифи таърихи аҳди бостон ва асримиёнагии манотиқи тоҷикнишин судманд мебошанд. Бояд гуфт, баъзе аз муҳаққиқони кишварҳои ҳамҷавор ба ҷои решеъии ҳақиқати таърихӣ, бештар ба таърихсозӣ майл доранд [77; 78]. Бинобар ин, зарур аст, ки доир ба омӯзиши масъалаҳои мубрами таҳқиқотӣ бештар ба манбаъҳои таърихӣ таваҷҷуҳ шавад.

Ҳамин тавр, муҳаққиқони дохилию хориҷӣ бар асоси консепсия ва методи таҳқиқотии ба ҳуд муносиб ва таҳлилу баррасии сарчашмаҳо роҷеъ ба масъалаҳои муҳталифи таърихи аҳди бостон ва ибтидои асрҳои миёна назарияи хешро иброз кардаанд. Дар осори муҳаққиқони фавқулзикр аксар масъалаҳои

марбут ба мавзуи таҳқиқотии мо зери таъсири омилҳои субъективӣ ва объективӣ якранг баррасӣ нашудаанд. Бинобар ин, дар рафти таҳқиқот мо осори муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ дар муқоиса бо осори Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода ва омӯзиш қарор гирифтанд.

Бояд гуфт, ки дар ин миён Эмомалӣ Раҳмон тавассути осори мондагораш ба консепсияи нави таҳқиқоти таърихи аҳди бостон ва асрҳои миёнаи ҳалқи тоҷик асос гузошт, ки барои решавӣ манфиатҳои миллии тоҷикон аҳаммияти хос дорад. Эмомалӣ Раҳмон дар осораш ба хотири тақвияти ҳудшиносии миллӣ бештар ба зарурати пажуҳиши амиқи масъалаҳои мубрами таърихи аҳди бостони тоҷикон дар шароити муосир, аз ҷумла, ташаккули ақвоми ҳиндуврупой ва ҳиндуориёй, ақвоми ориёй дар Осиёи Марказӣ, оини давлатдорӣ, эътиқоду бовариҳои мардумони ориёй дар мисоли меҳрпаратӣ, зурвония, зардуштия, пайдоиши дини ислом, ҳуҷуми арабҳо ва интишори ислом дар манотики тоҷикнишин, ҳаракатҳои озодиҳоҳии мардумони Аҷам дар қиболи арабҳо, чунбишҳои фикрии мардумони Ҳурросону Мовароуннаҳр ба муқобили арабҳо, нақши тоҷикон дар густариши тамаддуни исломӣ, нуғузи сулолаҳои маҳалии тоҷик – Бармакиён, Саҳлиён ва Ковусиён дар Хилофати араб, таъсиси ҳукумати Тоҳириён ва Саффориён, ташаккул ва рушди забонҳои ориёй, ҳаёт ва рӯзгори чеҳраҳои мондагори ҳалқи тоҷик ва амсоли он такид менамояд [21; 11; 18; 5; 12].

Аз ин бармеояд, ки дар осори Эмомалӣ Раҳмон омӯзиши таърихи бостони ҳалқи тоҷик то рӯзгори Сомониён бар асоси консепсияи нав, яъне бо таваҷҷуҳ ба решавӣ манфиатҳои миллӣ, ҳифзи арзишҳои таърихӣ ва фарҳангӣ ниёкон роҳандозӣ шудааст. Албатта, ин консепсия аз доираи идеологияи табақотӣ берун рафта, ба шавоҳиди манобеъи таърихӣ ва осори мустанади олимони доҳилию хориҷӣ арҷ мегузорад. Дар осори Эмомалӣ Раҳмон бори аввал аз консепсияе истифода шуд, ки асоси онро методи муқоисавӣ ва таҳлилӣ ташкил медиҳад. Дар ин гуна осор ҳаводиси таърихӣ бо таваҷҷуҳ ба воқеияти дирӯзу имрӯз таҳлилу баррасӣ мешавад, ки дарки моҳияти он барои хонанда фаҳмо мебошад.

Зербоби дувуми боби аввал «Таҳқиқи масъалаи ақвоми ориёй дар осори Эмомалӣ Раҳмон» номгузорӣ шудааст. Зикр меградад, ки дар хусуси масоили мубрәми таърихи ақвоми ориёй, маҳсусан ориёиҳои шарқӣ дар сарзамини имрӯзази Осиёи Марказӣ муҳаққиқони варзидаи ватанӣ ва хориҷӣ, ба мисли Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов [62; 63], Ж. Дюмезил [75], В.М. Массон [92; 93], В.И. Сарианиди [105], Н. Виноградова [61], Е.Е. Кузмина [86], В.И. Абаев [54], А. Аскаров, Ю.Ф. Буряков [55], М. Муин [164], Б. Ғафуров [127], Ю. Яъқубов [146], М. Ҳазратқулов [139] ва дигарон таҳқиқот анҷом додаанд.

Эмомалӣ Раҳмон дар радифи чунин муаррихони сатҳи ҷаҳонӣ роҷеъ ба таъриху фарҳанги ориёй якчанд асар рӯи чоп овард. Бояд афзуд, ки қаблан ягон сарвари дигаре барои муаррифии тамаддуни ориёй чунин иқдом накарда буд. Китоби «Нигоҳе ба таъриҳ ва тамаддуни ориёй» аз панҷ боби алоҳида иборат аст. Дар боби аввали китоб «Муруре ба сароғози таъриҳ ва фарҳанги ориёиҳо» масъалаҳои муҳимме, аз қабили хостгоҳ ва омилҳои парокандашавии ҳиндуаврупориён ва ҳиндуориёиҳо, таъриху тамаддуни ориёй дар Осиёи Марказӣ ва вижагҳои шаклгирӣ он мавриди таҳлилу омӯзиш қарор гирифтааст. Дар ин асари Эмомалӣ Раҳмон бештар ба манобеъи таъриҳӣ, бозёфти бостоншиносӣ, мадорики забоншиносии муқоисавӣ ва этнографӣ таваҷҷуҳ мешавад [3-М, с. 56-61].

Муаллиф дар асоси осори Эмомалӣ Раҳмон барои событ кардани таъриху фарҳанги қадимаи ориёиҳо бештар ба бозёфти бостоншиносӣ дар Панҷакати бостонӣ (маданияти Саразм), доманакӯҳи Капатоги Туркманистон (маданияти Ҷайтун), Олтинтеппа (маданияти ҳавзаи Мурғобу Марв), Намозгоҳтеппа (қисмати ғарбии дарёи Течен), тамаддуни Марғуш (Боҳтар), бошишгоҳи бостонӣ дар резишгоҳи Мурғоб (Балхоб, Саманғонрӯд, Чаганрӯд, Шеробод, Ому), соҳилҳои миёнаи рӯди Ому, Сафолтеппа, Ҷарқутан, Даշтлӣ, осори неолит дар Хоразми қадим (Чонбозқалъа, Чакил, Оқчадар, Бӯрлӣ), бошишгоҳи Сарғозон дар наздикии Самарқанд, Теппай Ғозиён (Ҳисор), Тутқавул, Норак, Сойи Сайёд, Дараи Шур, Кангуртут, Бӯлёни Поён дар ноҳияи Данғара ва Кӯлоб рӯ меорад [18, с. 4].

Муҳаққиқ дар ин чо маҳз ба миңтақаи сукунати ориёихо ва муҳочирати минбаъдаи онҳо ба Ҳинд, Эрони Ғарбӣ ва Осиёи Хурд таваҷҷуҳ менамояд.

Ба назари инҷониб, дар ҳоли ҳозир барои ташхиси дурусти хостгоҳ ва манотики сукунати ориёихо мадорики бостоншиносӣ бисёр муассир аст. Тӯли солҳои охир бо қашф ҷандин осори бостонӣ баъзе гиреҳҳои сарбастаи таърихи тамаддуни ориёй мушаххас шуд.

МО вижагии осори Эмомалӣ Раҳмонро дар қиёс бо таҳқиқоти муаррихон дар он мебинем, ки муаллиф бештар ба қиёси бозёфти бостоншиносӣ ва мадорики забоншиносӣ таваҷҷуҳ намудааст.

Эмомалӣ Раҳмон таҳқиқи бошишгоҳи аҳди биринчро дар Даҳана, Тошгузар, Тутқавул, Гелоту Лӯликутал ва Каримбердӣ муҳим арёзёбӣ менамояд. Аз таҳқиқи ёдгориҳои археологӣ, осори Эмомалӣ Раҳмон ва дигар муаррихон чунин бардошт мешавад, ки Осиёи Марказӣ, маҳсусан сарзамини ҳозираи Тоҷикистон ҷузъе аз хостгоҳи ориёихо ба шумор меравад.

Дар робита ба ин бояд гуфт, ки сарчашмаҳои бостоншиносӣ ягона далоили қотеъ дар омӯзиши таърихи бостон ба шумор мераванд. Аксар ёдгориҳои бостонӣ, ки Эмомалӣ Раҳмон дар осораш аз онҳо ба унвони мадорики мустанад ёд мекунад, дар сарзамини Осиёи Марказӣ ва манотики ҳамҷавори он ҷой доранд. Тамоми осори бостонӣ рози нуҳуфтаи таърих ақвом ва тамаддуни ориёиро дар Осиёи Марказӣ ошкор месозанд.

Масъалаи дигари таърихи ақвоми ориёйӣ, ки дар осори Эмомалӣ Раҳмон ба омӯзиши он таваҷҷуҳ мешавад, нуфуз ва ҷойгоҳи тамаддуни ориёй мебошад. Муаррихони ориёишинос бар он назаранд, ки тамаддуни ориёй дар сарзамини фароҳе аз сарҳади Ҷин то Осиёи Хурд нуфуз дошт. Ба ақидаи аксар донишмандон, ниёкони тоҷик то замони истилои арабҳо дар ин манотик ҷойгоҳи шоиста доштанд, вале баъди интишори ислом гӯё тамаддуни ориёй ба завол рӯ овард. Ба назари Эмомалӣ Раҳмон чунин маънидод намудани масъала комилан иштибоҳ аст. Дар ин ҳусус ӯ таъкид менамояд, ки то вақте муаллифони воқеъии ҳар тамаддун вуҷуд доранд, тамаддуни он ҳалқ низ аз байн намеравад [18, с. 9-10]. Бинобар ин, баъди интишори ислом тамаддуни

ориёй на танҳо нуфузи худро ҳифз кард, балки дар ташакуули «тамаддуни исломай» таъсири муассире гузошт.

Дар ин хусус ҳаминро мебояд гуфт, ки дар радифи интишори дини ислом дар сарзамини фарохи Хилофат мактабҳои нави мазҳабӣ, илмӣ ва фарҳангӣ ташаккул ёфтанд. Махсусан, фаъолият мактаби тиббии «Гунди Шопур» ба таври густарда пеш рафта, дар заминаи он олимону мутафаккирони тоҷику форс ба камол расиданд. Ҳамин тавр, бо густариши ислом дар миёни қавмҳои ориёй махсусан, тоҷикон на танҳо унсурҳои тамаддуни ориёй ҳифз шуд, балки меросбарони онҳо дар пешрафти тамаддуни исломай саҳм гузоштанд.

Ба назари муҳаққиқон таъсири маданияти ноҳияҳои ҳамҷавор дар пешрафти тамаддуни ориёй зиёд буд. Махсусан, дар осори Эмомалӣ Раҳмон аз таъсири маданияти Шумер ва навгониҳои маҳаллӣ дар ташаккули аносирои тамаддуни ориёй сухан меравад. Ӯ ин таъсирро бештар дар рушду сайқали ҳунари зарфсозӣ ва мӯҳррезӣ мебинад.

Ба ақидаи мо, зухури ҳеч тамаддунро набояд ба пешрафти ҳаёти иҷтимоии мардумони алоҳида нисбат дод. Яъне таъсири унсурҳои фарҳанги ҳалқҳои ҳамсоя ба пешрафти ин ё он тамаддун ҳатман ба ҷашм мерасад, ки тамаддуни ориёй низ аз ин гуфтаҳо орӣ нест. Пешрафту шукуҳи тамаддун низ ба фарҳанги муштараки он вобаста аст. Чи қадаре, ки тамаддун доираи васеъро фаро гирад, ҳамон қадар шукуҳманду пешрафта мегардад. Ҳамин аст, ки таъсири тамаддуни ориёй то замони мо ба хубӣ эҳсос мегардад. Он на танҳо ба таърихи иҷтимоии қавмҳои ориёй, балки минбаъд дар сарнавишти ҳалқҳои ғайрриориёй низ таъсири махсус расонид.

Зербоби савуми боби аввал «Масъалаи давлатдории сулолаҳои ориёй дар осори Эмомалӣ Раҳмон» унвон дорад. Муаллиф таърихи давлатдории ориёҳо – Ҳахоманишиён, Күшониён, Порт, Сосониён ва Ҳайтолиёнро дар асоси сарчашмаҳо ва осори Эмомалӣ Раҳмон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳад.

Эмомалӣ Раҳмон дар мавриди ҷойгоҳи тамаддуни Ҳахоманишиён менависад, ки «Ҳахоманишиҳо бо истинод ба фарҳангу маданияти қадимаи

ориёии худ ва истифодаи эчодкоронаи таҷрибаи тамаддунҳои ҳамсоя санъату маданияти сифатан ҷадидеро ба вучуд овардаанд, ки зиёда аз 200 сол дар қисми қалони Осиё ҳамчун дастоварди муҳим роиҷ буд ва ин тамаддуни волоро ба ворисони худ мерос гузоштанд» [18, с. 156]. Ӯ тамоми вижагиҳои рушди тамаддуни мардумони ориёиро дар аҳди империяи Ҳахоманишиён дар асоси мадракҳои бостоншиносӣ забоншиносӣ ва таҳқиқоти олимони варзида мавриди омӯзишу таҳлил қарор дода, дар ин маврид матлабаш аз назари таҳлилу қиёс аз осори дигарон фарқ дорад. Дар он таърихи давлатдорӣ ва тамаддуни Ҳахоманишиён аз нигоҳи нав ва ба талаботу меъёри илм ҷавобгӯ, мавриди инъикос қарор гирифтааст.

Таҳлили осори Эмомалӣ Раҳмон нишон медиҳад, ки ӯ дар омӯзиши ин мавзӯй бештар ба чунин масъалаҳо таваҷҷӯҳ менамояд: раванди муборизаи Аршакиён ба муқобили юону мақдунихо ҷиҳати касби қудрат дар Порт ва эҳёи оини давлатдории ориёихо, шарҳу тавзехи ҷуғрофиёи таърихии Порт, вижагии низоми идории давлати Порт, таҳлилу баррасии авзои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, сиёсати хориҷии Порт ва мубориза бар зидди Селевкиёну Рум, саҳми Ашкониён дар эҳё ва рушди тамаддуни ориёй.

Эмомалӣ Раҳмон баъзе аз масоили мубрами давлатдории Кушониёнро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳад. Агарчи бисёр ҷанбаҳои таърихи давлатдории Кушониён бо таваҷҷӯҳ ба нақши онҳо дар пешрафти тамаддуни ориёй дар осори таърихӣ бозтоб ёфтааст, вале дар ин маврид то ҳол баъзе масоил норӯшан мебошад. Аз ин нигоҳ, Эмомалӣ Раҳмон дар таърихнигории тоҷик ба таҳқиқу баррасии амиқи ҷанд масъалаи давлатдории Кушониён таъкид менамояд: таърихи вуруди қавму қабоили юэҷӣ ба Осиёи Марказӣ ва тоҳтузози онҳо ба Боҳтар (заволи ҳукумати юону мақдунихо), таъсиси иттиҳоди сиёсии ақвоми ориёй дар Боҳтар ва эҳёи оини давлатдории ориёихо (яъне, таъсиси давлати Кушони Бузург), мушаҳҳас намудани замони ҳукумати шоҳони кушонӣ дар асоси сарҷашмаҳои таърихӣ, тасвири дурусти ҷуғрофиёи таърихии давлати Кушон дар партави сиёсати кишваркушоии онҳо, ташхиси дурусти иқдомоти Канишқа барои тақвияти нуфузи давлат, баррасии муносибати

давлати Кушон бо империяи Чин ва густариши тичорат дар заминаи Роҳи бузурги абрешим, таҳлилу баррасии унсурҳои тамаддуни Кушон дар мисоли забон, дин ва меъморию шаҳрсозӣ.

Дар осори Эмомалӣ Раҳмон ба чанд масъалаи давлатдории Сосониён бештар таваҷҷуҳ мешавад: асли баромади Сосониён ва таъсиси шоҳаншоҳии қудратманди ориёй, нуфузу қударати шоҳаншоҳии сосонӣ дар баробари давлатҳои ҳамсоя, вижагиҳои низоми идорӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар замони Сосониён, нақши дини зардуштӣ дар низоми давлатдории Сосониён.

Эмомалӣ Раҳмон барои ташхиси дурусти таърихи аҳди ҳукумати Сосониён ва касби қудрати онҳо бештар ба маълумоти сарчашмаҳои хаттӣ ва осори муаррихони асримиёнагӣ ручуъ менамояд.

Эмомалӣ Раҳмон бо таваҷҷуҳ ба ин мушкилот, таҳқиқи чанд масъаларо дар бастагӣ ба қиёси мадорики бостоншиносӣ ва осори муаррихону сайёҳон дар таърихнигории давлати Ҳайтолиён зарур мешуморад: ташхиси дурусти асли баромади этникии Ҳайтолиён ва таҳқими қудрати онҳо дар сарзамини Осиёи Марказӣ; тавсифи низоми муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ дар замони ҳайтолиён бар асоси осори хаттӣ ва модӣ, рақобати Ҳайтолиёну Сосониён ва паёмади он дар таърихи давлатдории ақвоми ориёй, ташхиси дурусти ҷойгоҳи Ҳайтолиён дар рушди тамаддуни ориёй ва ташаккули асабияти қавмии ниёқони тоҷик.

Ба ақидаи инҷониб ба Эмомалӣ Раҳмон мұяссар гардидааст, ки дар асоси таҳлилу муқоисаи мадракҳои мұттамади таърихӣ ва таҳқиқоти муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ таҷрибаи таърихи давлатдории ақвоми ориёиро барои тарбияи вадандӯстии насли ҷавон ва шинохти решашои амиқи манғиатҳои миллӣ боз намояд. Ў дар радифи муаррихони касбӣ вижагиҳои давлатдории ақвоми ориёиро бо таваҷҷуҳ ба марҳалаҳои ташаккули тамаддуни онҳо ва меъёрҳои ҳронологии таърихи ҷомеаи башарӣ мавриди омӯзиш қарор дод. Чунин иқдом бори аввал аз ҷониби Эмомалӣ Раҳмон ба таври илмӣ роҳандозӣ шуд. Агар академик Бобоҷон Ғафуров истилоҳи таърихи ҳалқи тоҷикро ироа карда бошад, пас Эмомалӣ Раҳмон тавассути омӯзиши саҳифаҳои тираи таърихи ташаккули

давлаторӣ ва тамаддуни ориёихо яке аз бунёдгузору посдори оини давлатдорӣ ва таърихи тамаддуни ориёй мебошад. Осори илмӣ ва ташаббусҳои созандааш дар ин самт далели равшан аст. Новобаста аз касби сиёсатмадорӣ ба ў муяссар гардид, ки дар инъикоси таърих тамоми методу усулҳои таҳқиқу омӯзиши илмро риоя намояд. Ў ҳамчун давлатмард таҷрибаи давлатдории аҷдоди хешро имрӯз сармашқи кор қарор додааст. Ин ташабbus имкон фароҳам овард, ки дар даврони истиқлол аз таҷриба ва беҳтарин унсурҳои оинии давлатдории ниёкон дар роҳи эъмори давлати миллию мутамаддин истифода гардад. Аз ҷониби Эмомалӣ Раҳмон ва дигар муаррихон пажуҳишу таҳқиқи таърихи давлатдории тоҷикон имрӯз ба маврид ва саривақтӣ мебошад. Зарур аст, ки оини давлатдории ниёкони тоҷик барои наслҳои имрӯз ва ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври шоиста муаррифӣ гардад. Дар акси ҳол, таърихсозии баъзе ҳалқҳои дигар метавонад ба арзишҳои таърихии мо таъсири манғӣ гузорад. Имрӯз бояд ҳатман миллати тоҷик бо огоҳии комил аз таҷрибаи давлатдории ниёконамон, монанди Ҷохтар, Мод, Ҳахоманишиён, Порт, Кушониён, Ҳайтолиён ва Сосониён дар пешрафти тамаддуни башарӣ таъсири муассир гузорад.

Боби дувуми рисола «Дараҷаи омӯзиши забон, эътиқод ва оинҳои динии ориёихо дар осори Эмомалӣ Раҳмон» ном дошта, аз ду зербоб иборат мебошад.

Дар зербоби нахустин «Дидгоҳи Эмомалӣ Раҳмон роҷеъ ба хостгоҳи забони ақвоми ориёй» зикр мегардад, ки забонҳои ақвоми ориёй яке аз қадимтарин шоҳаҳои забони инсоният ба шумор меравад. Эмомалӣ Раҳмон дар радифи олимони варзида дар мавриди шинохти забони ниёкони тоҷикон – ориёихо чанд асар таълиф намудааст [5; 21; 11; 18; 12]. Махсусан, китоби ўро ба унвони «Забони миллат – ҳастии миллат» метавон дар ин мавзӯъ нахустин таҳқиқоти ҷомеъ дар ибтидои асри XXI донист. Муаллиф дар ин асар таърихи такомули забони қавмҳои ориёиро бар асоси сарчашмаҳои таърихӣ ва натоиҷи таҳқиқоти муҳаққиқон тавсиф менамояд. Аз сӯи дигар, асари мазкур хulosai таҳқиқоти муҳаққиқон, муаррихон, забоншиносон ва олимони машҳури эронӣ, тоҷик, фаронсавӣ, англис ва шуравӣ аст.

Бахши аввали асар ба даврабандии марҳалаҳои тарвичу такомули забони ориёихо бахшида шудааст. Ў дар аввал масъалаи пайвандҳои хешовандии забонҳои ҳиндуэронӣ ва ҳиндуаврупоиро баррасӣ карда, гурӯҳи аввалро шоҳаи бостонии ин хонаводаи забонҳои ҳиндуаврупой меномад, ки қариб дар тамоми ҷаҳон паҳн шуда буд. Ҳамчунин, ў дар асарҳои дигарааш «Тоҷикон дар оинаи таърих» (дар чор қитоб), «Нигоҳе ба таъриҳ ва тамаддуни ориёй» ва «Ориёихо ва шинохти тамаддуни ориёй» дар радифи фарҳангӣ забони ориёй, саргузашти нимасотирӣ ва воқеи ин ақвомро бар асоси пажуҳиши донишмандони хориҷиву дохилӣ баррасӣ менамояд [21, 18; 11].

Дар осори Эмомалӣ Раҳмон доир ба таърихи ташаккул ва рушди забони ақвоми ориёй, маҳсусан забонҳои авестоӣ, форсии қадим, форсии миёна, портӣ, боҳтарӣ ва амсоли ин андешаҳои арзишманди илмӣ ироа мегардад. Эмомалӣ Раҳмон барои таснифи дурусти марҳалаҳои рушду такомули забонҳои бостони қавмҳои ориёитабори Эрону Осиёи Марказӣ аз натиҷаи охирин таҳқиқоти муҳаққиқон, маҳсусан донишмандони аврупой суд бурда, дар инъикоси ин масъала пеш аз ҳама ба қонуниятҳои илми забоншиносии муқоисавӣ ва ҳронологияи таърихӣ таваҷҷуҳ намудааст. Аз ин лиҳоз, дар осори ў масъалаи даврабандӣ ва дастабандии хонаводаи забонҳои ҳиндуэронӣ аз дигарон фарқ меқунад. Дар замони истиқлоли Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон яке аз ҳаводорони таъриху тамаддуни ориёй мебошад, ки дар бобати унсури марказии он – забон қитоби маҳсуси илмӣ рӯи чоп овард. Қитоби мазкур дар рӯшан намудани баъзе масъалаҳои мубрами таърихи рушду такомули забонҳои бостонии ниёкони мо ҳамто надорад. Ў нақши ҳар як забонро вобаста ба вижагиҳои овой, тасрифотӣ ва корбурди онҳо дар умури идории давлаҳои ориёй бар асоси маъҳазҳои забоншиносӣ мавриди баррасӣ қарор медиҳад. Эмомалӣ Раҳмон меқӯшад дар асоси шинохти дурусти пайвандҳои хонаводагии забонҳои модӣ, форсии бостон, форсии миёна, портӣ, боҳтарӣ, суғдӣ ва намунаи осори бозмондаи онҳо марҳалаҳои такомули забони имрӯзai тоҷикиро амиқтар муаррифӣ намояд.

Эмомалӣ Раҳмон дар масъалаи шинохти хостгоҳи ориёихо ва мароҳили такомули забони онҳо дар радифи натиҷаи таҳқиқоти олимони мазкур, бештар ба мадракҳои забоншиносӣ, таъриҳӣ, бостоншиносӣ ва ҷуғрофӣ рӯ меорад. Масалан, бар асоси сарчашмаҳои юнонӣ аз хостгоҳи ориёихо ба номи Ариана (Ориён) ном мебарад [11, с. 17-19]. Аксар муҳаққиқони дигар низ дар асоси баррасии ин сарчашмаҳои ҳудуди зист ва минтақаи нуфузи забони ориёихоро ба даштҳои ҷануби Русия, соҳилҳои баҳри Сиёҳ, назди баҳри Азов то шимоли Қафқоз (скифҳо ва сарматҳо), Осиёи Марказӣ, минтақаҳои назди Сирдарё, қисмати шарқ то Туркистони шарқӣ (мардумони саккӣ), водиҳо ва воҳаҳои Осиёи Миёна дар ҳавзаи Зарафшон, Қашқадарё ва ноҳияҳои атрофи он (сүғдихо), поёноби Омӯ (хоразмиҳо), болооб ва қисматҳои миёнаи соҳилҳои рост ва чапи Омӯ (боҳтариҳо), як баҳши Хурросон то ҷануби Туркманистон (портҳо), шимолу ғарби Эрон (модҳо) ва ҷанубу ғарби Эрон (порсҳо) нисбат медиҳанд [7-М, с. 61-62].

Ба ақидаи мо, минбаъд дар натиҷаи муҳоҷирати бузурги ориёихо ба сарзамиҳои шарқу ғарб лаҳҷаҳои ақвоми бар тарвичу такомул ба забони мустақили ин ё он ҳалқи ориёитабор мубаддал гардид. Донишмандони ғарбӣ ин марҳалаи нахустини забони аҷдодии моро зуҳури шоҳаҳои ҳиндуориёй ва эронӣ меноманд, вале бар ин мо гуфта наметавонем, ки онҳо билкул аз ҳамдигар фарқ доштанд. Дар ин ҳусус Эмомалӣ Раҳмон бар ҳақ зикр менамояд, ки дар ин давраи тамаддуни бостонии мо қавмҳои ориёй ҳарчанд ба сарзamin ва кишварҳои муҳталиф паҳн шуданд, вале асолати этникӣ ва фарҳангии ҳудро нигоҳ доштанд ва забони ҳудро дар осори бозмондаашон бо таъкид ба муштаракоти забонӣ, фарҳангӣ, ва қавмӣ ориёй номидаанд [30].

Зербоби дувуми боби дувум «Сатҳи омӯзиши эътиқод ва оинҳои динии ориёихо дар осори Эмомалӣ Раҳмон» ном дошта, ба тавсифи эътиқоду боварҳои ақвоми ориёй баҳшида шудааст.

Дар масъалаи шинохти эътиқод ва оинҳои динии ориёихо таҳқиқоти муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ, ба мисли М. Бойс [56], Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский [57], И.М. Стеблин – Каменский [107], Л.С. Васильев [60], А.

Мейе [94], И.С. Брагинский [58], Ч. Оштиёй [173; 174], А. Қадиёй [159], Пурдовуд [177; 178], Ч. Ҳиннелз [185], Ч. Дўстхоҳ [33], Р. Фрай [113], Х.Х., Муминчонов [96], М.Д. Диноршоев [154], Н. Ходжаева [117; 118; 192; 198; 199] ва дигрон хеле судманд аст.

Дар радифи муҳаққиқони касбӣ, ҳамчунин масъалаи эътиқод, боварӣ ва дину оинҳои ниёқони тоҷикон – ориёихо дар осори Эмомалӣ Раҳмон мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифтааст. Ӯ ин масъаларо дар як боби китобаш «Нигоҳе ба таъриҳ ва тамаддуни ориёй» [18] бар асоси натиҷаи пажуҳиши олимон таҳлил менамояд.

Эмомалӣ Раҳмон дар хусуси омӯзиш ва таҳлили дину оинҳо бостонии қавмҳои ориёй ба чунин масъалаҳо таваҷҷуҳ менамояд:

- шаклгирии бовариҳои мардумӣ дар миёни ақвоми ориёй;
- вижагиҳои эътиқод, боварӣ ва дину оинҳои ақвоми ориёй;
- марҳалаҳои асосии такомули боварҳои мардумии ақвоми ориёй;
- нақши боварҳои мардумӣ дар пешрафти тамаддуни ориёй.

Тибқи таҳлили осори Эмомалӣ Раҳмон ва дигар муарриҳон ориёихо дар радифи эзадони зардуштӣ ба худоҳои дигар, ба монанди Индра, Митро, Варуна ва Агнӣ эътиқод доштанд. Дар осори Эмомалӣ Раҳмон вижагии расму оин ва боварҳои ақвоми ориёй мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Эмомалӣ Раҳмон масъалаи шабоҳату тафовути оину боварҳои диниро дар миёни ориёихои эронӣ ва ҳиндӣ ба миён мегузорад. Ӯ дар омӯзиши ин масъла ба навиштаҳои А. Кристенсен ва Г. Нюберг ручуъ менамояд. Аз ҷумла, Ӯ бар асоси таҳлили навиштаҳои А. Кристенсен ба чунин бардошт мерасад, ки эзадони онҳо шабеҳ ба ҳамдигар буданд ва дар айни ҳол вижагиҳои хос низ доштанд. Ва омили асосии ин тафовут ба паёмади муҳочирати онҳо ба минтақҳои мухталиф бастагӣ дошт. Ӯ аз мавҷудияти ду гурӯҳи худоён дар миёни ориёихо ҳабар медиҳад. Дастан аввалро девҳо меномиданд, ки пешвои онҳо худои ҷангҷӯ Индра буд ва дастан дигарро бо лаҳҷаи эронӣ ахураҳо ном мебурданд, ки роҳбарии онҳо Митро ва Варуна буданд. Ба бовари аксари донишмандон, Маздои эрониён ҳамон Варунаи ҳиндуён мебошад [18, с. 266].

Таҳлил ва омӯзиши осори Эмомалӣ Раҳмон нишон медиҳад, ки бо мурури замон боварҳои мардум баробари рушди тафаккури ақвом нисбат ба зиндагӣ ва олам тағиیر ёфт. Барои мисол метавон аз «Ведо» ва «Авесто» ҳарф зад. Ҳамчунон, ба назари баязе муҳаққиқон, ориёиҳо ҳанӯз то зухури Зардушт ба эзадон ва худоёни зиёд эътиқоду боварӣ доштанд. Яъне гуфтан мумкин аст, ки ориёиҳо дар заминаи эътиқод тафаккури хеле қадим доштанд, намунаи он боварӣ ба қувваҳои фавқулодда аст. То замони Зардушт дар таълимоти динии мардуми ориёй эзадони зиёде ба мисли Атар (оташ), Вота (фариштаи бод), Ҳаума, Геуша–Урвана (рӯҳи Гови нахустин) мавриди парастиш қарор гирифта буданд. Ҳамчунин, Эмомалӣ Раҳмон аз эзадони дигари ориёй ёдовар мешавад, ки намоди унсурҳои муҳталифи табиат, нигаҳдори осмону замин, боду ҳаво ва хуршеду моҳ буданд. Масалан, Осмон номи худои чарҳ Зам ё Замин – номи худои хок, Моҳ – номи худои моҳ, Хвар - номи худои Хуршед, Вота – номи Худои бод ва Ваю номи худои ҳаво буданд [18, с. 267].

Эмомалӣ Раҳмон дар осори худ барои собит намудани афкори муштараки мазҳабии ақвоми ориёиҳои эронӣ ва ҳиндӣ аз «Авесто» ва «Ригведа» – қисмати аввали «Ведо» чанд мисол меорад. Масалан, ӯ аз Ваю-худои ҳаво ёдовар мешавад, ки ҳам дар «Ригведа» ва ҳам дар Авесто васф шудааст. Худои дигар Вота абрӯро дар осмони ҳафт кишвар идора мекард ва бо ёрии Тиштрия дар болои кишварҳои об мепошид. Ориёиҳои бостон бовар доштанд, ки ҷаҳони онҳо аз ҳафт иқлим, қитъа ва ё мамлакат иборат аст. Номи ҳар як аз кишварҳо дар Вандидод ва Мехрояшт зикр шудааст [18, с. 267].

Муаллиф дар асоси осори Эмомалӣ Раҳмон дину оини аҳди бостонии ниёқони тоҷик, маҳсусан оини меҳрпаратӣ ва зурвонияро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳад. Новобаста аз қасби давлатмардӣ ба Эмомалӣ Раҳмон мұяссар гардид, ки ақидаҳои бостони фалсафӣ ва динии ориёиҳоро бо таваҷҷӯҳ ба макону замони пайдоиш ва ҳудудҳои паҳншавӣ ба таври барҷаста инъикос намояд. Ӯ бо назардошли истифодаи васеи мадракҳои таъриҳӣ ва осори муҳаққиқони хориҷӣ дар таърихнигории тоҷик ба омӯзиши ҷомеи афкори динии ориёиҳо даст зад. Дар ин замина ба ӯ мұяссар гардид, ки таърихи

ташаккул, густариши дину оини бостони мардумони ориёро бар асоси истифодаи васеи сарчашмаҳои таърихӣ ва таҳқиқоти нави муҳаққиқони дохилию хоричӣ ба таври возеҳ рӯшан намояд. Ин аввалин ташаббус дар роҳи омӯзиш ва муаррифии оину боварҳои тамаддуни бузурги ориёй аст, ки метавонад таъсири афкори созандай ниёкони моро дар пешрафти ҷомеаи инсонӣ событ созад. Таъсири чунин фарҳанги созандай тамаддуни ориёихо дар пешрафти афкори ҳалқҳои ҳамҷавори минтақа ба таври барҷаста мушоҳида мешавад.

Боби сеюми диссертатсия «Инъикоси масъалаи истилои араб ва муборизаи озодиҳоҳонаи аҷдоди тоҷикон дар осори Эмомалӣ Раҳмон» аз ду зербоб иборат мебошад.

Зербоби аввали он «Вижагиҳои ҳӯҷуми арабҳо ба Ҳурисону Мовароуннаҳр дар осори Эмомалӣ Раҳмон» ном дорад.

Аз сабабе, ки доираи ҷуғрофии омӯзиши масъала рӯшан аст, муаллифи диссертатсия маҳз ба тавсифи сиёсати забткоронаи Хилофати араб дар сарзамини Ҳурисону Мовароуннаҳр рӯ меорад. Эмомалӣ Раҳмон раванди истилои арабҳоро дар сарзамини Мовароуннаҳр дар асоси таҳлили манбаъҳои таърихӣ ва осори муҳаққиқони ватаниву хоричӣ ба таври воқеӣ инъикос менамояд. Дар осори ў сиёсати забткоронаи саркардаҳои араб, дар Ҳурисону Мовароуннаҳр аз замони ба қудрати сиёсӣ расидани хонадони Умавиён, маҳсусан ҳалифа Марвон оғоз мешавад. Замони касби қудрати Муовияро давраи дуюми ҳукумати исломӣ – хилофати Умавиён (661–750) меномад. Дар воқеъ, мазмунан ин марҳилае аст, ки аз аҳди хилофати рошиддин тафовут дошт. Сиёсати забткоронаи хулафои рошиддин дар аҳди Алӣ, ки бештар ба муборизаҳои дохилӣ шабоҳат дошт, амалан ба ҷангӣ миёни мусулмонон табдил ёфт ва маъмулан дар заминаи он ислом аз нав ба самти мамолики ғарбу шарқ интишор пайдо кард. Арабҳо дар ин давра ба манотики тоҷикнишин таҳти сарварии Қайс ибни Ҳайсам, Ҳаками Ғифорӣ, Рабеъ ал-Ҳорисӣ, Убайдуллоҳ ибни Зиё, Саид ибни Усмон, Абдурраҳмон ибни Зиёд, Салм ибни Зиёд, Қутайба ибни Муслим, Асад ибни Абдуллоҳ ва дигарон лашкар кашиданд, ки новобаста

аз парокандагии сиёсии минтқа на ба ҳамаи онҳо мұяссар шуд, ки пирұз бошанд.

Баъди омодагй ва забти аксар шаҳрҳои марказии сарзамини Ҳуросон ҳадафи нихоии арабҳо фатҳи минтақаи дигари тоҷикинишин – Мовароуннахр маҳсуб меёфт. Эмомалӣ Раҳмон масъалаи тасхир сарзамини Мовароуннахрро аз ҷониби арабҳо бо таваҷҷуҳ ба мубориза ва исёни озодихоҳии мардуми минтақа мавриди таҳлилу баррасии қарор медиҳад. Ӯ низ чун дигар муаррихон парокандагии сиёсиро дар арафа ва оғози истилои араб яке аз вижагиҳои таърихи таҳаввулоти минтақа медонад. Дар ин хусус бо тафсил зикр менамояд, ки ҳангоми салтанати туркҳо ва ҳуҷуми араб дар Мовароуннахр давлати мутамарказ, ки тамоми минтақаро муттаҳид намояд, амалан вучуд надошт ва ҳар кадом музофоту мулкҳои ҷудогона аз ҷониби подшоҳ ё ҳокими мустақилу ниммустақиле идора мешуд [22, с. 222].

Аз маълумоти муаррихони асримиёнагй маълум мешавад, ки арабҳо шаҳри Марвро ба қароргоҳи ҳарбӣ табдил дода, минбаъд аз он ҷо нақшай тоҳтузоро ба шаҳрҳои муҳталифи Мовароуннахр тарҳрезӣ менамуданд. Дар Мовароуннахр мулкҳои хурди зиёде, монанди Бадаҳшон, Шумон, Ҳутталон, Тирмиз, Ҷағониён, Аҳорун, Бухоро, Кеш, Нахшаб (Насаф), Суғд, Хоразм, Истаравшан, Ҷоч ва Фарғона аз ҷониби шоҳону ҳокимони маҳаллӣ идора мешуданд. Онҳо ҳамеша дар ҳолати ҷангу муноқиши дохилӣ қарор доштанд. Ҳатто, ҳангоми тоҳтузори арабҳо дар Бухоро ва музофоти атрофи он ду ҳудот байнин ҳам барои қасби қудрат мубориза ва талош меварзианд.

Аз таҳлили осори ӯ бар меояд, ки футухоти араб дар ин ё он минтақаи Осиёи Марказӣ ба ҷанд омил бастагӣ дошт, ки миёни онҳо албатта кордонии сарлашкарони араб ва хиёнати ашрофи маҳаллӣ бисёр муассир арзёбӣ мешавад. Маҳз парокандагии сиёсии минтақа сабаб мешавад, ки арабҳо дар аксар набардҳо пирұз шаванд. Осори Эмомалӣ Раҳмон моро ба ҳулосае меорад, ки қудрати ҳар миллату ҳалқ дар ваҳдати ӯст.

Зербоби дувуми боби сеюм «Дидгоҳи Эмомалӣ Раҳмон доир ба муборизаи озодихоҳонаи ниёқони тоҷикон дар қиболи Хилофати Араб» унвон дорад.

Эмомалӣ Раҳмон дар осори худ ба масъалаи муборизаи озодихоҳии ниёқони тоҷикон ба муқобили арабҳо таваҷҷуҳ менамояд. Ӯ сиёсати золимонаи маъмурони хилофатро нисбат ба мардуми маҳаллӣ дар Мовароуннахру Ҳурӯсон омили асосии зуҳури ҷунбишҳои озодихоҳӣ медонад. Таҷрибаи омӯзиши замони ҳукумати арабҳо нишон медиҳад, ки бо иваз шудани волиёни хилофат дар манотики тоҷикнишин ҳамоно вазъи зиндагии мардум мушкил боқӣ мемонд. Яъне, яке аз дигаре дар истисмори мардуми маҳаллӣ камӣ надошт. Бинобар ин, ҳаракатҳои озодихоҳонаи мардумӣ дар минтаقا таҳти роҳбарии Абуслими Ҳурӯсонӣ, Ғурак, Деваштич, Муқаннаъ, Сумбоди Муғ ва дигарон ба амал омад, ки новобаста аз шикаст заминаи заволи ҳукумати арабҳоро дар сарзамиҳои тоҷикнишин гузошт. Дар осори Эмомалӣ Раҳмон раванди муборизаи озодихоҳонаи аҷдоди тоҷикон бар қиболи арабҳо бо назардошти манобеъи таъриҳӣ шарҳу тавзех дода шудааст.

Таҳлили таърихи ҳукуматдории арабҳо дар хилофат минбад собит намуд, ки онҳо бидуни ширкати намояндагони маҳаллӣ дар умури идории сарзамини тоҷикон ва ҳатто берун аз он муваффақ шуда наметавонанд. Аз нимаи дувуми солҳои чилуми асри VIII акнун мушкилот на танҳо дар муносибат ба мардуми Аҷам, балки дар дохили доираҳои ҳукумрони араб ба миён омад.

Эмомалӣ Раҳмон мунсифона бар пояи манбаъҳои таъриҳӣ таъқид менамояд, ки пас аз хулафои рошиддин дар аҳди Умавиён сиёсати миллатгарой, ғуруру ҳудҳоҳӣ, зулму ситам, дасткашӣ аз аркони муқаддаси ислом, монанди баробариву мусовот, зиёдаравӣ дар идораи давлат сабаби норозигӣ ва шуру исёнҳои қавмҳои мухталифи сокини Ҳурӯсону Мовароуннаҳр гардид [21, с. 559].

Дар ин ҳусус бояд гуфт, ки зуҳури ҳаракати озодихоҳии мардуми Суғду Ҳутталон ва шикасти пайдарпайи волии арабтабори Ҳурӯсон Асад ибни Абдуллоҳ барои амирону волиёни минбада дарси ибрат шуд. Бинобар ин, онҳо мекӯшиданд дар раванди кишваркӯшӣ исломро бо ҳусни тафоҳум, муросо, паймон ва дар

мачмұй ба таври мусолиҳаи қавмій густариш диҳанд. Вале таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дарки нодурусти вазъи минтақа аз ҷониби халифаҳои умавій ва тафриқаҷуи онҳо боиси зухури ихтилофоти дигар мешуд.

Сиёсати ғайриодилонаи халифаҳои умавиро дар масъалаи принципи адлу доди исломӣ сабаби зухури ҷунбишҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва мазҳабие, монанди фирқаҳои динии хориҷӣ, шуубия, хуррамия, ровандия ва дигар ҳаркати озодихоӣ медонад.

Маҳз, бар асари сиёсати тафриқаҷӯи халифаҳои умавій бузургтарин ҷунбиши сиёсию иҷтимоӣ бо роҳбарии Абумуслими Ҳурносонӣ дар хилофат ба амал омад, ки минбаъд таърихи давлатдории онро ба таври дигар рақам зад. Вале то замони зухри ҷунбиши Абумуслим ҳаракатҳои дигаре дар Ҳурносону Муовароуннаҳр ба амал омаданд, ки дар заминаи онҳо афкори мардум дар муқобили сиёсати истибдодии халифаҳои умавій тағйир ёфт.

Ба ақидаи муаллиф маҳз ҳамин ҳаракатҳои мардумӣ заминаи ташаккули ҳукумати сулолалоҳои тоҷиктабори Ҳурносону Мовороуннаҳрро гузошт. Омӯзиши осори Эмомалӣ Раҳмон ва таҳқиқоти муҳаққиқони варзидаи ватанию хориҷӣ гувоҳӣ медиҳад, ки дар натиҷаи афзудани сиёсати истисмории халифаҳои умавій ва аббосӣ, маҳсусан маҷбурияти зиёди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ шуълаи ҳаракатҳои озодихоӣ дар Ҳурносону Мовороуннаҳр рӯшантар мешуд. Мардумони ин сарзамин маҳз бо дарку шинохти амиқи шариати исломӣ бештар ба ҳаракатҳои озодихоӣ майл пайдо мекарданд. Риоя нашудани принципҳои меҳварии ислом аз ҷониби волиёни арабтабор ба зухури ҳаракатҳои озодихоӣ доман мезад. Баъзан дар шароити зухури ҳаракатҳои озодихоии мардуми Аҷам саркардаҳои ҳукуматҳоҳи араб, яъне муҳолифони Хилофати умавій бедор мешуданд.

Аз таҳлили матолиби навиштаҳои Эмомалӣ Раҳмон хонандай имрӯз метавонад дарси хештаншиносӣ гирад ва ба таърихи афкори созандай ниёкони худ ошноӣ пайдо намояд. Дар ин марҳилаи бунёди давлатдории миллӣ ва таҳқими истиқлоли давлатӣ омӯзиши ҷунин осори бунёдии таърихи ниёкон барои ҳар миллат муҳимму зарур мебошад. Бинобар ин, омӯзиши таҷрибаи

муборизаи озодиҳоҳии мардум дар муқобили сиёсатҳои аҷнабиён имкон медиҳад, ки насли имрӯзи худшиносу худогоҳ нисбат ба ҳифзи манфиатҳои миллӣ бетараф набошанд. Маҳз ҳамин омилҳо омӯзишу таҳлили осори Эмомалӣ Раҳмонро дар шароити феълӣ боз ҳам мубрамтар мегардонад.

Боби чоруми диссертатсия «Вижагиҳои густариши тамаддуни ислом дар Ҳурросону Мовароуннаҳр ва эҳёи рукиҳои фарҳанги миллӣ дар осори Эмомалӣ Раҳмон» аз ду зербоб иборат мебошад.

Зербоби аввали он **«Сатҳи омӯзиши неҳзатҳои фикрӣ ва маънавии тоҷикон (асрҳои VII-VIII) дар осори Эмомалӣ Раҳмон»** ном дорад. Дар маркази таваҷҷуҳи Эмомалӣ Раҳмон доир ба масъалаи мазкур ҳаракати шуубия ва намояндагони он қарор дорад. Ба қавли ў рафтори ифтrotгароёна ва хушунатомези халифаҳои Умавӣ, маҳсусан таҳқири шиканҷаи мусулмонони ғайриараб ва маволиён, ҳамчунин таъқиби мазҳабҳои ғайриисломӣ, кирдору рафтори ношоиста монанди китобсузӣ ва ҳаробсозии маъбадҳои зардуштӣ, аз аҳолии мусулмоншудаи ғайриараб ситонидани андози ҷизия ва андоз барои замони қуфрии онҳо ва дигар омилҳое, ки аз доираи аҳкоми ислом берун буд сабаби шуру исёнҳои маҳаллӣ дар манотики тоҷикнишин гардид [21, с. 548-549].

Бояд гуфт, ки арабҳо дар аввал бо принсипи бародарию баробарӣ исломро интишор намуда, ниёкони мо онро аксаран қабул намуданд. Яъне адолати иҷтимоӣ, ки принсипи меҳварии ислом аст, аз ҷониби тоҷикон пазируфта шуд. Вале минбаъд аз принсипҳои ислом дур рафтани худи маъмурони хилофат ва ба сиёсати миллатгароию қавмгароӣ рӯ овардани онҳо боиси барҳости мардуми маволӣ дар шакли шӯру исёнҳо гардид. Онҳое, ки аслан ба василаи маърифат хостанд ба кирдори зидисломии арабҳо ҷавоб гӯянд, минбаъд ҷонбидорони ҷунбиши шуубия номида мешуданд. Воридшавии арабҳо ба манотики тоҷикнишин паёмадҳои манфиеро ба бор овард, ки ҷиҳати бартараф намудани он баъзе аз намояндаҳои илму ирфон барҳостанд. Аз аҳбори сарчашмаҳои таърихӣ ва маълумоти муарриҳони ватанӣ маълум мегардад, ки натиҷаи сиёсати истисморӣ ва номатлуби арабҳо дар баробари шӯришҳо ва

муборизаҳои низомиу сиёсӣ ва неҳзатҳои фикрию иҷтимоӣ, ҷунбишҳои динию мазҳабӣ, ҳамчунин зуҳури афкори шуубӣ буд, ки таърих расму оин ва фарҳанги миллӣ ҳифз гардид.

Ҳадафи шуубиҳо ба диққати маъмурони арабтабори зулмпеша расонидани аҳкоми ислом буд, ки дар китоби муқаддаси он таъкид шудааст. Дар аввал шуубия ҳамчун назҳати бузурги фарҳангиву иҷтимоӣ падид омада, дар радифи мардумони эронӣ қавму миллатҳори дигарро низ муқобили сиёсати халифаҳои умавӣ даъват менамуд. Пайравони ҳаракати шуубия, ки хусусияти қавмӣ гирифта буд, ҳам дар замони хилофати Ӯмавиён ва ҳам Аббосиён ба таври ниҳониву ошкоро дар ҷангҳои алайҳи хулафо фаъолият менамуданд. Ақида ва шиори шуубиён чунин буд, ки «мо дини исломро қабул дорем, vale ҳукумати арабро қабул надорем» [151, с. 26].

Донишмандони ҳаракати шуубия, ки барои онҳо ҳам таъриху фарҳанги тоҷикон ва ҳам таъриху фарҳанги арабҳо ошно буду забони арабиро медонистанд, ба ин забон осори худро эҷод карда, ба тарғибу муаррифии фарҳанги ориёй рӯ оварданд. Албатта, эҳсоси миллӣ ва маърифати аз ниёкон мерос монда ин гурӯҳи донишмандонро дар мисоли шоирону олимон водор намуд, ки дар муқобили арабгароён бе тафовут набошанд.

Пайравони ҳаракати шуубия на танҳо аз миллати ориёй, балки аз тамоми миллатҳои ғайри араб дар муқобили арабҳо дифоъ менамуданд ва ҳар вақт, ки сухан дар боби подшоҳон ба миён меомад, фиръавиҳои Миср, Искандари юнонӣ, шоҳаншоҳони Эронзамин, қайсарҳои Рум, шоҳони Ҳинд, Сулаймони ҳаким ва амсоли онҳоро ба арабҳо мисол меоварданд. Як қатор ҷеҳраҳои дигари илму ирфони тоҷиктабор монанди Асбағи Сиҷистонӣ, Абӯнувос, Ҳамиди Бахтакон, Ҳуррамӣ, Саҳл ибни Ҳоруни Даштимешонӣ, Аллони Шуъубӣ, Абӯлянбағӣ, Муҳаммад ибни Баъис, Мутаваккили Исфаҳонӣ ва дигарон аз ҷумлаи намояндагони маъруфи неҳзати фикрии шуубия буданд, ки дар осори Эмомалӣ Раҳмон зикри номашон рафтааст. Дар мачмуъ шаҳсиятҳои фавқулзикр ҳамагӣ шуубӣ буда, бо ёрӣ ва мадади ҳамдигар дар роҳи ҳифзи асолати миллӣ ва арзишҳои фарҳанги ниёкон талош менамудан. Маҳз онҳо

азамат ва шукӯҳи фарҳанги мардумони эрониро бо тамоми дастовардҳои бесобиқа бо ҳисси баланди миллӣ тараннум мекарданд.

Хулоса, бо назардошти хидматҳои мондагори пайравони ҳаракати шуубия, ки дар бедории миллӣ ва ҳифзи арзишҳои фарҳанги ниёкон нақши бориз гузоштаанд, меарзад онҳоро сипари таъриху фарҳанги ниёкон номид. Воқеан дар он марҳилае, ки онҳо дар пайи ҳифзи хотироти ғановатманди таърихи мардуми хеш камар бастанд, на ба ҳар ҳалқ муаяссар гардид, ки ҳастии хешро ҳифз намояд.

Зербоби дувум «Нақши хонадонҳои маҳаллии Бармакиён Саҳлиён дар низоми идории Хилофати араб аз нигоҳи Эмомалӣ Раҳмон» ном дошта, дар асоси қиёси осори Эмомалӣ Раҳмон бо манбаъҳои таъриҳӣ ва осори муҳаққиқон ҷойгоҳи сулолаҳои тоҷиктабор дар низоми идории Хилофати араб мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Ҳаракатҳои озодихоҳона ва фикрии мардумони Ҳурросону Мовароуннаҳр арабҳоро водор намуд, ки дар амалӣ гардидани сиёсати давлатӣ сулолаҳои тоҷиктаборро ҷалб намоянд. Сулолаҳои бонуфузи тоҷиктабори Ҳурросону Мовароуннаҳр ба мисли Бармакиён, Саҳлиён, Ковусиён, Мӯсоиҳо ва Навбахтиҳо дар ташаккул ва таҳқими хилофати исломӣ нақши муассире гузоштанд. Аз таҳлили манобеи таъриҳӣ бармеояд, ки дар лаҳзаҳои мураккаб ҳалифаҳои аббосӣ ба намояндагони ин сулолаи бонуфузи тоҷик такя менамуданд. Махсусан, дар раванди сар задани шӯру исёнҳои мардумони маҳаллиӣ ва зиддиятҳои доҳилии худи арабҳо намояндагони Бармакиён нақши хосса доштанд.

Ба андешаи муаллиф намояндагони сулолаи Бармакиён – Ҳолид, Фазл, Ҷаъфар ва дигарон на ба хотири вазифа ва ҷойгоҳи худу саркардаҳои араб, балки ба хотири танзимоти исломӣ ва амну амнияти мардумони маҳаллиӣ дар пахши шуру исёнҳо ширкат менамуданд. Таҷрибаи фаъолияти минбаъдаи онҳо гувоҳи он аст, ки ҳама талошҳояшон баҳри рушди маънивиёт ва зиндагии мардумони шарқи хилофат – Ҳурросону Мовароуннаҳр буд.

Эмомалӣ Раҳмон дар осори худ бештар ба нақши боризи намояндагони сулолаи Бармакиён дар рушди илму маърифат таваҷҷуҳ зоҳир намуда, таъкид

мекунад, ки дар замони вазорати Яҳёи Бармакӣ ва пирсаронаш Фазлу Ҷаъфар илму фарҳанг ва маърифатпарварӣ рушд намуда, тарҷума ва таҳияи осори таърихӣ ва илмӣ аз забонҳои форсӣ ва юнонӣ ба забони арабӣ васеъроҳандозӣ гардид [21, с. 599]. Маҳз шукӯҳу шаҳомати рӯзафзуни намояндагони ин сулола бо ичрои муваффақонаи рисолати худ саркардаҳои қавмгарои арабро ба ташвиш оварду онҳо роҳи нест кардани Бармакиёнро пеш гирифтанд.

Дар воқеъ, сулолаи ашрофзодаҳои эронитабори Хурросону Мовароуннаҳр аксаран илму фарҳангу маърифатро асоси рушди ҷоема мешумурданд. Бармакиён аз ҷумлаи чунин хонадонҳои соҳибмаърифату иззатманд маҳсуб меёфтанд, ки бо донишу маърифати хеш шуҳратёр гардиданд. Маҳз ҳамон касби суннати неки мардумони ориёй дар ботини ин хонадон нуҳуфта буд. Ҳамин дарку фахмиш ва ҷаҳонбинии солими намояндагони сулола буд, ки манофеи мардуми Хурросону Мовароуннаҳр то ҷое дар руёруй бо сиёсати қавмии арабҳо ҳифз шуд. Тавассути дарки маърифати инсонӣ намояндагони ин сулола то ҷое шуълаи оташи таассуби қавмии маъмурини арабро дар муносибат ба мардумони минтақа ҳомӯш намуданд. Албатт, Бармакиён тамоми фаъолияту муносибати худро дар ҷомеа бар асоси таълимоти исломӣ тарҳрезӣ карда ва ба ҳадди имкон аз он ба нағъи мардумони минтақа суд бурданд. Зоро онҳо ҳоло чунин қудрате надоштанд, ки якбора даъвои истиқлол намоянд. Ба ақидаи мо, наметавон гуфт, ки Бармакиён барои касби истиқлол қӯшиш доштанд, зоро фазои ҳоким дар ҷомеа ва таълимоти нави идеологии исломӣ барои ин амр иҷозат намедод. Бармакиён дар танзими низоми идорӣ на танҳо ба шариати исломӣ, балки ба таҷрибаи ниёкони худ, маҳсусан Сосониён такя менамуданд. Чи хеле, ки дар боло зикр гардид, онҳо ҳамчун элита дар ҷомеа то вуруди арабҳо дар минтақа шуҳрат доштанд. Яъне, чун дар сиёсат таҷрибаи кофӣ доштанд, аз он барои пешрафти кори вазорат ва раёсати Хурросон ҳар кадом самаранок истифода бурданд.

Ҳақ бар ҷониби Эмомалӣ Раҳмон аст, ки онҳоро дар бахши танзими низоми идории хилофати Аббосиён афроди калидӣ медонад. Ӯ менависад, ки Бармакиён чунин соҳтори муназзамеро бо истифода аз таҷрибаи умури идории

Сосониён рушд бахшиданد. Дар ин раванди бисёр муҳимми давлатдорӣ намояндагони ин сулола умури идораи ҳарбӣ, молиявӣ, назорати вилоятҳои хилофат, танзими иқтисодиёт, иҷтимоиёт ва фарҳангро ба ихтиёر доштанд [21, с. 594].

Пас аз фочеаи Бармакиён дар қиболи ҳаракатҳои мардумӣ халифаҳои аббосӣ ночор монданду дарк карданд, ки бе ширкат ва ҷалби намояндагони соҳибнуғузи маҳаллӣ ба низоми идорӣ наметавонанд муваффақ бошанд. Эмомалӣ Раҳмон менигород, ки Аббосиён пай бурданд, ки бе ҳусни тадбир ва маҳорати давлатдории эрониён, маҳсусан чехраҳои бонуғузу иродатманди Ҳурӯсону Мовароуннаҳр гирифтори беназмиву нооромӣ, муноқишаҳои мазҳабию қавмӣ мегарданд. Дар ин раванд халифа Ҳорунаррашид маҷбур гардид, ки аз нуғузи сулолаҳои маҳаллӣ монанди Тоҳириёну Саҳлиён истифода намояд. Аз таҷрибаи фаъолияти сулолаҳои Саҳлиёну Қовусиён бармеояд, ки сарнавишти онҳо низ чун Бармакиён анҷом ёфт. Вале новобаста аз ин сулолаҳои мазкур заминаи ташаккули истиқлоли ҳукумати хонадонҳои дигари тоҷикро гузоштанд. Бинобар ин, хидмати онҳоро дар таърихи ташаккули давлатдории миллии тоҷикон муҳим арзёбӣ намудан ба маврид мебошад.

Боби панҷуми диссертатсия «Сатҳи омӯзиши давлатдории Тоҳириёну Саффориён дар осори Эмомалӣ Раҳмон» аз ду зербоб иборат мебошад.

Зербоби аввали он **«Бозтоби нуғуз ва ҷойгоҳи таърихии Тоҳириён дар осори Эмомалӣ Раҳмон»** ном дорад. Аз манбаъҳои таъриҳӣ бармеояд, ки дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии сарзамини Ҳурӯсони асри IX хонадони Тоҳириён нақши муҳимму заминасоз доштанд. Мавзуи Тоҳириён ва нақши онҳо дар таърихи давлатдории тоҷикон қариб дар ҳама асарҳои ба таърихи ҳалқи тоҷик бахшидаи муҳаққиқон инъикос гардидааст. Вале на ҳамаи онро метавон таҳқиқоти бунёдӣ ва арзишманд оид ба ин сулолаи тоҷиктабори Ҳурӯсон номид. Дар ин миён осори Эмомалӣ Раҳмон бо назардошти усулу методҳои таҳқиқоти таъриҳӣ бартарӣ дошта, аксаран таҳқиқоти муҳаққиқон дар он натиҷагирий шудааст.

Донишманди эронӣ Саид Нафисӣ дар рисолаи «Таърихи хонадони Тоҳирӣ» навиштааст: «Хонадони Тоҳириён аз нажоди эронӣ ва аз падару модарони эронӣ дар хоки Эрон зодаанд... Ҳусайн падари Тоҳир дар замони Ҳорунаррашид ҳукумрони Пушанг буд ва дар Ҳурӯсон мезист. Тоҳир низ дар оғози кори худ дар Ҳурӯсон буд ва аз он ҷо ба хидмати Маъмун даромадаст» [169, с. 27].

Тоҳир ибни Ҳусайн ва шаҳсияти ў бори дигар ба арабҳо ки будани тоҷикон ва ба ҷи қудрат доштани онҳоро собит намуд. Тоҳир дар саҳнаи сиёсат тасодуфӣ набуда ҷи хеле, ки зикр гардид дар оилаи элитаи ҷомеа ба дунё омада, камол ёфтааст. Ў бори дигар собит намуд, ки ҳулафои араб на танҳо дар идораи Ҳурӯсону Мовароуннаҳр, балки дар сарзамиňҳои ҳориҷ аз он (қисмҳои дигари ҳилофат) бе ширкати тоҷикон муваффақ буда наметавонанд.

Ҳамин бартарияти Тоҳир буд, ки Эмомалӣ Раҳмон баъди таҳлилу омӯзиши манбаъҳои таърихӣ зикр мекунад, ки ў табиатан ҷавонмарди далеру сипоҳипеша, соҳибтадбиру боғайрат ва таҳсилдидаву бомаърифат буда, нахуст коре, ки дар Бағдод роҳандозӣ намуд, дар низоми ҳарбӣ ва сиёсати ҳалифа Маъмун ҷорӣ намудани рамзи сиёҳи Абӯмуслим ҳамчун нишони рӯҳи саркашу пирӯзовари ҳурӯсониён буд [21, с. 612].

Эмомалӣ Раҳмон дар ростои қудрати рӯзафзуни писари Тоҳир – Абдуллоҳ ибни Тоҳир таъкид менамояд, ки ў дар Ҳурӯсон пойдевори давлати мустақилро гузошта, нуфузу мартбааш дар назди ҳалифа то ҷое расида буд, ки ўро «ҳочиби бузурги ҳалифа, бародар ва мавлои ў» номида, мартбаашро дар хутбаҳои масҷиди ҷомеи Бағдод зикр менамуданд.

Ба хонадони Тоҳириён мұяссар гардид, ки дар доираи имконоти мавҷудаи таърихӣ баҳри ҳифзи манғиатҳои миллӣ, ки дар меҳвари он истиқлол қарор дорад талошу мубориза баранд. Аксар намояндагони ин хонадон тавонистанд, ки истиқлоли Ҳурӯсонро таъмин намоянду то ҷои имкон баҳри зиндагии шоистаи мардум шароит фароҳам оранд. Эмомалӣ Раҳмон дар асоси манбаъҳои мұттамади таърихӣ оид ба нақш ва ҷойгоҳи ин сулола ибрози андеша намуда, дар ҳулоса меафзояд, ки Тоҳириён тавонистанд дар тӯли зиёда аз панҷоҳ сол ба

чойи хонадонҳои барканоршудаи Бармакиён ва Саҳлиён ба саҳнаи сиёсат ва давлатдорӣ ворид шуда, рисолати истиқлолҷӯро дар радифи дигар вазифаҳои бар дӯшдошта пеш баранд. Маҳз намояндагони ин сулола монанди Тоҳир ибни Ҳусайн ва Абдуллоҳ ибни Тоҳир бо тавону хиради хеш на танҳо дар Ҳурасон, балки дар тамоми қаламрави хилофат нуфузу мартбаи хосса пайдо карданд.

Зербоби дувум «Нақши Саффориён дар эҳёи давлатдорӣ ва фарҳанги миллии тоҷикон аз нигоҳи Эмомалӣ Раҳмон» ном дорад. Ба назари муаллифи диссертатсия замони ҳукумати хонадони тоҷиктабори Саффориён яке аз марҳилаҳои авчи баланди талошҳо баҳри эҳёи давлатдории миллӣ ва фарҳанги ниёкони тоҷикон ба шумор мерафт. Ин марҳилае мебошад, ки раванди ташаккули ҳалқи тоҷик дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дошт. Ба ин раванд агар намояндагони хонадони Тоҳириён бо талошу фидокориҳои хеш замина гузошта бошанд, пас хонадони Саффориён ба он суръти хеле баланд баҳшиданд, ки он минбаъд ба ташкили аввалин давлати мустақили миллӣ (Сомониён) анҷом ёфт.

Эмомалӣ Раҳмон дар осори худ боби маҳсусеро ба замони ҳукумати Саффориён баҳшидааст, ки омӯзиши он барои ихлосмандони давраи мазкур хеле муҳим аст. Аз осори ӯ ва дигар муҳаққиқон бармеояд, ки заминай асосии ташкили ҳукумати Саффориёнро ҷунбиши айёрону ҷавонмардон ҳанӯз аз аҳди Абӯмуслими Ҳурасонӣ гузошта буданд [21, с. 639]. Мувоғики маълумоти осори таърихӣ шаҷараи Яъқуб ба сулолаҳои Сосониёну Каёниён мерасад. Тибқи маълумоти муаллифони «Таърихи Сиистон» ва «Ҳабибу-с-сияр» Яъқуб ибни Лайс ибни Муаддал дар деҳаи Карнини музофоти Заранчи вилояти Сиистон дар оилаи рӯйгаре ба дунё омадааст. Тағовути сулолаи Саффориён аз Бармакиёну Тоҳириён дар баромади иҷтимоиашон зоҳир мегардид. Ба қавле онҳо қолаби таърихан ташаккӯлёфтai синфи ҳукумронро шикаста, событ намуданд, ки метавонанд дар заминай талошу часорат ва ягонагӣ новобаста аз баромади иҷтимоӣ ба ҳокимияти олий расанд.

Бояд гуфт, ки маҳз шучоату зиракӣ, дурандешию муросокорӣ сабаб шуд, ки ҳатто душманони Яъқуб бо ӯ пайванданд. Адолати Яъқуб барои ҳамагӣ

мардуми Хурасон ошкору маълум буд. Новобаста аз он ки халифа маншури идораи Хурасонро баъд аз пирӯзиҳои пайдрапай ба Яъқуб дод, вале ў қаноат накарда, мақсади пурра сарнагун кардани хилофат ва истиқоли мулкашро дошт. Ҳамин буд, ки ў ду маротиба азми лашкаркашӣ ба маркази Хилофат кард. Эмомалӣ Раҳмон шахсияти Яъқубро ҳамчун муборизи роҳи озодии миллӣ ба таври мушаххас арзёбӣ намуда, зикр менамояд, ки Яъқуб медонист, ки дар лаҳзаҳои тақдирсози барандоҳтани хилофати Аббосиён ва ташкили давлатдории мустақили миллӣ қарор дорад. Халифаҳои аббосӣ дар муқобили ў ҳама тадбирҳоро андешиданд. Махсусан, истифодаи ашхоси худӣ ва бегона дар муқобили Яъқуб самарае надод. Бинобар ин, дар ҳудуди шашяки хилофат онҳо рӯзҳои власини худро мешумурданд [21, с. 650].

Яъқуб тақрибан ҳабдаҳ сол амири Хурасон, Сиистон, Кобул, Синд, ҳинд, Форс ва Кирмон буда, дар Макка ва Мадина баробари халифа ба номаш хутба меҳонданд ва чун «малику-д-дунё» тавсифаш мекарданд. Тафовути осори Эмомалӣ Раҳмон дар хусуси инъикоси шахсияти Яъқуб ибни Лайс ва корномааш дар он ифода меёбад, ки аз диди манофеи миллии мардуми Хурасону Мовароуннаҳр баҳогузорӣ шудааст.

Халифаи аббосӣ маҷбур шуд, ки баъди он ҳама зиддияту муқобилиятҳои оштинопазири Яъқуб ибни Лайс бо меросбарааш Амри Лайс муросо намояд. Баробари ба тахти аморат нишастани Амр парчами Саффориён дар радифи парчами Аббосиён дар шаҳрҳои Бағдод, Макка ва Мадина барафрошта шуд. Номи Амр баробари номи халифа дар хутбаҳо зикр мешуд. Амр дар Мовароуннаҳр нуфузашро ҳифз карда, бо ҳокимони вилоёти он, яъне намояндагони хонадони Сомониён муносибати созишкоронаро пеш гирифт. Ҳамчунин, Амр аз қудрати Сомониён дар устувор намудани ҳукуматаш истифода менамуд. Бояд гуфт, ки дар ин давра Амри Лайс қаламрави шарқии хилофатро аз Ироқ то манотики шарқии Хурасони Бузург муттаҳид намуда, ҳудудҳои ғарбии давлаташ то Ҳаличи Форс ва шимолиаш то канораҳои баҳри Ҳазар тӯл мекашид. Мақоми рӯзафзуни Саффориён ва қудратманду тавоно гардидани онҳо чун пештара ба халифаи аббосӣ Мұтазид хуш намеомад,

бинобар ин, дар ҷустуҷӯи восиатаҳои заиф намудани мақоми Амри Лайс буд. Ҳалифа аз аввалин ихтилофҳои миёни Амр ва Исломӣ дар масъалаи Ҳоразм истифода намуд. Ҳамин тавр, дасисаи ҳалифа ба кор омаду миёни ду сипаҳсолори тоҷик муноқиша сар зад ва ин боиси аз байн рафтани ҳукумати Саффориён гардид.

Бо назардошти манобеъи таърихӣ, бояд гуфт, ки дар муддати қӯтоҳ ба ҳар ду намояндаи сулола Яъқуб ва Амр ибни Лайс мұяссар шуд, ки ба хулафои араб қудрати мардуми Ҳурросону Мовароуннаҳро нишон диханд. Яъқуб ва Амри Лайс аз ҷумлаи он шаҳсиятҳои мондагоре маҳсуб меёфтанд, ки дар меҳвари ҳадафшон истиқлоли меҳан қарор дошт. Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун воқеанигор Амро меросбари сазовори Яъқуб ибни Лайс номида, аз адолату ҳайрҳоҳии ӯ нисбат ба аҳли заҳматкаш иброз менамояд.

ХУЛОСА

НАТИЧАҲОИ АСОСИИ ИЛМИИ БАДАСТОМАДАИ ТАҲҚИҚОТ

Дар рисолаи мазкур яке аз марҳалаҳои мубрами таърихи ҳалқи тоҷик – таърихи аҳди бостон ва ибтидои асрҳои миёна бар асоси қиёси осори Эмомалӣ Раҳмон ва манбаъҳои таърихӣ таҳқиқ мешавад. Эмомалӣ Раҳмон дар осори худ бо таваҷҷӯҳ ба таҳаввулоти сарнавиштсози давраи мазкур бештар ба маълумоти манбаъҳои таърихӣ ва пажуҳиши муҳаққиқони ватаниву ҳориҷӣ муроҷиат менамояд.

Осори Эмомалӣ Раҳмон дар доираи консепсияи нави омӯзишу баррасии таърихи ҳалқи тоҷик нигошта шуда, дар он манфиатҳои таърихан миллӣ ба таври воқеӣ решабӣ мешавад. Дар осори ӯ масоиле мавриди таҳлилу баррасӣ қарор мегиранд, ки омӯзиши онҳо дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон барои шинохти оини давлатдории миллии мо бисёр муҳим аст.

Бояд гуфт, ки омӯзиши таърихи аҳди бостон ва ибтидои асрҳои миёнаи ҳалқи тоҷик бидуни таҳлилу баррасии сарчашмаҳои таърихӣ ғайримкон

мебошад. Дар осори Эмомалӣ Раҳмон бо таваҷҷуҳ ба ин масъала манбаъҳои зиёде мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Дар маҷмуъ, мо бар асоси таҳлилу қиёси сарчашмаҳои таърихӣ ва таҳқиқоти муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ ба чунин натиҷа расидем, ки Эмомалӣ Раҳмон роҷеъ ба баъзе масоили мубрами таърихи аҳди бостон ва ибтидои асрҳои миёнаи ҳалқи тоҷик дидгоҳи мушаххас дорад:

1. Эмомалӣ Раҳмон доир ба масъалаи омӯзиши ақвоми ориёй дар Осиёи Марказӣ ба чунин натиҷа мерасад, ки:

- зуҳури номи этникӣ ва тамаддуни ориёй ба таҳаввулоти асри биринҷ дар Осиёи Марказӣ мутааллик аст;

- минтақаи Осиёи Марказӣ хостгоҳи ориёихо мебошад;

- бо сукунати доимии ориёихо дар соҳили Сайхуну Ҷайхун унсурҳои хосси тамаддун (кишти рустањ, фарҳангӣ шаҳрсозӣ ва ҳунармандӣ) ба миён омаданд;

- бошандагони бошишгоҳи бостонии маданияти Ҳисор (Саразм, Тутқавул, Сойи Сайёд, Дараи Шӯр, Кангурт, Булиёни Поён, Кӯлоб ва ғ.) дар бисёр ноҳияҳои Осиёи Марказӣ, махсусан дар Тоҷикистон ориёй буданд;

- дар заминаи омӯзиши маданияти Ҷайтун, Ҳисор ва Калтаманор таъсири унсурҳои хосси тамаддуни ориёиро дар рушди тамаддуни инсонӣ (махсусан, дар соҳаҳои кишоварзӣ, ҷорводорӣ, шикор, моҳидорӣ, ром кардани ҳайвонот, парвариши наботот заминаҳои ба вучудоӣ ва рушди ҳунармандӣ) дақиқ соҳт [5-М].

2. Дар асоси омӯзиши осори Эмомалӣ Раҳмон ва маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ метавон замони шоҳаншоҳии Ҳаҳоманишиёнро ҳамчун давраи рушди воқеии тамаддуни ориёй ном бурд. Маҳз дар ҳамин давра ориёихо давлати қудратманди худро дар Шарқ ташкил намуданд, ки тамоми ақвоми ориёй аз лиҳози сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ ба ҳайати он дохил мешуданд. Дар қаламрави империя зиёда аз 70 ақвом ба ҳам омад. Марказҳои тамаддуни ҷаҳон – Эрон, Варорӯд, Бобул, Миср зери таъсири тамаддуни ориёй қарор гирифтанд. Бо ташабbusи шоҳаншоҳони муктадир – Куруши Кабир ва Дороюши Кабир қудрати ориёихо бори аввал дар Шарқи бостон тақвият ёфт.

Забону хатти ниёкони мо дар шарқ то сарҳади Чин ва дар Ғарб то Миср мақоми расмӣ гирифт [3-М].

3. Таҳлилу омӯзиши осори Эмомалӣ Раҳмон нишон дод, ки:

– портҳо ҳамчун аҷдоди бевоситаи тоҷикон бо ташкили империяи дувуми ориёиҳо ба ҳукумати юону мақдуниҳо дар сарзамини Ориёно хотима бахшиданд;

– портҳо бори нахуст баъди заволи ҳокимијати юону мақдуниҳо ба истиқлол расиданд. Тавассути тадбирҳои созандай онҳо дигар ҳалқҳои ориёй дар Осиёи Марказӣ ва тамоми Эрон тадриҷан дар атрофи ин хонадон муттаҳид шуданд;

– портҳо бо эҳёи баъзе арзишҳои бостонии ориёй тадриҷан тамаддунеро ба вучуд оварданд, ки он ба рушди асабияти қавмии ниёкони мо таъсири мусбӣ гузошт. Ҳамчунин, ба ҷои забони юонӣ забони портӣ ҳамчун шоҳае аз оилаи забонҳои хиндуориёй мақоми расмӣ ёфт;

– дар оини лашкардорӣ портҳо ба муваффақияти қалон даст ёфтанд.

Таъсиси горди савораи сангинаслиҳа ва ҷавшанпӯш навгонии муҳим дар оини лашкардорӣ маҳсуб меёфт. Дар натиҷаи тадбирҳои андешидай шоҳони Порт дигар тоҳтузози румиҳо дар сарзамини Эрон қатъ шуд. Шоҳони Порт наздик ба 500 сол истиқлоли мардумони ориёиро дар Эрон ва Осиёи Марказӣ таъмин намуданд;

– портҳо таҷриба ва нотавонии шоҳони воласини ҳаҳоманиширо дар баробари юониёну мақдуниҳо дар муносибат бо Рум дигар такрор накарданд;

– Ашкониён таъсири унсурҳои фарҳанги юониро дар пешрафти тамаддуни ориёй каму беш коҳиш доданд.

4. Дар асоси таҳлили осори Эмомалӣ Раҳмон ва натиҷаи таҳқиқоти навтарини муҳаққиқон метавон Кушониёнро ба унвони яке аз посдорони оини давлатдории ақвоми ориёй дар Осиёи Марказӣ ва Ҳурросони бузург муаррифӣ кард. Эмомалӣ Раҳмон бар асоси маълумоти сарчашмаҳои таъриҳӣ, маҳсусан маводи бостоншиносонӣ ва фарзияи олимони дохилию хориҷӣ фарзияи наверо барои таҳқиқи солшумории

аҳди шоҳони кушонӣ пешниҳод менамояд. Махсусан, ў бо таваҷҷуҳ ба густариши қаламрави давлати Кушониён саҳми онҳоро дар густариши тамаддуни ориёихо ва ташаккули ҳомилони он муҳим медонад. Ў бо далелҳои мӯтамад, даъвои баъзе олимони ҳамсаъишишвар - Чинро дар хусуси чинитабор будани Кушониён беасос мешуморад. Дар зимн омӯзиши баъзе масоили давлатдории Кушониёнро дар замони мусоир, аз қабили баромади этникӣ, хронология ва доираи нуфузи онҳо асоснок менамояд [10-М].

5. Дар осори Эмомалӣ Раҳмон ба баъзе вижагиҳои таърихи давлатдории Сосониён ишора мешавад:

- Сосониён ҳамчун табақаи олӣ мувофиқи анъанаи ориёй шаҷараи худро ба худои зардуштӣ Аҳурамаздо пайваст менамуданд;
- Дар замони Сосониён дастгоҳи идории махsusи соҳавӣ ба вучуд омад, ки онҳоро девон меномиданд. Дар ин миён номи девони дабирони шоҳ, бочу хироҷ ёд мешавад;
- мавҷудияти низоми табақавӣ. Табақаҳои ҷамъиятии руҳониён, артишдорон, дабирон, кишоварzon ва ҳунармандону тоҷирон;
- мақоми расмӣ гирифтани дини зардуштӣ ва тақвияти нуфузи мӯбадон дар ҷомеа;
- густариши корбурди забони паҳлавӣ;
- ташаккули шаклҳои заминдории феодалий ва намудҳои нави андоз;
- рушди ҳунари шаҳрсозӣ
- фаъолияти академия ва рушди тамаддуни ориёй [14-М].

6. Эмомалӣ Раҳмон масъалаҳои мубраму норӯшани таърихи давлатдории Ҳайтолиёнро, ки як марҳалаи рушди тамаддуни ориёй маҳсуб меёбад, дар асоси таҳлили маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ ва осори муҳаққиқон баррасӣ менамояд. Ў саҳми Ҳайтолиёнро дар иттиҳоди сарзаминҳои Боҳтар ва мулкҳои дигари Осиёи Марказӣ дар ҳайати як давлат муҳим медонад, ки дар заминаи он иқтисоду фарҳанг рушду такомул ёфт. Махсусан, ў дар асоси омӯзиши низоми

сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии замони Ҳайтолиён исбот менамояд, ки ватани аслии ин қавмҳои ориёй сарзамини имрӯзаи Осиёи Марказӣ аст [13-М].

7. Эмомалӣ Раҳмон барои таснифи дурусти марҳалаҳои рушду такомули забонҳои бостони қавмҳои ориёитабори Эрону Осиёи Марказӣ аз натиҷаи охирин таҳқиқоти муҳаққиқон, маҳсусан донишмандони аврупой суд бурда, дар инъикоси ин масъала пеш аз ҳама ба қонуниятҳои илми забоншиносии муқоисавӣ ва хронологияи таърихӣ таваҷҷуҳ менамояд. Аз ин лиҳоз, дар осори ў масъалаи даврабандӣ ва дастабандии хонаводаи забонҳои ҳиндуэронӣ аз дигарон фарқ мекунад. Дар замони истиқлоли Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон яке аз ҳаводорони таъриху тамаддуни ориёй мебошад, ки дар бобати унсури марказии он – забон китоби маҳсуси илмӣ рӯи чоп овард. Китоби мазкур дар рӯшан намудани баъзе масъалаҳои мубрами таърихи рушду такомули забонҳои бостонии ниёкони мо ҳамто надорад. Ў нақши ҳар як забонро вобаста ба вижагиҳои овой, тасрифотӣ ва корбурди онҳо дар умури идории давлатҳои ориёй бар асоси маъҳазҳои забоншиносӣ мавриди баррасӣ қарор медиҳад. Маҳсусан, ў омилҳои зухури гурӯҳу шоҳаи забонҳои ақвоми ориёиро дар таърихи тамаддуни башарӣ хуб баррасӣ менамояд. Эмомалӣ Раҳмон мекӯшад дар асоси шинохти дурусти пайвандҳои хонаводагии забонҳои модӣ, форсии бостон, форсии миёна, портӣ, боҳтарӣ, суғдӣ ва намунаи осори бозмондаи онҳо марҳалаҳои такомули забони имрӯзаи тоҷикиро амиқтар муаррифӣ намояд [7-М].

8. Таҳлили андешаҳои олимон ва осори Эмомалӣ Раҳмон нишон медиҳад, ки Осиёи Марказӣ маҳалли зухури меҳрпрастӣ буд ва баробари кӯчиши ориёиҳо ба сарзамини имрӯзаи Эрон ва Осиёи Хурд минбаъд доираи паҳншавии он то ба Юнону Рум васеъ гардид. Дар ин хусус метавон гуфт, ки маҳз оини мазкур тавассути баҳри Миёназамин ба Аврупо роҳ ёфт. Нуфузи ин оини бостонии ориёиҳо дар замони худ ҳамчун таълимоти созандა аз сарҳади Осиёи Марказӣ хориҷ шуд ва дар шарқ то Ҳинд ва дар ғарб то Аврупо густариш пайдо кард. Ҳатто як муддат ба дини давлатии императории Рум табдил ёфт. Чун асоси ин таълимотро ормонҳои дӯстӣ, бародарӣ, дурустӣ ва

ростӣ ташкил медод, ин он босуръат дар гӯшаву канори Аврупо бо номи митроизм паҳн гардид [17-М; 19-М].

9. Эмомалӣ Раҳмон новобаста ба баъзе паҳлуҳои торики масъала, таълимоти динӣ-фалсафии зурвонияро бо таваҷҷуҳ ба омили замону макон ва таъсири минбаъдаи он дар пешрафти тафаккури мардумони Шарқ мавриди баррасӣ қарор медиҳад. Аз ин нигоҳ, шевай таҳқиқи масъала имкон медиҳад, ки таърихи пайдоиши боварҳои бостонӣ дар тамаддуни ориёй мушаххас шавад. Омӯзиши таъсири оини зурвония бар кеши зардуштия ва монавия нишон медиҳад, ки афкору биниши ақвоми ориёй дар бораи оғариниш ба пешрафти таърихи афкори чомеа таъсири зиёд дошт. Эмомалӣ Раҳмон ақидаҳои бостонии фалсафӣ ва динии ориёихоро бо таваҷҷуҳ ба макону замони пайдоиш ва ҳудудҳои паҳншавӣ ба таври барҷаста инъикос менамояд. Ӯ бо назардошти истифодаи васеи мадракҳои таъриҳӣ ва осори муҳаққиқони хориҷӣ дар таърихнигории тоҷик ба омӯзиши ҷомеи афкори динии ориёихо даст зад.

10. Дар осори Эмомалӣ Раҳмон сиёсати забткоронаи арабҳо дар сарзаминҳои тоҷикнишин бо тафсил баррасӣ гардидааст. Ин сиёсат дар манотики тоҷикнишин бо вижагиҳои хос дар ду давра амалӣ гардид. Дар марҳалаи аввал арабҳо шоҳаншоҳии Сосониёнро шикаст дода, Эрону Хурносонро тасхир намуданд. То соли 705 ислом дар ҳудуди мулкҳои забтшуда ба таври маъмул интишор ёфт ва низоми аморат шакл гирифт. Дар марҳалаи дувум бошад, бо ишғоли сарзамини Варорӯд ислом то ибтидои асри IX дар ин минтақа паҳн шуд. Дар марҳалаи якум ин сиёсат пурра хусусияти истисморӣ дошт ва дар марҳалаи дувум бошад, акнун дастаҳо ва саркардаҳои маҳаллӣ дар интишори ислом саҳм гузоштанд [18-М].

11. Эмомалӣ Раҳмон дар асоси манобеъи таъриҳӣ ҳаракатҳои озодиҳоҳонаи мардуми Хурносу Мовароуннаҳр мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳад. Бартарии фарзияи Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба шӯру ошубҳо дар он аст, ки ин зуҳурот дар қаламрави хилофат на аз нигоҳи синфӣ, балки аз лиҳози иҷтимоӣ ва объективӣ баҳогузорӣ ва таҳлил шудааст. Ҳамчунин, дар меҳвари назари ӯ манфиатҳои мардумони маҳаллӣ ва қишлоҳои меҳнаткаш

қарор мегирад. Дар шароити имрӯз хонанда аз омӯзиши чунин матлаб метавонад дарси ибрат гирад. Аз чониби дигар, дар ин марҳалаи бунёди давлатдории миллӣ омӯзиши чунин осори таҳлилӣ ва фарогир аз мавзухои мубрам барои ҳар миллат муҳимму зарур мебошад. Бинобар ин, омӯзиши муборизаи часуранаи фарзандони фарзонаи миллат дар муқобили сиёсатҳои аҷнабиён имкон медиҳад, ки насли имрӯз дар пайравӣ аз чунин иқдоми ниёкон ба таври ҳудогоҳ аз manoфеи миллӣ ҳимоят намоянд. Маҳз ҳамин ҳусусиятҳо омӯзишу таҳлили осори Эмомалӣ Раҳмонро дар шароити феълӣ боз ҳам мубрамтар мегардонад [18-М].

12. Дар осори Эмомалӣ Раҳмон доир ба ҳаракатҳои фикрии аҷдоди тоҷикон дар қиболи Хилофати Араб таҳлилу фарзияҳои мукаммалу ҷадид ба назар мерасад. Махсусан, мавзуи ҳаракати шуубиҳо ба таври шоиста баррасӣ мегардад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки талошу пайкори шуубиён пеш аз ҳама дар он ифода меёфт, ки онҳо нигоҳи маъмурони хилофатро нисбат ба мардумони ориёй тағиیر доданд. Шуубиён дар аввал бо таҳрики бедории миллӣ арабҳоро водор карданд, ки дар муносибат ба мардуми Ҳурросону Моваруннаҳр боэҳтиёт бошанд. Дар натиҷаи ин таҳrikoti иҷtimoiy арабҳо ногузир намояндаҳои мұътабари сулолаҳои тоҷикро ба низоми идорӣ ҷалб намуданд. Таҷрибаи минбаъдаи Хилофати Аббосиён нишон дод, ки дар танзими низоми идории он тоҷикон нақши барҷаста доштанд. Аз Абуслим то Бармакиёну Тоҳириён ва Сомониён дар таҳқими низоми идории хилофат ва густариши тамаддуни ислом нақши бағоят бузург гузоштанд.

Омӯзиши таърихи неҳзати фикрии шуубия аз нигоҳи консепсияи пешниҳодкардаи Эмомалӣ Раҳмон, ки дар асоси ҳифзи манфиатҳои миллӣ мавриди пажуҳиш қарор мегирад, барои рушди тафаккури миллӣ аҳаммияти муҳим дорад. Маҳз чунин консепсияи фарогири омӯзиши таърих имкон медиҳад, ки насли наврасу ҷавон дар руҳияи арҷгузорӣ ба хидматҳои ниёкони хеш ба камол расад. Ҳаракати фикрии шуубия ва талошҳои минбаъдаи пайравони он аз нақши созандай тоҷикон дар густариши тамаддуни исломӣ ҳикоят мекунад, ки имрӯз барои мо таҷрибаи нодир аст [20-М].

13. Бо инъикоси хадамоти сулолаҳои маҳаллии тоҷиктабор чун Бармакиён, Саҳлиён ва Ковусиён метавон гуфт, ки қисми меҳварии консепсияи пешниҳоднамудаи Эмомалӣ Раҳмон роҷеъ ба омӯзиши таърихи ҳалқи тоҷик, пеш аз ҳама ба решаёбии манфиатҳои миллӣ ва гиромидошти корномаи чехраҳои мондагори миллат равона шудааст. Новобаста аз бурду боҳт тоҷикон дар ҷаҳони ислом ва берун аз он собит намуданд, ки дар сиёsat ва илму фарҳанг бартарӣ доранд ва бе ширкати онҳо хилофати оламшумуле чун Аббосиён наметавонанд арзи вуҷуд дошта бошад. Дар радифи густариши ислом ва рушди улуми исломӣ, ҳамчунин дар олами сиёsat ва ҳарбу мубориза тоҷикон тавонистанд бартарии ҳешро собит намоянд. Бо омӯзиши осори Эмомалӣ Раҳмон, ки дар асоси манбаъҳои мӯътамади таърихӣ рӯи нашр омадааст, фарзияи онҳое, ки тоҷикон танҳо қалам доштанду баҳри рушди улуми исломӣ хидмат кардаанд ва шамшери ислом дар дasti дигарон буд, инкор мешавад. Албатта, тоҷикон бо накшे, ки дар рушди улуми исломӣ гузоштаанд дар ҷаҳони ислом бартарӣ доранд ва ин ба ҳамагон маълум аст, аммо ҳамзамон шамшери ислом муддати зиёде дар дasti тоҷикон буд. Ин марҳала дар таърихи тамаддуни исломӣ ва сарнавишти мардуми тоҷик бисёр созанд махсуб мейфт. Зоро аз давраи қударти Абумуслими Хуресонӣ то Исмоили Сомонӣ марҳалаи густариши ислом буд, ки аксар ҳалқҳои ҳамҷавори тоҷикон дар ҳудуди имрӯзи Осиёи Марказӣ ва хориҷ аз он маҳз дар ҳамин марҳала ислом оварданд. Маҳз дар ҳамин давра заминаи устувори тамаддуни исломӣ гузошта шуд.

14. Эмомалӣ Раҳмон бо омӯзиши хидматҳои мондагори намояндагони сулолаи Тоҳириён, аз онҳо ба унвони посдори суннатҳои неки ниёкон ёд мекунад. Маҳз ҳамон хираду арҷузорӣ бар арзишҳои миллӣ сабаб шуд, ки минбаъд дар заминаи ин хидматҳо нахустин давлати мустақили миллии тоҷикон таъсис ёфт. Эмомалӣ Раҳмон дар боби давлати Тоҳириён ва нақши онҳо дар таърихи тоҷикон ба сарчашмаҳои мӯътамади таърихӣ муроҷиат менамояд. Ба назари инҷониб меарзад, ки имрӯз баҳри баланд бардоштани сатҳи ҳувияти миллӣ ва дарки дурусти роҳи давлатсозӣ бар асоси навиштаҳои Эмомалӣ Раҳмон ба таърихии давлатдории Тоҳириён ручуъ намоем. Эмомалӣ

Раҳмон аввалин шуда таърихи давлатдории Тоҳириёнро дар доираи меъёри манфиатҳои миллӣ мавриди омӯзиш ва пажуҳиш қарор медиҳад. Дар айни замон хонандай имрӯз маҳз тавассути мутолиаи чунин осор метавонад дар шинохти Тоҳириён ва мақоми онҳо дар таърихи ниёкон хulosai амиқ барорад.

15. Эмомалӣ Раҳмон нақши Саффориёнро бо вучуди чиҳил соли ҳукуматашон дар таърихи давлатдории мардумони тоҷикон муҳим арзёбӣ менамояд, зоро онҳо пас аз Тоҳириён оину суннати давлатдорӣ, арзишҳои фарҳангӣ ва тафаккури озодихоҳиро дар Ҳурӯсон чанд зина пеш бурданд. Ба таъкиди ў, Саффориён бо касбияти қудраташон дар Ҳурӯсон нишон доданд, ки намояндагони мардуми поини ҷомеа низ дар ҳоли буҳрон ва тасаллuti қудратҳои бегона метавонанд ҷомеаро дар атрофи як давлати мутамарказ муттаҳид созанд. Албатта, ин корномаи онҳо барои таъсиси нахустин давлати миллии тоҷикон – Сомониён таҷриба ва бистари муносиб шуд [21-М].

ТАВСИЯҲО ДОИР БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ

1. Бо тақозои замон зарур аст, ки тамоми васоити таълимии тадрисшаванда аз фанни таърихи ҳалқи тоҷик бознигарӣ шуда, дар доираи манфиатҳои миллӣ таҳия гардад. Ҳамчунин, китобҳои таърихи ҳалқи тоҷик барои макотиби миёнаи таҳсилот, ки таърихи аҳди бостон ва асримиёнагиро инъикос менамоянд, барои хонанда содда ва фаҳмо пешниҳод шавад (яъне бо забони ноби тоҷикӣ ва фаҳмо барои насли наврас);

2. Имрӯз бояд ҷиҳати дарки дурусту амиқи таърихи аҳди бостон ва асримиёнагии аҷдоди тоҷикон ва шинохти воқеии онҳо аз ҷониби насли навраси кишвар «Консепсияи омӯзиши таърихи ҳалқи тоҷик» таҳия гардад, ки он фарогири манфиатҳои миллӣ бошад. Чун таърих фанни мағкурасоз аст, ба тафаккури насли миллат таъсири амиқ мерасонад;

3. Асарҳои ҳолномавӣ ва инъкосгари қаҳрамониҳои чехраҳои мондагори миллии аҳди бостон ва асримиёнагӣ барои хонандагони макотиби миёнаи таҳсилот дар шакли романҳо аз ҷониби муҳаққиқон рӯи нашр ояд. Имрӯз бояд

насли навраси мо шахсияти Зардушт, Куруши Кабир, Дороюш, Спитамен, Мехрдод, Канишкаи Кабир, Ардашери Бобакон, Хусрави Анушервон, Деваштич, Муқаннаъ, намояндагони хонадони Бармакиён, Тоҳир ибни Ҳусайн ва Яъкуб ибни Лайсро донад ва аз корномаи онҳо ибрат гирад;

4. Дар сатҳи муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар соатҳои тадрисшавандა аз фанни таърихи ҳалқи тоҷик зиёд карда шавад. Махсусан, таърихи аҳди бостон ва асрҳои миёна, ки омӯзиши он барои мо тоҷикон муҳим ва зарур асту, баъзе аз муамоҳои имрӯзро рӯшану возеҳ менамояд. Бе донистани таърихи аҳди бостон насли миллат равандҳои муосирро дарк карда наметавонад;

5. Омӯзиш ва таҳқиқи рисолаҳои илмиро марбут ба мавзӯҳои таърихи аҳди бостон ва асрҳои миёна ба таври системанок роҳандозӣ намудан зарур аст. Ҳусусан, роҷеъ ба таърихи замони хонадонҳои Бармакиён, Тоҳириён ва Саффориён бояд рисолаҳои илмӣ дифоъ карда шавад;

6. Дар макотиби олӣ, махсусан дар самти ихтисосҳои ҷомеашиносӣ фанни махсусе бо унвони «Саҳми тоҷикон дар тамаддуни ҷаҳонӣ» дарс гуфта шавад. Маълум аст, ки имрӯз аксар намояндагони илму ирфон, арзишҳои миллӣ ва фарҳангии тоҷиконро ҳалқҳои дигар ба номи ҳуд сабт намудаистодаанд, ки паёмади ҳуб надорад. Таърихсозиҳои баъзе ҳалқҳо ва аз ҳуд намудани арзишҳо ва ҷехраҳои мондагори мо тоҷикон аз ҷониби онҳо паёмади бисёр ногувор дорад;

7. Ҷиҳати шарҳу тавзехи осори ба таърихи миллат бахшидаи Эмомалӣ Раҳмон ва дарки дурусти он аз ҷониби ҷавонон дар макотиби таҳсилоти олӣ фанне бо унвони «Эмомалӣ Раҳмон ва эҳёи таърихи миллат» дарс гуфта шавад. Осори Эмомалӣ Раҳмон сирф фарогири манфиатҳои миллӣ буда, дар таҳқими руҳияи миллии наслҳои ҷавон муосидат менамояд;

8. Маркази махсуси илмӣ-пажуҳиши дифоъ аз манфиатҳои миллӣ дар ҳайати муаррихони донишманду таҷрибадори АМИТ ва муассисаҳои олии таълимӣ ташкил карда шавад. Аз ҳайати марказ, ки забонҳои англисӣ, чинӣ, русӣ ва ҳуруфи форсию алифбоҳои бостониро медонанд донишмандон интихоб шуда, ба ҳориҷи кишвар, махсусан ба бойгониҳои Федератсияи Русия,

Чумхурии мардумии Чин, Ҳиндустон, Арманистон ва Эрон барои омӯзиши манбаъҳои таърихӣ сафарбар карда шаванд;

9. Манбаъҳои таърихӣ, ки тарҷума ва баргардон шудаанду масъалаҳои мубрами таърихи халқи тоҷикро инъикос менамоянд, аз ҷониби ҳайати Марказ тариқи васоити ахбори омма шарҳу тавзех дода шаванд, то ҷомеа аз воқеияти таърих оғаҳии бештар дошта бошанд;

10. Бо дарназардошти он ки мультамадтарин далелҳо дар самти омӯзиши таърихи аҳди бостон маводи бостоншиносӣ аст, бояд дар факултети таърихи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҷиҳати омода намудани мутахассисони бостоншинос кафедраи соҳавӣ (бостоншиносӣ) ташкил ва силсилаи экспедитсияҳои бостоншиносӣ ба роҳ монда шавад.

РЎЙХАТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРАЧАИ ИЛМӢ

I. Монографияҳо:

[1-М]. Шарипов, Ҷ.С. Саҳми Эмомалӣ Раҳмон дар омӯзиши таърихи тамаддун ва давлатдории ориёиҳо [Матн] /Ҷ.С. Шарипов. – Душанбе, 2020. – 224 с.

[2-М]. Шарипов, Дж.С. Освещение древней истории таджикского народа в трудах Эмомали Рахмона. – Душанбе: ТНУ, 2022. – 228 с.

II. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд:

[3-М]. Шарипов, Ҷ.С. Саҳми Пешвои миллат дар омӯзиши таъриху тамаддуни ориёй [Матн] /Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2018. – № 4. – С. 56-61.

[4-М]. Шарипов, Ҷ.С. Инъикоси таҳқиқи масоили ҳиндуаврупоиҳо дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] /Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2018. – № 5. – С. 108-113.

[5-М]. Шарипов, Ҷ.С. Масъалаи омӯзиши таъриху тамаддуни ориёиҳои Осиёи Марказӣ дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] /Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2018. – № 6. – С. 71-76.

[6-М]. Шарифов, Р.Я., Шарипов, Ҷ.С. Инъикоси омӯзиши тамаддуни ҳиндуориёиҳо дар осори Эмомалӣ Раҳмон / Р.Я. Шарифов, Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2018. – № 7. – С. 77-81.

[7-М]. Шарипов, Ҷ.С. Инъикоси дараҷаи таҳқиқи забони мардуми ориёй дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] /Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии

Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2019. – № 2. – С. 61-65.

[8-М]. Шарипов, Ҷ.С. Масъалаи омӯзиши нахустдавлатҳои ориёй дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] / Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2019. – № 3. – С. 24-29.

[9-М]. Шарифов, Р.Я., Шарипов, Ҷ.С. Таҳлил ва омӯзиши масъалаи давлатдории Модҳо дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] / Р.Я. Шарифов, Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2019. – № 5. Қисми 2. – С. 11-17.

[10-М]. Шарипов, Ҷ.С. Масоили мубрами давлатдории Кӯшониён ва ҷойгоҳи он дар таърихи тоҷикон аз нигоҳи Эмомалӣ Раҳмон [Матн] / Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2020. – № 6. – С. 32-36.

[11-М]. Шарипов, Ҷ.С., Муродов, Н.С. Вижагии муборизаи истиқлолҳоҳонаи аҷдоди тоҷикон ба муқобили истилогарони юону мақдунӣ [Матн] / Ҷ.С. Шарипов, Н.С. Муродов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2022. – № 12. – С.117-124.

[12-М]. Шарипов, Ҷ.С., Солеҳҷони, М. Саҳми Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккул ва рушди фаъолияти Анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон - «Пайванд» [Текст] / Ҷ.С. Шарипов, М. Солеҳҷон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2023. – № 1. – С. 37-44.

[13-М]. Шарипов, Ҷ.С. Масъалаи баромади этникии Ҳайтолиён [Матн] / Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2023. – № 11. – С.123-130.

[14-М]. Шарипов, Ҷ.С. Махсусияти низоми идории Шоҳаншоҳии Сосониён дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] / Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2023. – № 12. Қисми 1. – С. 87-94.

[15-М]. Шарипов, Ч.С. Паёмадҳои сиёсати забткоронаи арабҳо барои забон ва фарҳанги тоҷикон аз нигоҳи Эмомалӣ Раҳмон [Матн] / Ч.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2024. – № 1. – С. 37-44.

[16-М]. Шарипов, Ч.С. Махсусияти забони тоҷикӣ дар аҳди Сомониён аз нигоҳи Эмомалӣ Раҳмон [Матн] / Ч.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2024. – № 3. – С. 41-47.

[17-М]. Шарипов, Ч.С. Нуфузи оини меҳрпастӣ дар Аврупои бостон [Матн] / Ч.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон. – Душанбе: Рӯдакӣ, 121, 2024. – № 3. – С. 214-218.

[18-М]. Шарифов, Р.Я., Шарипов, Ч.С. Ҳусусияти сиёсати забткоронаи хилофати араб дар сарзамини Мовароуннаҳр [Матн] /Р.Я. Шарифов, Ч.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2024. – № 6. Қисми 2. – С. 151-157.

[19-М]. Шарифов, Р.Я., Шарипов, Ч.С. Махсусияти оини меҳрпастӣ дар пажуҳиши муҳаққиқон [Матн] /Р.Я. Шарифов, Ч.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2024. – № 9. – С. 63-69.

[20-М]. Шарипов, Ч.С. Ҷунбиши шуубия ва махсусияти маърифату ҷаҳоншиносии тоҷикон [Матн] / Ч.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон. – Душанбе: Рӯдакӣ, 121, 2025. – № 1. – С. 268-272.

[21-М]. Шарипов, Ч.С. Бозтоби корномаи Яъқуб ибни Лайс дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] / Ч.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2025. – № 1. – С. 87-92.

III. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои дигар чоп шудаанд:

[22-М]. Шарипов, Ч.С. Инъикоси анъанаҳои мардумӣ-фарҳангии аҳди Ҳаҳоманишиҳо дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] / Ч.С. Шарипов // Маводи конференсияи ҷумхуриявии илмӣ-назариявӣ доир ба «Эҳёи анъанаҳои

мардумӣ» (30 окт. 2018) / Дар зери таҳрири д.и.т. Б. Курбонов, к.и.н. Ю. Шодипур и И. Бозорзода. – Душанбе: Типог. ДМТ, 2018. – С. 27-35.

[23-М]. Шарипов, Ҷ.С. Инъикоси таърихи тамаддуни тоҷикон дар осори Пешвои миллат [Матн] / Ҷ.С. Шарипов // Маорифи Тоҷикистон (Маҷаллаи илмӣ, маърифатӣ ва таълимию методии Вазорати маориф ва илми ҶТ). – Душанбе, 2018. – №3. – С. 11-13.

[24-М]. Шарипов, Ҷ.С. Саҳми Пешвои миллат дар омӯзиши таъриху тамаддуни халқи тоҷик [Матн] / Ҷ.С. Шарипов // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028», «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ», «140-солагии Қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ» ва «70-солагии Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон». – Душанбе, 2018. – С. 307.

[25-М]. Шарипов, Ҷ.С. Инъикоси шаҳсияти Садриддин Айнӣ дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] / Ҷ.С. Шарипов // Маводи конференсияи илмӣ-назариявӣ дар мавзуи «Саҳми Садриддин Айнӣ дар эҳёи таърих ва фарҳанги халқи тоҷик». – Душанбе, 2018. – С. 197-203.

[26-М]. Шарипов, Ҷ.С. Эмомалӣ Раҳмон: Бобоҷон Ғафуров поягузори таърихи миллат [Матн] / Ҷ.С. Шарипов // Маводи конференсияи илмӣ-назариявӣ дар мавзуи «Саҳми Бобоҷон Ғафуров дар омӯзиши таърихи халқи тоҷик» (11-октябри соли 2019). – Душанбе, 2019. – С. 14-19.

[27-М]. Шарипов, Ҷ.С. Вижагиҳои таърихии забони тоҷикӣ [Матн] / Ҷ.С. Шарипов // «Ба қуллаҳои дониш (Нашрияи Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон). – Душанбе, 2019. – №19. – С. 8.

[28-М]. Шарипов, Ҷ.С. Нақши Пешвои миллат дар омӯзиш ва инъикоси таърихи тамаддун ва давлатдории ориёиҳо [Матн] / Ҷ.С. Шарипов // «Моҳтоб» (Маҷаллаи оммавӣ-фарҳангии Вазорати фарҳанги ҶТ). – Душанбе, 2021. – С. 11-12.

[29-М]. Шарипов, Ҷ.С. Бозтоби низоми идории шоҳаншоҳии Сосониён дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] / Ҷ.С. Шарипов // Маводи конференсияи илмӣ-

назариявии байналмилалӣ дар мавзуи «Ҷойгоҳи Сосониён дар таърих ва тамаддуни умумичаҳонӣ» бахшида ба 1800 - солагии таъсисёбии давлати Сосониён. – Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 26 апрели соли 2024. – С. 139-145.

[30-М]. Шарифзода, Ҷ.С. Пешвои миллат ва бунёди давлати мутамаддин [Матн] / Ҷ.С. Шарифзода // Маводи конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи «Аҳаммияти байналмилалии пешниҳоди Пешвои миллат роҷеъ ба «Даҳсолаи таҳқими сулҳ ба хотири наслҳои оянда». – Душанбе: ДМТ, 6 марта соли 2025. – С. 83-90.

РӮЙХАТИ САРЧАШМАҲО ВА АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

I. Осори Эмомалий Раҳмон

- [1]. Раҳмонов, Э. Золотой век таджиков [Текст]: Таджики в зеркале истории. Книга первая. От арийцев до Саманидов. – Лондон, 2000. – 240 с.
- [2]. Раҳмонов, Э. Родина Зарадуштры и явления пророка [Текст]: Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. – Душанбе, 2003. – С. 11-28.
- [3]. Раҳмонов, Э. Таджики вчера и сегодня [Текст]: Статья Президента Таджикистана Эмомали Раҳмона посвящена 5-ой годовщине приобретение Независимости Республики Таджикистан. – Душанбе, 1997. – С. 13-19.
- [4]. Раҳмон, Э. Дин ва ҷомеа [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Шарқи озод, 2013. – 672 с.
- [5]. Раҳмон, Э. Забони миллат – ҳастии миллат [Матн]: Китоби 1 /Э. Раҳмон. – Душанбе: Андалеб, 2015. – 490 с.
- [6]. Раҳмон, Э. Забони миллат – ҳастии миллат [Матн]: Китоби 2 /Э. Раҳмон. – Душанбе: Эр-граф, 2020 – 432 с.

- [7]. Раҳмон, Э. Имоми Аъзам [Матн]: рӯзгор, осор ва афкор / Э. Раҳмон. – Душанбе: Эр-граф, 2009. – 419 с.
- [8]. Раҳмон, Э. Имоми Аъзам ва фарҳанги миллӣ [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе, 2009. – 35 с.
- [9]. Раҳмон, Э. Мероси Имоми Аъзам ва гуфтугӯи тамаддунҳо [Матн] / Э. Раҳмонов. – Душанбе: Шарқи озод, 2009. – 320 с.
- [10]. Раҳмон, Э. Муҳити зиндагӣ ва олами андешаҳои Имоми Аъзам [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Шарқи озод, 2009. – 368 с.
- [11]. Раҳмон, Э. Ориёихо ва шинохти тамаддуни ориёй [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Шарқи озод, 2007. – 144 с.
- [12]. Раҳмон, Э. Чехраҳои мондагор [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Эр-Граф, 2016. – 364 с.
- [13]. Раҳмонов, Э. Арзишҳои ориёй дар тамаддуни ҷаҳонӣ [Матн] // Ҷумҳурият. – 2006, август. – С. 2-3.
- [14]. Раҳмонов, Э. Арзишҳои ориёй дар тамаддуни ҷаҳонӣ [Матн]: //Ориённома. Ҷилди 2. – Душанбе: ООО «Рафи Граф», 2006. – С. 75-85.
- [15]. Раҳмонов, Э. Ватани Задушт ва зуҳури паямбари оини ростин [Матн] // Фарҳанг. 2003, № 5 – 6. – С. 3-12.
- [16]. Раҳмонов, Э. Нақши Авесто дар тамаддуни миллӣ ва ҷаҳонӣ [Матн]. – Душанбе, 2001. – С. 21-38.
- [17]. Раҳмонов, Э. Нақши ориёихо дар рушди тамаддуни ҷаҳонӣ [Матн]. – Душанбе, 2006. – С. 11-23.
- [18]. Раҳмонов, Э. Нигоҳе ба таъриҳ ва тамаддуни ориёихо [Матн] / Э. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 372 с.
- [19]. Раҳмонов, Э. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ [Матн] / Э. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 1997. – 136 с.
- [20]. Раҳмонов, Э. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ. Аз Ориён то Сомониён [Матн]: Китоби I / Э. Раҳмонов. – Лондон, 1999. – 240 с.

- [21]. Раҳмонов, Э. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ. Аз Ориён то Сомониён [Матн]: Иборат аз чаҳор китоб / Э. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 2009. – 704 с.
- [22]. Раҳмонов, Э.Ш. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ. Аз Ориён то Сомониён [Матн]: Китоби 3 / Э.Ш. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 228 с.
- [23]. Раҳмонов, Э.Ш. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ. Аз Ориён то Сомониён [Матн]: Китоби 3 / Э.Ш. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 259 с.

б) Суҳанронии Эмомалӣ Раҳмон

- [24]. Раҳмонов, Э. В культуре бытие нации [Текст]: Выступление на встречес представителями интелегенции страны. 20 марта 2001 г. // Независимост Таджикистана и возрождение нации. – Душанбе, 2006. – Т.4. – С 18-39.
- [25]. Раҳмон, Э. «Пажуҳиш дар фарҳанги бостон: аз дирӯз то имрӯз»: Баромад дар симпозиуми байналмилалӣ - илмӣ. 22-юми октябри соли 2019. // Хадамоти матбуоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Захираи электронӣ]: Манбаъи дастрасӣ: <http://www.president.tj/node/21673> (санаи муроҷиат 27.12.2022).
- [26]. Раҳмон, Э. Бахшида ба 25 –умин солгарди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон: Баромад дар назди намояндаҳои илму маориф ва хизматчиёни давлатӣ (дар бораи омӯзиши таърихи тамаддуни ниёғони тоҷикон). 4-уми ноябрь соли 2019. // Хадамоти матбуоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Захираи электронӣ]: Манбаъи дастрасӣ: <http://www.president.tj/node/21672> (санаи муроҷиат 7.11.2022).
- [27]. Раҳмон, Э. Бахшида ба Рӯзи дониш. Баромад дар назди намояндаҳои илму маориф (дар ҳусуси мубрамияти омӯзиши таъриху фарҳанги аҳди қадими тоҷикон). 1-уми сентябрь соли 2019. // Хадамоти матбуоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Захираи электронӣ]: Манбаъи дастрасӣ: <http://www.president.tj/node/21670> (санаи муроҷиат 8.09.2023).

- [28]. Раҳмон, Э. Забони давлатӣ арзиши волои миллӣ [Матн]: (ба муносибати Рӯзи забон) // Тоҷикистон, 2012, № 9-10.
- [29]. Раҳмон, Э. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии кишвар (дар бораи зарурати аз таърихи миллат боҳабар гардидан). 28-уми декабри соли 2019. // Ҳадамоти матбуоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Захираи электронӣ]: Манбаъи дастрасӣ: <http://www.president.tj/node/21673> (санаи муроҷиат 30.12.2022).
- [30]. Раҳмон, Э. Паёми табрикотӣ ба муносибати Рӯзи забон [Матн] // Ҷумҳурият, 2011 – 5 октябр. – С. 1-2.
- [31]. Раҳмон, Э. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Анҷумани XV-уми Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон (дар бораи таъриху фарҳанги пурғоноват доштани ниёкони тоҷикон). 18-уми декабри соли 2024. // Эмомалӣ Раҳмон. [Захираи электронӣ]: Манбаъи дастрасӣ: <http://www.president.tj/node/21674> (санаи муроҷиат 15.12.2024).

II. САРЧАШМАҲО

- [32]. Абуисҳоқ Иброҳим Истаҳрӣ. Масолику-л-мамолик [Матн] / И. Истаҳрӣ; Таҳияи Эрачи Афшор. – Техрон: Интишороти илмӣ-фарҳангӣ, 1367 ҳ. – 356 с.
- [33]. Авесто [Матн] / Гузориш ва пажуҳиши Ҷ. Дӯстҳоҳ. – Душанбе, 2001. – 792 с.
- [34]. Авесто-қӯҳантарин ганцинаи мактуби Эрони Бостон [Матн] / Тарҷума ва пажуҳиши Ҳошими Разӣ. – Техрон, 1379. – 658 с.
- [35]. Аҳмад ибни Абияъқуб ибни Возех ал-Яъқубӣ. ал-Булдон [Матн] / А. Яъқубӣ; тарҷумай доктор Муҳаммадиброҳими Оятӣ; баргардонқунанда аз хатти форсӣ ба кириллӣ Некрӯз Сафарзода. – Душанбе: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи миллии Тоҷик, 2022. – 220 с.
- [36]. Балозӯрӣ, А. Футуҳу-л-булдон [Матн] / А. Балозӯрӣ; тарҷумай Муҳаммади Таваккал. – Техрон: Катиба, 1337 ш. – 787 с.

- [37]. Балъамӣ Абуалӣ. Таърихи Табарӣ [Матн] / А. Балъамӣ. – Техрон: Алхудо, 2001. – Ч.І.П. – 1635 с.
- [38]. Берунӣ, А. Осор-ул-боқия [Матн] / А. Берунӣ. – Душанбе: Ирфон, 1990. – 432 с.
- [39]. Геродот. История в девяти книгах [Текст] / Гередот. – М.: Нучно-издательский центр «Ладомир» «Аст», 1999. – 739 с.
- [40]. Ёкути Ҳамавӣ. Муъчаму-л-булдон [Матн] / Ё. Ҳамавӣ; Тарҷумаи Алий Сақии Разавӣ. – Техрон, 1380. – 1211 с.
- [41]. Ибни Аъсами Куфӣ. Ал-Футух [Матн] / А. Куфӣ; тарҷумаи Муҳаммад ибни Аҳмад Муставфии Ҳиравӣ. – Техрон: Ширкати интишороти илмӣ-фарҳангӣ, 1386. – 1086 с.
- [42]. Ибни Хурдодбех Убайдуллоҳ ибни Абдуллоҳ. Масолик ва мамолик [Матн] / X. Абдуллоҳ; тарҷумаи Саиди Хорканд; баргардонкунанда аз хатти форсӣ ба кириллӣ Некрӯз Сафарзода. – Душанбе: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи миллии тоҷик, 2022. – 232 с.
- [43]. Ибни Ҳавқал. Сурату-л-арз [Матн] / Ҳавқал; тарҷумаи Ҷаъфари Шуъор. – Техрон: Интишороти Бунёди фарҳангии Эрон, 1345 ҳ. – 370 с.
- [44]. История Систана [Текст] / перевод, введение и комментарий Л.М. Смирнова. – М.: Наука, 1974. – 573 с.
- [45]. Мирхонд. Равзату-с-сафо фи сирати-л-анбиёи ва-л-мулуки ва-л-хулафо [Матн] / Мирхонд; бо пешгуфткор ва таълиқоту ҳавошии Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2004. – Ч.1. – 337 с.
- [46]. Муҳаммад ибни Аҳмад ал-Муқаддасӣ. Аҳсану-т-тақосим фӣ маърифати-л-ақолим [Матн] / М.А. ал-Муқаддасӣ; тарҷумаи Алинации Мунзавӣ. – Техрон, 1361. – 679 с.
- [47]. Муҳаммад Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук [Матн]: иборат аз 16 ҷилд / М. Табарӣ; тарҷумаи Абулқосим Поянда. – Техрон: Асотир, 1375 ҳ.қ. – Ч.1-14. – 6366 с.

- [48]. Наршахӣ Муҳаммад ибни Ҷаъфар. Таърихи Бухоро [Матн] / М.Ч. Наршахӣ; бо қӯшиши Муҳаммадтақии Муддариси Ризавӣ. – Техрон, 1363. – 443 с.
- [49]. Наршахӣ, А. Таърихи Бухоро [Матн] / А. Наршахӣ. – Душанбе: Дониш, 1979. – 118 с.
- [50]. Страбон. География [Матн] / Страбон. // Перев. Г.А. Стратановского. – М., 1964. – 944 с.
- [51]. Фирдавсӣ. Шоҳнома [Матн]: иборат аз 4 ҷилд / Фирдавсӣ; таҳияи Парвизи Атобакӣ. – Техрон: Ширкати интишороти илмӣ ва фарҳангӣ, 1386. – 2671 с.
- [52]. Ҳудуду-л-олам мина-л-машриқ ила-л-мағриб [Матн] / бо муқаддимаи В. Бартольд; тарҷумаи Мирҳусайн Шоҳ. – Кобул, 1342; Ҳудуду-л-олам мина-л-машриқ-ила-л-мағриб [Матн] / тарҷумаи Манучехри Сутуда. – Техрон: Китобхонаи Тухурӣ, 1983 м. – 252 с.
- [53]. Шиҳобуддин Абдуллоҳи Хоғӣ. (Ҳофизи Абрӯ) Ҷуғрофиё [Матн] / Ҳ. Абрӯ; бо тасҳеҳи Ғуломризо Вараҳром. – Техрон: Иттилоот, 1370 х. – 166 с.

III. АДАБИЁТ

а) бо забони русӣ

- [54]. Абаев, В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка [Текст]: Т. III / В.И. Абаев. – М., 1958. – 981 с.
- [55]. Аскarov, А., Буряков Ю.Ф., и др. Теоретические и методические проблемы исследования [Текст] / А. Аскarov, Ю.Ф. Буряков. – Ташкент, 1988. – 220 с.
- [56]. Бойс, М. Зороастрйцы. Верование и обычаи [Текст] / М. Бойс. – М., 1988. – 303 с.
- [57]. Бонгард-Левин, Г.М. Грантовский, Э.А. От Скифии до Индии [Текст] / Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский. М., 1983. – 212 с.

- [58]. Брагинский, И.С. Из истории таджикской и персидской литературы. Древние авторы о Средней Азии [Текст] / И.С. Брагинский. – М.: Наука, 1972. – 524 с.
- [59]. Вайнберг, Б.И., Ставиский, Б.Я. История и культура Средней Азии в древности [Текст]. – М., 1994. – 206 с.
- [60]. Васильев, Л.С. История религии Востока [Текст] / Л.С. Васильев. – М., 1983. – 368 с.
- [61]. Виноградова, Н., Кузьмина, Е.Е. Контакты степных и земледельческих племен Средней Азии в эпоху бронзы [Текст]: Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур древнего и средневекового Востока / Н. Виноградова, Е.Е. Кузьмина. – М., 1986. – 253 с.
- [62]. Гамкрелидзе, Т.В., Иванов, В. Индоевропейский язык и индоевропейцы [Текст] / Т.В. Гамкрелидзе, В. Иванов. Том 1-2. – Тбилиси, 1989. – 1317 с.
- [63]. Гамкрелидзе, Т.В., Иванов, В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы [Текст]: Т. 11 / Т. В. Гамкрелидзе, В.В., Иванов. – Тбилиси, 1984. – 1328 с.
- [64]. Гафуров, Б. Кушанская эпоха и миравая цивилизация [Текст] / Б. Гафуров. – М., 1968. – 20 с.
- [65]. Герце Берг, Л.Г. Краткое введение в индоевропеистику [Текст] / Л.Г. Герценберг. – М.: Спб, 2010. – 316 с.
- [66]. Гинзбург, В.В. Антропологические данные к вопросу об этногенезе населения среднеазиатского междуречья в кушанскую эпоху. – Центральная Азия в кушанскую эпоху [Текст] / В.В. Гинзбург. Т.1. – М., 1974. – 355 с.
- [67]. Гиршман, Р. Кушаны и Иран – Центральная Азия в кушанскую эпоху [Текст] / Р. Гиршман. Т.2. – М., 1975. – 429 с.
- [68]. Гоибов, Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию [Текст] / Г. Гоибов. – Душанбе: Дониш, 1989. – 143 с.

- [69]. Грантовский, Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии [Текст] /Э.А. Грантовский. – М.: Институт Востоковедения, 2007. – 513 с.
- [70]. Грюнебаум, Г.Э. Классический ислам. Очерки истории (600-1258) [Текст] / Э.Г. фон Грюнебаум; пер. с анг. И.М. Дикура; предис. В.В. Наумкина. – М.: Наука, 1988. – 216 с.
- [71]. Джалилов, А. Из истории культурной жизни предков таджикского народа и таджиков в раннем средневековье [Текст] / А. Джалилов. – Душанбе, 1973. – 286 с.
- [72]. Джалилов, А. Согд накануне арабского нашествия и борьба согдийцев против арабских завоевателей в первой половине VIII в. [Текст] / А. Джалилов. – Сталинабад, 1961. – 165 с.
- [73]. Дибвойз, Н.К. Политическая история Парфии [Текст] / Н.К. Дибвойз. – СПбГУ, 2008. – 816 с.
- [74]. Дьяконов, И.М. История Мидии от древнейших времен до конца IV в. до н.э [Текст] / М.И. Дьяконов. – М.: – Л., 1956. – 488 с.
- [75]. Дюмезил, Ж., Верховные боги индоевропейцев [Текст] / Ж. Дюземил. – М., 1986. – 234 с.
- [76]. Исоматов, М.М. Эфталитское государство и его роль в истории Центральной Азии [Текст] / М.М. Исоматов. – Душанбе: ТНУ, 2012. – 316 с.
- [77]. История Казахской ССР [Текст] / под ред. И.О. Омарова. – Алма-Ата, 1949. – Т.І. – 510 с.
- [78]. История Узбекской ССР [Текст]. – Ташкент: Фан, 1967. – Т.І. – 769 с.
- [79]. Кодырова, Т. Из истории крестьянских движений в Мавераннахре и Хорасане [Текст] / Т. Кодырова. – Ташкент: Наука, 1965. – 238 с.
- [80]. Колесников, А.И. Иран в начале VII века (Источники внутренняя и внешняя политика, вопросы административного деления) [Текст] /А.И. Колесников. – Л., 1970. – 145 с.

- [81]. Коломийцев, И. Тайны великой Скифии [Текст] /И. Коломийцев. – М., 2005. – 396 с.
- [82]. Космина, В.Г. Проблемы методологии цивилизационного анализа исторического процесса [Текст] /В.Г. Космина. – Запорижжя: ЗНУ, 2011. – 309 с.
- [83]. Кошеленко, Г.А. Культура Парфии [Текст] /Г.А. Кошеленко. – М., 1966. – 220 с.
- [84]. Красухин, К.Г. Введение в индоевропейское языкознание [Текст] /К.Г. Карасухин. – М.: Академия, 2004. – 320 с.
- [85]. Кузнецов, В.С. Последний правитель Ираншахра [Текст] /В.С. Кузнецов. – Новосибирск, 1991. – 220 с.
- [86]. Кузьмина, Е.Е. Откуда пришли индоарии [Текст] / Е.Е. Кузьмина – М., 1994. – 464 с.
- [87]. Куликан, У. Персы и мидяне. Подданные империи Ахеменидов [Текст] /У. Куликан. – М.: Центрполиграф, 2002. – 1448 с.
- [88]. Лившиц, В.А. Иранские языки народов Средней Азии – Народы Средней Азии и Казахстана [Текст] / В.А. Лившиц. Т.І. – М., 1962. – 777 с.
- [89]. Луконин, В.Г. Иран в эпоху первых Сасанидов [Текст] / В.Г. Луконин. – Л., 1961. – 81 с.
- [90]. Мандельштам, А.М. Памятники кочевников кушанского времени в Северной Бактрии [Текст] /А.М. Мандельштам. – Л., 1975. – 228 с.
- [91]. Масон, В.М. Средняя Азия и Древний Восток [Текст] /В.М. Масон. – М.: -Л.: 1964. – 474 с.
- [92]. Массон, В.М. Первые цивилизации [Текст] / В.М. Массон. – М., 1989. – 274 с.
- [93]. Массон, В.М. Сарианиди, В. И. Среднеазиатская терракота эпохи бронзы [Текст] / В.М. Массон, В.И. Сарианиди. – М., 1973. – 209 с.
- [94]. Мейе, А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков [Текст] /А. Мейе. – М. - Л., 1938. – 510 с.

- [95]. Мец, А. Мусульманский Ренессанс [Текст] / А. Мец; пер. с нем., пред., библиог. и указ. Д.Б. Бертеса. – М.: ВиМ, 1996. – 536 с.
- [96]. Муминджанов, Х.Х. Философские проблемы зороастризма [Текст] / Х.Х. Муминджанов. – Душанбе, 2000. – 243 с.
- [97]. Мюллер, А. История ислама [Текст]: от доисламской истории арабов до падения династии Аббасидов / А. Мюллер. – М.: Астрель, 2004. – Т.1-2. – 911 с.
- [98]. Мюллер, А. История ислама [Текст]: от мусулманской Персии до подения мусулманской Испании / А. Мюллер. – М.: Астрель, 2004. – Т.3-4. – 893 с.
- [99]. Насирова, Ф. Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока [Текст] /Ф. Насирова. – Душанбе, 2003. – 342 с.
- [100]. Негматов, Н. Воднев Среднеазиатская автактоность этногенеза и культурогенеза ариев. – Арийская цивилизация в контексте евроазиатских культур [Текст] / Н. Негматов. – Душанбе, 2006. – 231 с.
- [101]. Негматов, Н. Арианаведжо: ближняя и дальняя. Ариана и Арианаведжа [Текст] / Н. Негматов. – Худжант, 2006. – 214 с.
- [102]. Оранский, И.М. Введение в иранскую филологию [Текст] /И.М. Оранский. – М.: Наука, 1960. – 490 с.
- [103]. Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе, Э.В. Северная Бактрия–Тохаристан: Очерки истории и культуры. Ташкент, 1990. – 222 с.
- [104]. Ричард, Н.Ф. Наследие Ирана [Текст] / Ф.Н. Ричард. – М.: Наука, 1971. – 468 с.
- [105]. Сарианиди, В.И. Древние земледельцы Афганистана Текст] / В.И. Сарианиди. – М., 1977. – 171 с.
- [106]. Ставиский, Б.Я. Кушанская Бактрия: проблемы истории и культуры. – М., 1977. – 296 с.
- [107]. Стеблин – Каменский, И.М. Авеста [Текст] / И.М. Стеблин - Каменский. – М., 1992. – 207 с.

- [108]. Струве, В.В. История Ирана с древнейших времён до конца XVIII века. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1958. – 390 с.
- [109]. Сурдел, Д., Сурдел, Ж. Цивилизация классического ислама [Текст] / Д. Сурдел, Ж. Сурдел. – Екатеринбург: УФактория, 2006. – 536 с.
- [110]. Тойнби, Д.А. Исследование истории: Возникновение, рост и распад цивилизаций [Текст] / Д.А. Тойнби. – М., 2009. – Т.1. – 355 с.
- [111]. Тримингэм, Дж.С. Суфийские ордены в исламе [Текст] / С.Дж. Тримингем. – М.: Наука, 1989. – 326 с.
- [112]. Уэллс Г. История цивилизации [Текст] /Г. Уеллс. Кнг 1-2. – М., 2009. – 224 с.
- [113]. Фрай, Р. Наследие Центральной Азии [Текст] / Р. Фрай. – Душанбе, 2000. – 291 с.
- [114]. Фрезер, Дж. Золотая ветвь [Текст] /Дж. Фрезер. – М., 1980.
- [115]. Хакназаров, А. Освободительная борьба таджикского народа против Арабского Халифата (633-961) [Текст] / А. Хакназаров. – Душанбе: Ирфон, 2007. – 372 с.
- [116]. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций [Текст] / С. Хантингтон. – М., 2003. – 603 с.
- [117]. Ходжаева, Н.Дж. Историческая география Центральной Азии в доисламский период [Текст] / Н.Дж. Ходжаева. – Душанбе: Дониш, 2017. – 383 с.
- [118]. Ходжаева, Н.Дж. Локализация авестийских гор Хара Березанти, рек Вахви-Датия, Ранха и моря Ворушка [Текст] /Н.Дж. Ходжаева. – Душанбе: Дониш, 2003. – 135 с.
- [119]. Шарифов, Р.Я. Традиционное образования народов Хорасана. – Душанбе, «Эр-граф», 2017. – 108 с.
- [120]. Шендаков, Г.Н. Этногенез и пути миграций индоевропейцев. – Волгоград, 1999. – 202 с.
- [121]. Шохуморов, А. Памир - страна Ариев [Текст] /А. Шохуморов. – Душанбе, 1997. – 232 с.

- [122]. Шпенглер, О. Закат Европы [Текст]: образ и действительность / О. Шпенглер. – М.: Наука, 1993. – 382 с.
- [123]. Яъкубов, Ю. Религия Древного Согда [Текст] / Ю. Якубов. – Душанбе: Дониш, 1996. – 360 с.

б) бо забони тоҷикӣ

- [124]. Акрамӣ, З., Шарифов, Р.Я. Консепсияи омӯзиш ва таҳқиқи таърихи ҳалқи тоҷик [Матн] / З. Акрамӣ, Р.Я. Шарифов. – Душанбе, 2020. – 23 с.
- [125]. Амиршоҳӣ, Н. Давлатдории тоҷикон дар асрҳои IX-XIV [Матн] / Н. Амиршоҳӣ. – Душанбе: Амри илм, 1999. – 1008 с.
- [126]. Бойматов, Л. Муқаннаъ [Матн] / Л. Бойматов. – Душанбе, 2006. – 30 с.
- [127]. Ғафуров, Б.Ғ. Тоҷикон [Матн]: таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нав / Б. Ғафуров. – Душанбе: Ирфон, 1998. – Ч.I-II. – 700 с.
- [128]. Ғоибов, Ғ. Таърихи Ҳатлон аз оғоз то имрӯз [Матн] / Ғ. Ғоибов. – Душанбе: Дониш, 2006. – 906 с.
- [129]. Ғоибов, Ғ. Таърихи Ҳисори Шодмон, Ҷагониён ва Душанбе [Матн] / Ғ. Ғоибов. – Душанбе, 1999. – 221 с.
- [130]. Исоматов, М. «Таърихи Табарӣ»-и Абуалии Балъамӣ [Матн]: пажуҳише андар муносибатҳои Сосониён ва Ҳайтолиён / М. Исоматов. – Душанбе: Сино, 1996. – 136 с.
- [131]. Камол, Ҳ. Авомили ба сари ҳокимият омадани Сомониён [Матн]: баррасиҳои ҳаводиси таърихии садаҳои VII-IX-и Хурросони Бузург дар асоси манобеи таъриҳӣ / Ҳ. Камол. – Душанбе, 2022. – 324 с.
- [132]. Кристинсен Артур. Мероси Осиёи Марказӣ [Матн] / Н.Ф. Ричард. – Душанбе: Сурушан, 2000. – 373 с.
- [133]. Мухторов, А. Афшин Ҳайдари Истаравшанӣ бузургтарин лашкаркаши Араб (асри IX) [Матн] / А. Мухторов. – Истаравшан: Нашриёти давлатии ба номи Раҳим Ҷалил, 2005. – 101 с.

- [134]. Пъянков, И.В. Осиёи Миёна дар номаҳои бостон. – Душанбе: Ирфон, 1991. – 64 с.
- [135]. Расулиён, Қ. Таърихи халқи тоҷик [Матн]: аҳди қадим ва ибтидои асрҳои миёна / Қ. Расулиён. – Душанбе, 2016. – 404 с.
- [136]. Раҷабов, С.М. Муборизаи истиқлолиятхоҳонаи мардуми Ҳурӯсон ва Суғд бар зидди истилогарони араб [Матн] / С. Раҷабов. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 208 с.
- [137]. Сафаралиев, А., Муродов, Н. Феҳристи таърихнигорӣ оид ба фаъолияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон [Матн] /Н. Муродов. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 200 с.
- [138]. Старр Фредерик. Маърифати гумшуда [Матн]: асри тиллоии Осиёи Марказӣ аз истилои араб то Темурланг / Ф. Старр. – Душанбе: ЭР-Граф, 2016. – 692 с.
- [139]. Ҳазартқулов, М. Ориёихо ва тамаддуни ориёй [Матн] /М. Ҳазратқулов. – Душанбе, 2006. – 576 с.
- [140]. Ҳакимов, Н. Таърихи халқи тоҷик. [Матн] / Н. Ҳакимов. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 484 с.
- [141]. Ҳақназаров, А. Таърихи баҳамойӣ ва ташаккули халқи тоҷик [Матн] / А. Ҳақназаров. – Душанбе, 2013. – 338 с.
- [142]. Ҳақназаров, А. Ҷунбишҳои инқилобии мардумони эронитабор бар зидди хулафои араб [Матн] / А. Ҳақназаров. – Душанбе, 2005. – 141 с.
- [143]. Ҳақназаров, А. Шукуфтаҳои иқтисод ва фарҳангӣ халқи тоҷик [Матн]: аз оғоз то асри XV мелодӣ / А. Ҳақназаров. – Душанбе, 2021. – 404 с.
- [144]. Шарипов, А. Эмомалӣ Раҳмонов: Соли тамаддуни ориёй [Матн] /А. Шарипов. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 442 с.
- [145]. Этногенез ва таърихи этникии халқи тоҷик [Матн] / Зери назари академик Ф. Раҳимӣ. Ҷилди 1. – Душанбе: Дониш, 2021. – 845 с.
- [146]. Яъқубов, Ю. Давлати Каёниён [Текст] Ю. Яъқубов. – Душанбе: Эр-граф, 2012. – 495 с.

в) бо забони форсӣ

- [147]. Абдулҳай Ҳабибӣ. Афғонистон баъд аз ислом [Матн] / А. Ҳабибӣ. – Кобул: Халқ, 1357 ш. – Ҷ.1. – 585 с.
- [148]. Абдулҳай Ҳабибӣ. Афғонистон баъд аз ислом [Матн] / А. Ҳабибӣ. – Кобул: Халқ, 1357 ш. – Ҷ.2. – 1020 с.
- [149]. Абдулҳай Ҳабибӣ. Саҳми Афғонистон дар интиқоли фарҳанги Осиёи Миёна [Матн] / А. Ҳабибӣ. – Кобул: Маркази таҳқиқоти алломи Абдулҳай Ҳабибӣ, 1382 (2002). – 53 с.
- [150]. Абдулҳай Ҳабибӣ. Таърихи Афғонистон баъд аз ислом [Матн] / А. Ҳабибӣ. – Техрон: Дунёи китоб, 1367. – 1087 с.
- [151]. Аторӯдӣ Азизуллоҳ. Таърихи оstonи қудси разавӣ [Матн] / А. Аторудӣ. – Техрон: Аторӯд, 1371. – Ҷ.1. – 534 с.
- [152]. Бенвенист Эмил. Дини эронӣ [Матн] / Э. Бенвенист; тарҷумаи Баҳман Саркорӣ. – Табрез, 1370. – 175 с.
- [153]. Вилл Ҷюрант. Таърихи тамаддун [Матн] / В. Ҷюрант; тарҷумаи Алиасғари Суруш. – Техрон, 1376 ҳ.ш. – 754 с.
- [154]. Диноршоев, М.Д. Аз таърихи фалсафаи тоҷик [Матн] / М.Д. Диноршоев. – Душанбе, 1988. – 224 с.
- [155]. Дунон, М. Таърихи ҷаҳони Лорус [Матн] /М. Дунон; тарҷумаи Ҷ. Аълам. – Техрон, 1378 (2000). – 435 с.
- [156]. Искандарӣ, Э. Дар ториқаи қарнҳо. – Техрон, 1372 (1994). – 532 с.
- [157]. Кристинсен Артур. Бухоро дастоварди қуруни вусто [Матн] / Фрай Ричард; тарҷумаи Маҳмуд Маҳмудӣ. – Техрон: Улум ва фарҳанг, 1365. – 458 с.
- [158]. Кристинсен Артур. Эрон дар замони Сосониён [Матн] / А. Кристинсен; тарҷумаи Рашид Ёсамӣ. – Техрон: Интишороти донишгоҳ, 1332. – 577 с.
- [159]. Қадиёнӣ, А. Таърихи адён ва мазоҳиб дар Эрон [Матн] / А. Қадиёнӣ. – Техрон, 1352. – 342 с.

- [160]. Линтон, Р. Сайри тамаддун [Матн] /Р. Линтон. – Техрон, 1374 (1996). – 321 с.
- [161]. Малоирӣ, М. Таърихи фарҳанги Эрон [Матн]: Ч. 2. Дили Эроншаҳр /М. Малоирӣ. – Техрон, 1378 (2000). – 354 с.
- [162]. Метз Адам. Тамаддуни исломӣ дар қарни чаҳоруми ҳичрӣ [Матн] / А. Метс; тарҷумаи Алиризо Заковатӣ Қарогузлу. – Техрон, 1362 ҳ. – Ч.I. – 456 с.
- [163]. Мирғулом Муҳаммади Ғубор. Афғонистон дар масири таърих [Матн] / М. Ғубор. – Кобул, 1978. – 864 с.
- [164]. Муин, М. Маздаясно ва таъсири он дар адабиёти порсӣ [Матн] / М. Муин. – Техрон, 1326. – 247 с.
- [165]. Муҳаммад Ҷаводи Машкур. Эрон дар аҳди бостон. Таърихи ақвом ва подшоҳони пеш аз ислом [Матн] / М.Ч. Машкур. – Техрон, 1367 ҳ.қ. – 648 с.
- [166]. Муҳаммадӣ, М. Фарҳанги Эрони пеш аз ислом ва осори он дар тамаддуни исломӣ ва адабиёти арабӣ [Матн] /М. Муҳаммадӣ. – Техрон, 1374 (1996). – 342 с.
- [167]. Нафисӣ Саъид. Муҳити зиндагӣ ва аҳволу ашъори Рудакӣ [Матн] / С. Нафисӣ. – Техрон, 1336 ш. – 185 с.
- [168]. Нафисӣ Саъид. Таърихи иҷтимоии Эрон [Матн]: аз инқирози Сосониён то инқирози Умавиён / С. Нафисӣ. – Техрон: Донишгоҳ, 1342. – Ч.2. – 276 с.
- [169]. Нафисӣ, С. Таърихи хонадони Тоҳирӣ [Матн] /Сайд Нафисӣ. – Техрон, 1335 ш. (1956). – 420 с.
- [170]. Нёлдеке, Т. Таърихи эрониён ва арабҳо дар замони Сосониён [Матн] / Т. Нёлдеке; тарҷумаи Аббос Зарёб. – Техрон: Донишгоҳ, 1375. – 777 с.
- [171]. Нуъмонӣ Шиблӣ. Симои Имоми Аъзам Абуҳанифа [Матн] / Ш. Нуъмонӣ. – Хучанд, 2009. – 223 с.

- [172]. Нуъмонӣ Шиблӣ. Тухфату-л-амон фӣ сирати-н-Нуъмон [Матн] / Ш. Нуъмонӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2009. – 627 с.
- [173]. Оштиёнӣ, Ҷ. Зардушт. Маздоясно ва ҳукумат [Матн] / Ҷ. Оштиёнӣ. – Техрон, 1374. (1996). – 277 с.
- [174]. Оштиёнӣ, Ҷ. Зардушт. Маздоясно ва ҳукумат [Матн] / Ҷ. Оштиёнӣ. – Техрон, 1374. (1996). – 308 с.
- [175]. Перси Сайкс. Таърихи Эрон [Матн] / П. Сайк; тарҷумаи Саидмуҳаммад Фаҳрдои Гелонӣ. – Техрон: Фарҳанг, 1336. – 380 с.
- [176]. Пирниё Ҳасан. Таърихи Эрони бостон [Матн] / П. Ҳасан. – Техрон, 1362 (1984). – 391 с.
- [177]. Пурдовуд, И. Мақолоти эроншиносӣ [Матн] / И. Пурдовуд. – Техрон, 1378. – 379 с.
- [178]. Пурдовуд. Яштҳо [Матн] / Пурдовуд. Ҷ.1. – Техрон, 1377. – С. 406. – 281 с.
- [179]. Разӣ, Ҳ. Оини Меҳр [Матн] / Ҳ. Разӣ. Ҷ.1. Техрон, 1381. – 287 с.
- [180]. Разӣ, Ҳ. Оини муғон. – Техрон, 1382 (2004). – 324 с.
- [181]. Ризоӣ Абдулазим. Аслу насаб ва динҳои эрониёни бостон [Матн] / А. Ризоӣ. – Техрон: Нашри мавҷ, 1372. – 527 с.
- [182]. Ровандӣ Муртазо. Таърихи иҷтимоии Эрон [Матн] / С.М. Ровандӣ. – Техрон: Амири Кабир, 1354 ш. – Ҷ.1. – 756 с.
- [183]. Табарӣ Э. Бархе баррасиҳо дар бораи ҷаҳонбиниҳо ва ҷунбишҳои иҷтимоӣ дар Эрон [Матн] / Э. Табарӣ. – Техрон, 1378 (2000). – 367 с.
- [184]. Тоинбӣ, А. Ҳулосаи давраи дувоздаҳчилдаи баррасии таърихи тамаддун [Матн] / А. Тоинбӣ; тарҷумаи Ҳусейни Ориё. – Техрон, 1376. (1998). – 453 с.
- [185]. Ҳиннелз, Ҷ. Шинохти асотири Эрон [Матн] / Ҷ. Ҳиннелз. – Техрон, 1383. – 432 с.
- [186]. Ҳовер, К. Эрон ва тамаддуни эронӣ [Матн] / К. Ҳовер; тарҷумаи Ҳ. Ануша. – Техрон, 1380 (2002). – 378 с.

- [187]. Хордӣ, Ф. Адёни Осиё [Матн] /Ф. Хордӣ; тарҷумаи А. Гвоҳӣ. – Техрон, 1377. – 589 с.
- [188]. Шаҳрзод, Р. Ҷаҳонбинии зардуштӣ [Матн] /Р. Шаҳрзод. –Техрон, 1375 (1997). – 394 с.

IV) ДИССЕРТАЦИЯ ВА АВТОРЕФЕРАТҲО

- [189]. Ғуломов, Т.М. Таърихнигории забткориҳои араб ва муборизаҳои истиқлолҳоҳонаи мардуми Ҳурисону Мовароуннаҳр дар асрҳои VIII-X [Матн]: дисс... док. илм. таърих: 07.00.09 / Ғуломов Тоҷиддин Мирзоалиевич. – Душанбе, 2023. – 345 с.
- [190]. Исиматов, М.М. Эфталитское государство и его роль в истории Центральной Азии [Текст]: дисс... д-ра истор. наук: 07.00.02 / Исиматов Маъруф Мараджабович. – Душанбе, 2009. – 375 с.
- [191]. Муродов, Н.С. Освещение актуальных вопросов древней истории таджикского народа в трудах исследователей Таджикистана: вторая половина XX – начало XXI вв. [Текст]: дисс... кандидата исторических наук: 5.6.5; 5.6.1/ Муродов Назримат Сафарович. – Душанбе, 2022. – 175 с.
- [192]. Ходжаева, Н.Дж. Динамика развития географических представлений о Центральной Азии в древней и раннесредневековой иранской традиции [Текст]: автореферат дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.09 / Н.Дж. Ходжаева. – Душанбе, 2016. – 50 с.

V) МАҚОЛАҲО

- [193]. Муллоҷонов, С. Таърихи Сиистон ва авзои сиёсиву мазҳабии асрҳои IX-XI милодӣ [Матн] / С. Муллоҷонов // Паёми ДМТ. – Нашри махсус. – Душанбе, 2010. – С. 197-201.
- [194]. Муллоҷонов, С., Шарифова, М. Ҷунбиши шуубия ва худшиносии тоҷикон дар асрҳои миёна [Матн] // Паёми ДМТ. – 2017. – №3/7 (158). – С. 6-11.

- [195]. Расулиён, Қ. Ду ҳазор соли таърихнигории тоҷикон (эрониён) [Матн] // Осори мунтажаб. – Душанбе: Дақиқӣ, 2014. – Ч.1. – С.83-162.
- [196]. Расулиён, Қ. Инъикоси ваҳадати ориёиҳои қадим дар осори таърихии Эмомалӣ Раҳмон [Матн] //Осори мунтажаб. Ҷилди 2. – Душанбе, 2017. – С. 399-402.
- [197]. Убайдулло, Н. Концепсияи таърихии ҳалқи тоҷик дар асарҳои Пешвои миллат [Матн] // Мероси ниёғон, 2019. №21. – С. 12-17.
- [198]. Ходжаева, Н.Дж. Авестийская «Арианам-Вайджа» по данным Видевдата и Михр-яшта (к вопросу локализации) [Текст] // Вестник ТНУ. Серия гуманитарных наук. – 2009. – №6 (54). – С. 30-37.
- [199]. Ходжаева, Н.Дж. Памир в географических представлениях древних иранцев [Текст] // Вопросы Помироведения. – 2013. – №1. – С. 188-212.
- [200]. Шарифов, Р.Я. Инъикоси вижагиҳои муносиботи дучонибаи Парфия бо Рум дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] //Паёми ДМТ (маҷаллаи илмӣ). – Душанбе: Сино, 2019. №8. – С. 21-26.
- [201]. Шарифов, Р.Я. Инъикоси омӯзиши тамаддуни ҳиндуориёиҳо дар осори Эмомалӣ Раҳмон // Паёми ДМТ (маҷаллаи илмӣ). – Душанбе: Сино, 2018. – №7. – С. 77-81.
- [202]. Шарифов, Р.Я. Таҳлил ва омӯзиши масъалаи давлатдории Модҳо дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] // Паёми ДМТ (маҷаллаи илмӣ). – Душанбе: Сино, 2019. – №5. – С. 24-29.
- [203]. Шарифов, Р.Я. Ҳусусияти сиёсати забткоронаи хилофати араб дар сарзамини Мовароуннаҳр [Матн] // Паёми ДМТ (маҷаллаи илмӣ). – Душанбе: Сино, 2024. – №6. Қисми 2. – С. 151-158.

ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

ТДУ: 930.85+94(575.3)

ТКБ: 63.3(2т)

Ш-25



ШАРИФЗОДА ДЖАМОЛИДДИН САФОЛ

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОГО
НАРОДА (ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ II-ГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н.Э. – IX В.)
И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ТРУДАХ ЭМОМАЛИ РАХМОНА**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук по
специальности 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы
исторического исследования

Душанбе – 2025

Диссертация подготовлена на кафедре истории таджикского народа Таджикского национального университета.

Научный консультант: **Шарифов Рахмонали Ятимович** – доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира, средних веков и археологии ТНУ.

**Официальные
оппоненты:**

Пирумшоев Хайдаршо – доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент НАНТ, главный научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дониша НАНТ.

Хакназаров Абдуназар – доктор исторических наук, профессор кафедры истории таджикского народа Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни.

Рахимов Набиджон – доктор исторических наук, профессор кафедры археологии, этнография и религиоведения Худжандского государственного университета имени Бободжона Гафурова

Ведущая организация: Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава.


Защита состоится 25 июня 2025 года, в 13:30 на заседании Диссертационного совета 6D КОА-024 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по специальности, действующей при Таджикском национальном университете (Республика Таджикистан, 734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17).

Адрес: Умаров А.К. abdullo1189@mail.ru (тел: 981-05-98-89).

С диссертацией можно ознакомиться в Центральной библиотеке Таджикского национального университета (734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17) и на официальном сайте Таджикского национального университета (<https://tnu.tj/>).

Автореферат разослан «___» 2025 года.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат исторических наук



Умаров А.К.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В процессе столкновений цивилизаций и интересов мировых держав защита государственной независимости и национальных ценностей каждой страны связана с уровнем развития сознания интеллектуального потенциала. Перед таджикским народом, имеющей древнюю цивилизацию, встает необходимость на базе осознания исторического опыта наших предков формировать созидательное мышление на благо прогресса общества, сохранения национальной солидарности и единства. В этом контексте, изучение актуальных проблем древней и средневековой истории может способствовать выявлению многих проблем общества. Изучение и исследование этого важнейшего исторического периода позволяет нам бороться против любых проявлений идейных угроз в регионе. В этом процессе перед учеными встает задача разработки и издания работ, позитивно отражающих историческую реальность.

Несмотря на то, что изучение и исследование древней и средневековой истории таджикского народа в течение более ста лет проводится отечественными и зарубежными исследователями, многие эти исследования не отвечают требованиям современного общества. Ряд ученых провели свои исследования под влиянием различных идеологий, потерявших свою научную ценность со временем. По этой причине, сегодня с учетом исторической реальности и защиты национальных интересов возникает необходимость глубокого изучения трудов Основоположника мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. Поскольку труды Эмомали Рахмона по истории охватывают период с момента становления арийских народов и до эпохи Сомонидов, настоящее исследование посвящено этому историческому периоду. Принимая во внимание огромное влияние древней и средневековой истории на судьбу наших предков, Эмомали Рахмон обращает свои взоры на изучение и исследование этого исторического периода. Несмотря на то, что труды Эмомали Рахмона не охватывают все аспекты древней и средневековой истории таджиков, в них

нашли отражение многие актуальные проблемы. Этой эпохе посвящены пять фундаментальных работ, имеющих высокую научную ценность [21; 11; 18; 5; 12].

Изследование и сравнение содержания трудов Эмомали Рахмона с другими научными исследованиями способствует повышению научной ценности проведенного исследования. Актуальность изучения и исследования настоящих трудов в рамках докторской диссертации обосновывается следующими положениями:

Первое, актуальные вопросы истории арийских племён стали предметом изучения и исследования, особенно вопросы арийских племён Центральной Азии, ареала возникновения, происхождения и этнического состава, миграции ариев, занятости, ареала обитания, потомков ариев, общности и различия образа жизни ариев на основе археологических исследований, материалы языкоznания, а также место ариев в мировой цивилизации; анализ и исследование верований и религиозных обрядов ариев, к примеру, митраизма и зурвония, влияние этих верований на другие регионы, общность древних верований ариев с соседними народами, влияние религии и обычаяев ариев на другие племена;

Второе, изучение и исследование вопросов государственных образований арийских племен, на примере государств Ахеменидов, Парфии и Кушан. В работах Эмомали Рахмона предметом анализа и рассмотрения стал процесс возникновения и упрочения государственного управления западных и восточных арийских племен. В работах Эмомали Рахмона наряду с другими этапами становления государственных образований содержаться много ценных научных сведений о трех мировых империй ариев – Ахеменидской, Парфянской и Кушан, их места и роли в человеческой цивилизации. Именно в период существования этих империй созидательная культура наших предков с точки зрения влияния на обычаяев и традиций других племен и народов полнила мировую известность;

Третье, анализ и рассмотрение роли государства Сосонидов и Эфталитов в истории таджиков и мировой цивилизации. Эмомали Рахмон на основе сведений исторических источников о происхождении династий Сасанидов и Эфталитов, приводит ценные сведения о их арийском происхождении, государственном устройстве, культуре, географической среде, связах с другими народами и др. Много разъяснений содержится по вопросу происхождении Эфталитов, вокруг которого продолжается острыя полемика в течение много времени.

Четвертое, отражение и рассмотрение ряда особенностей проблемы арабских завоеваний на таджикских землях и процесса распространения ислама в регионе. Бессспорно, что один из судьбоносных этапов истории наших предков связан с периодом арабских завоеваний и распространения ислама. Эмомали Рахмон с акцентом на особенности завоевательной политики арабов в обширном регионе – Хорасане и Мавераннахре, показывает их последствия для нашего народа в условиях подъёма освободительного движения в регионе.

Пятое, анализ и исследование проблемы распространения исламской цивилизации в Хорасане и Мавераннахре и возрождения основ национальной культуры. В работах Эмомали Рахмона исследованы вопросы влияния идейных движений наших предков в ответ на деспотическую политику большинство арабских халифов, особенно отчетливо показана роль движения шуубия и его последователей в деле возрождения культурных ценностей. Именно последователи шуубия выявили превосходство научных и литературных ценностей Аджама в противовес популистской политики арабов. Они доказали, что в распространении и развитии исламской культуры предков таджиков сыграли неоценимую роль. Одновременно с освободительным движением последователи шуубия заложили предпосылки идейной свободы наших предков. Наряду с этим, в этих работах нашло отражение роль и место местных династий Хорасана и Мавераннахра – Бармакидов, Сахлидов и Кавусидов в развитии освободительных движений наших предков;

Шестое, в работах Эмомали Рахмона предметом исследований стали вопросы места и роли государств Тахиридов и Саффоридов в истории. На основе неопровергимых аргументов доказано, что благодаря деятельности представителей местных династий Великого Хорасана – Тахиридов и Саффоридов, наперекор политики арабских халифов были созданы предпосылки для формирования и достижения национальной независимости таджикского народа. Если Бармакиды и Сахлиды вступили на путь достижения идейной свободы, то Тахир ибн Хусайн и Якуб ибн Лайс предприняли устойчивые шаги на пути достижения этих целей;

Седьмое, одновременно в разработкой трудов по истории, Эмомали Рахмон проводить огромную работу по возрождению ценностей арийской культуры и в этом контексте представление таджиков на мировой арене как культурообразующей нации. Важными событиями ознакомления истории и культуры таджиков на мировой арене стали созидательные инициативы Эмомали Рахмона по объявлению Года арийской культуры (2006), объявлению Навруза международным праздником, возрождению древних праздников – Сада, Мехргон, Тиргон и празднованию 5500-летия древнего городища Саразм и его включения в Список мирового наследия ЮНЕСКО, празднованию 1310-летия Абуханифа – Имама А'зама и др. Эти праздники позволяют таджикскому народу глубоко осознать истину прошлого, в условиях противоречивых преобразований направлять народ к самопознанию, самосознанию и национальному единству.

Степень научной разработанности исследуемой темы. Несмотря на то, что по многим аспектам деятельности Эмомали Рахмона опубликованы многочисленные работы, по представленной в настоящей диссертации теме до сегодняшнего дня не проведено отдельное, специальное и комплексное научное исследование. Ряд ученых в своих работах затронули вопросы определения вклада Эмомали Рахмона в отражении и исследовании истории таджикского народа, выводы которых были приняты во внимание при подготовке настоящего исследования.

По этой теме, труды историков, философов, культурологов и политологов, таких как Р.Я. Шарифов [200; 201; 202; 203], К. Расулиён [196], А. Шарифзода [144], З. Акрами [124], Т.М. Гуломов [189], М. Хазраткулов [139], А. Сафарилиев [137], Н.С. Муродов [191], Н. Убайдулло [197] и др., посвященных определению вклада Эмомали Рахмона в изучении актуальных вопросов древней и раннесредневековой истории таджикского народа имеют большую научную ценность.

Профессор Р.Я. Шарифов, рассматривая вклад Эмомали Рахмона в изучение актуальных проблем древней истории таджикского народа, провел ценное исследование по вопросам истории индоевропейцев, Мидийского государства, отношений Парфии с Римом, завоевательной политике арабов на таджикских землях [200; 201; 202; 203].

Таджикский историк К. Расулиён в своих исследованиях акцентирует внимание на вопросы происхождения ариев – ареале появления, истоках и отражении арийского единства в трудах Эмомали Рахмона по истории. На основе анализа этих исторических трудов можно сделать вывод, что Эмомали Рахмон одним из первых приступил к исследованию истории арийских народов, изучению и анализу элементов их культуры. Расулиён по вопросу о происхождении и миграции арийских народов, основываясь на сведения Эмомали Рахмона, пишет, что эти народы мигрировали на юг из северных территорий современной Центральной Азии, Северо-Западной Азии и Евразийских степей и расселились на территории нынешнего Ирана, Индии и Европы в конце III – начале II тысячелетия до н. э. [196].

Профессор А. Шарифзода в своей работе обращает внимание на инициативы и усилия Эмомали Рахмона в деле возрождения исторических и культурных ценностей предков таджикского народа – ариев и разработке научного труда по этой теме. В этой связи А. Шарифзода подчеркивает, что в результате данной инициативы таджики вновь были признаны наследниками арийской культуры и родоначальником одной из первых человеческих цивилизаций в мире [144].

Профессор З. Акрами при разработке и представлении новой концепции изучения истории таджикского народа, считает целесообразным использование историками подходов и методов исследования Эмомали Рахмона. По его мнению, концепция исследования Эмомали Рахмона на данном этапе имеет огромное значение для сохранения исторических ценностей таджиков [124].

Другой таджикский исследователь Т.М. Гуломов во введении своей докторской диссертации высоко оценивает вклад Эмомали Рахмона в разработку новой концепции изучения истории таджикского народа в контексте защиты национальных интересов. Он подчеркивает, что в настоящее время в процессе научного исследования использование историографической концепции Эмомали Рахмона имеет важное и актуальное значение [189].

Н. Убайдулло подчеркивает особую ценность концепции изучения древней истории таджикского народа в трудах Эмомали Рахмона. По его мнению, Эмомали Рахмон с разработкой исторических трудов и изучения актуальных вопросов истории таджикского народа заложил основу новой концепции. Основное внимание исследователя привлекают вопросы истории государственных образований предков таджикского народа и арийской культуры [197].

Таджикский историк Н.С. Муродов во введении кандидатской диссертации отмечает вклад Эмомали Рахмона в анализе, обсуждении и отражении актуальных вопросов древней истории таджикского народа в своих работах. В особенности, он считает важным вклад Эмомали Рахмона в изучении древних религий предков таджиков – митраизма, зурвонизма и зороастризма [191].

О вкладе Эмомали Рахмона в изучении некоторых актуальных вопросов древней истории таджикского народа высказали свое мнение видные отечественные исследователи в работе «Этногенез и этническая история таджикского народа» [145], изданной по инициативе Национальной академии наук Таджикистана, в которой подробно отражены актуальные вопросы древней истории таджиков.

Таким образом, в работе таджикских исследователей нашло отражение роль Эмомали Рахмона в разработке новой концепции изучения актуальных вопросов – возникновения и становления таджикского народа, становления и развития языка предков таджиков, развития материальной и духовной культуры, формирования общественного мнения и др.

Основными источниками диссертации являются труды Эмомали Рахмона по истории таджикского народа, особенно работы, охватывающие период древней и раннесредневековой истории. Следует сказать, что Эмомали Рахмон в этом контексте провел ценное исследование, оказавшее существенное влияние на развитие историографии таджикского народа.

Первая работа – «Таджики в зеркале истории. От Арийцев до Саманидов» [21] издана в четырех книгах, в которых на основе сведений исторических источников рассматриваются актуальные вопросы истории таджикского народа. В этом плане важными считаются такие вопросы, как уроки истории и испытания периода независимости, эпоха культуры мира и единства человечества, Иран и Туран с древнейших времен до наших дней, развитие традиций государственности и арийской культуры в период правления арийских династий – Мидийцев, Ахеменидов, Парфян, Кушан, Сасанидов и Эфталитов, борьба за независимость предков таджиков против греко-македонцев и арабов, расцвет и падение арийской цивилизации в Центральной Азии, Исламский халифат и распространение ислама в районах населенных таджиками, идеиные движения таджиков в ответ на политику арабских халифов, рост политического влияния таджикских династий в халифате, становление государств Тахиридов и Саффаридов в Хорасане и Мавераннахре.

Другая работа Эмомали Рахмона «Взгляд на арийскую историю и цивилизацию» [18] посвящена рассмотрению вопросов древней истории со времени появления арийских народов до падения Сасанидской империи. Труд состоит из пяти глав и содержит ценные сведения о возникновении индоевропейских и индоарийских народов, ариях в Средней Азии, образовании древнеарийских государств, состоянии арийской цивилизации со времен

Ахеменидской империи до Сасанидов, верованиях и убеждениях индоарийских народов, митраизме, зороастризме, учении зороастризма и Авесте.

В другой книге «Арийцы и знакомство с арийской цивилизацией» [11] Эмомали Рахмон подчеркивается необходимость изучения и исследования истории и ценностей арийской цивилизации. В ней автор, основываясь на научных материалах и данных, подчеркивает, что предки таджикского народа – арии, занимали достойное место в развитии мировой цивилизации.

Еще один ценный труд Эмомали Рахмона «Язык нации – бытие нации» [5; 6] издан в двух томах. В ней автор исследует некоторые вопросы языкоznания со времен появления арийских народов до формирования современного персидско-таджикского языка. Данная работа по своему содержанию имеет большую научную ценность в изучении языков наших предков. В работе на основе сведений исторических источников и на конкретном материале отражены ряд спорные вопросы древних и средневековых языков предков таджиков.

В книге «Неувядающие лица» («Чехраҳои мондагор») [12] Эмомали Рахмон приводит сведения о жизни, деятельности и заслугах тридцати выдающихся деятелей политики и культуры таджикского народа, таких как Кир Великий, Зороастр, Спитамен, Деваштич, Мукарна и другие. Кроме того, их отражение заслуг и вклада в истории нашей государственности и свободомыслия подтверждаются достоверными историческими аргументами.

В этой связи Эмомали Рахмон в своих статьях и выступлениях выдвигает созидательные мысли об исторических и культурных ценностях предков таджикского народа, что показывает его особый интерес к древней и средневековой истории таджикского народа [2; 3; 13; 14; 16; 17; 24; 25; 26; 27; 28].

Источниковая база исследования. Основными источниками исследования являются преимущественно письменные труды по истории и географии на таджикско-персидском языке. Исходя из этого, использованные источники по содержанию можно условно разделить на три группы:

В первую группу включены работы по географии. В работе в целях конкретизации территории расселения предков таджикского народа использованы многие письменные источники по географии, такие как «Авеста» [33], «География» Страбона [50], «Худуду-л-'алам мин-ал-Машрик-ила-л-Магриб» [52] (неизвестного автора), «Масалику-л-мамалик» Абу Исхака Ибрагима Истахри [32], «Сурат-ул-арз» Ибн Хаукаля [43], «Ахсану-т-такосим фи ма'рифати-л-акалим» Мухаммада ибн Ахмада Макдиси [46], «Му'джаму-л-булдан» Якута Хамави [40], «Джугрофиё» Шихабиддина Абдуллаха Хофи [53] (известного как Хафиз Абру), «Масалик ва-л мамалик» Ибн Хурдадбеха [42], «аль-Булдан» Якуби [42] и др.

Вторая группа включает источники, содержащие достоверный материал по всеобщей истории по исследуемому периоду. В частности, были использованы «История» Геродота [39], «Ta'rihxu-r-rusuli va-l-muluk» («История посланников и царей») Мухаммада Джарира Табари [47], «Ta'rihi Tabari» («История Табари») Абу Али Бал'ами [37], «Аль-Футух» или «Китаб аль-Футух» Мухаммада ибн Али ибн А'сама аль-Куфи [41], «Футух уль-булдан» Ахмада Яхьи ибн Джабира Балазури [36], «Осор-уль-бакия» Абу Райхана Бируни [38], «Шахнаме» Абулкасима Фирдоуси [51], «Равзат у-с-сафа фи сирати-л-анбийя ва-л-мулуки ва-л-хулафа» Мирхонда [45] и т. д.

К третьей группе относятся письменные источники, содержащие ценные сведения по истории отдельных регионов. Эти работы считаются важными в контексте истории региона, при изучении отдельных событий в Иране, Хорасане и Мавераннахре. Сведения таких первоисточников обычно не встречаются в других источниках, что делает их особенно ценным.

Связь исследования с программами (проектами) и научными темами. Диссертация подготовлена в рамках перспективной программы научно-исследовательских работ кафедры истории таджикского народа исторического факультета Таджикского национального университета. Одним из разделов научно-исследовательской работы кафедры является тема диссертационного

исследования «Историографическая концепция Эмомали Рахмона», которая включает в себе тему настоящего диссертационного исследования.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Цель исследования. Цель диссертационного исследования заключается в проведении глубокого и комплексного исследования актуальных вопросов истории древнего периода до эпохи Саманидов на основе сопоставления сведений трудов Эмомали Рахмона с исследованиями отечественных и зарубежных ученых. Основная цель исследования настоящей темы заключается в выявлении и освящении ряда спорных вопросов в контексте учета национальных интересов таджикского народа.

Задачи исследования. Исследование данной темы, на наш взгляд, с акцентом на точку зрения Эмомали Рахмона, позволит актуализировать в современной историографии некоторые актуальные вопросы древней и раннесредневековой истории таджикского народа. Исходя из поставленной цели, на основе анализа произведений Эмомали Рахмона и исторических источников, автор считает необходимым решение следующих задач:

- на основе анализа и сопоставления сведений исторических источников и трудов Эмомали Рахмона выявить ареал возникновения и миграции арийских племён;
- охарактеризовать уровень освещения религиозных верований и обрядов арийских племён в трудах Эмомали Рахмона;
- анализировать и исследовать вопрос о государственных образованиях арийских династий – Ахеменидов, Парфян и Кушан в работах Эмомали Рахмона;
- определить место империи Сасанидов в истории государственности предков таджиков и актуальность ее изучения с точки зрения Эмомали Рахмона;

- проанализировать и выявить вопрос об этнической принадлежности династии Эфталитов на основе сопоставления сведений исторических источников и работ Эмомали Рахмона;
- рассмотреть специфику завоевательной политики арабов в Хорасане и Мавераннахре и ее последствий на основе сопоставления сведений исторических источников и трудов Эмомали Рахмона;
- исследовать освободительную борьбу предков таджиков против проводимой политики арабских халифов и ее последствий с точки зрения Эмомали Рахмона;
- изучить и рассмотреть особенности отношения движения свободомыслия к политике Арабского халифата и ее последствий в исследованиях Эмомали Рахмона;
- выявить роль и участие местных династий Бармакидов и Сахлидов в организации государственной системы Арабского халифата и судьбе таджиков;
- показать заслуги династии Тахиридов в истории таджикской государственности с точки зрения Эмомали Рахмона;
- анализировать и характеризовать роль династии Саффаридов в возрождении основ государственности, культурных традиций и ценностей таджиков на основе работ Эмомали Рахмона.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в современной историографии в рамках докторской диссертации предметом исследования и рассмотрения стали актуальные вопросы древней истории таджикского народа вплоть до эпохи Саманидов на основе изучения трудов Эмомали Рахмона. Бессспорно, что некоторые аспекты данных вопросов изучались в отдельных диссертационных работах. Однако на нынешнем историческом этапе развития историографии представляется целесообразным рассмотреть ряд неисследованные аспекты судьбоносных событий истории таджикского народа на основе проведения научного анализа и сопоставления сведений трудов Эмомали Рахмона, отечественных, зарубежных исследователей и исторических источников:

- впервые исследованы актуальные вопросы древней истории до образования первого таджикского национального государства (IX в.) на основе анализа трудов Эмомали Рахмона, отечественных, зарубежных исследователей и исторических источников;
- выявлены вопросы происхождения арийских народов в Центральной Азии, этапы миграции, особенности их цивилизации в результате анализа исторических источников, особенно археологических материалов и трудов Эмомали Рахмона;
- проанализированы и характеризованы особенности древних религий и обычаяев предков таджикского народа – арийцев на примере митраизма и зурвонизма на основе сопоставления сведений исторических работ и точки зрения Эмомали Рахмона;
- выявлено место и роль централизованных государств арийских династий – Ахеменидов, Парфян и Кушан – в истории таджикской государственности на основе анализа исторических фактов и выводов Эмомали Рахмона;
- наряду с другими этапами таджикской государственности исследована роль Сасанидской империи в возрождении ценностей арийской цивилизации и создании могущественного арийского государства;
- выявлено происхождение и этническая принадлежность Эфталитов и их места в истории таджикской государственности на основе сопоставления сведений трудов ученых, исследователей и трудов Эмомали Рахмона;
- показана специфика завоевательной политики арабов и её последствий для судеб народов Хорасана и Мавераннахра на основе научного сопоставления исторических трудов и мыслей Эмомали Рахмона;
- охарактеризованы последствия освободительных движений народов Хорасана и Мавераннахра против политики арабских халифов;
- выявлены последствия идейных движений предков таджиков по возрождению национальных ценностей народов Хорасана и Мавераннахра;
- показана роль таджикских династий – Бармакидов, Сахлевидов и Кавусидов в распространении ислама и сохранении культурных ценностей

народов Хорасана и Мавераннахра на основе взглядов Эмомали Рахмона и достоверных исторических фактов;

– охарактеризовано место правящих династий Хорасана и Мавераннахра – Тахиридов и Саффаридов в истории таджикской государственности на основе глубокого анализа и обзора исторических источников и сопоставления с работами Эмомали Рахмона.

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования составили общепринятые в современной исторической науке методы комплексного, системного и познавательного исследования – исторического подхода, хронологической и логической преемственности описания событий, постановки проблемы, теоретического сопоставления, объективизма и исторической истины, основанных на фактах и аргументах. Использованные методы в совокупности позволили на основе сопоставления сведений исторических источников и трудов Эмомали Рахмона проанализировать и исследовать актуальные вопросы древней истории вплоть до IX века. Акцентируя внимание на исторические процессы и их отражения в трудах отечественных и зарубежных историков и исследователей, нам удалось показать особенности историографического подхода Эмомали Рахмона. Сравнительно-аналитический метод позволил прийти к глубоким и конкретным выводам в процессе комплексного исследования темы.

Использование метода хронологической и логической преемственности позволило последовательно изложить и объяснить актуальные и судьбоносные события древней и раннесредневековой истории. Использование метода объективизма и отражения исторической истины позволило выявить, что в соответствии с этим методом в работах Эмомали Рахмона, объективно анализируются и исследуются актуальные вопросы на основе сведений исторических источников.

В этом плане, в диссертации также использован междисциплинарный подход, поскольку отдельные вопросы настоящего исследования в научном и логическом плане связаны с археологией, источниковедением, историографией,

исторической хронологией, исторической географией, культурологией, языкоzнанием и др. дисциплинами.

Теоретическая, научная и практическая значимость исследования опирается на изучении актуальных проблем древней и раннесредневековой истории таджикского народа на основе трудов Эмомали Рахмона, сведений исторических источников исследуемого периода на персидском языке, трудов средневековых путешественников и историков, исследований российских, арабских, европейских и американских ученых и исследователей, научных достижений отечественных историков. Предметом исследования является анализ произведений Эмомали Рахмона, исторических источников на персидском языке, научных разработок современных отечественных и зарубежных исследователей, охватывающих проблемы формирования арийских народов, арийскую цивилизацию, могущественных арийских династий, факторы распада арийских государств, завоевания арабов и распространение ислама, освободительной борьбы народов Хорасана и Мавераннахра против арабов, идейных течений, определения вклада таджикских династий в распространении ислама, места династий Тохиридов и Саффаридов в истории таджикской государственности на основе задач, поставленных перед исследованием, опирающееся на методы объективности, историзма и конкретики.

Научно-практическая значимость исследования выражается в том, что на основе анализа и исследования трудов Эмомали Рахмона выявлены актуальные и спорные вопросы древней и раннесредневековой истории таджикского народа (до Саманидов). Изучение исследуемой темы, как актуальной темы истории, имеет большое научно-практическое значение, способствует определению малоизученных и неизученных страниц исследуемого периода истории таджикского народа, а также воспитанию сегодняшнего и будущих подрастающих поколений народа в духи любви и преданности Родине.

Настоящее исследование может быть использовано при разработке научных работ по актуальным вопросам истории и культуры таджикского

народа и соседних народов, программ, учебных пособий, а также спецкурсов по исследуемому периоду для студентов высших учебных заведений Республики Таджикистан. Результаты исследований последних двух лет автора используются в образовательном процессе: студенты третьего курса исторического факультета Таджикского национального университета изучают специальный предмет «Историографическая концепция Эмомали Рахмона».

Объектом докторской диссертации являются исследования и труды Эмомали Рахмона по древней и раннесредневековой истории (со времени появления арийских народов до эпохи Саманидов). Наряду с работами Эмомали Рахмона по исследуемой проблеме, объектом исследования стали результаты археологических раскопок и научные работы отечественных и зарубежных исследователей.

Предметом исследования является изучение актуальных проблем древней и раннесредневековой истории таджикского народа на основе исследований и трудов Эмомали Рахмона. В частности, тема формирования арийских племен, прародины, миграция, элементов культуры ариев – религии и верований, языка, этапов развития государственности ариев, распространения ислама в районах расселения таджиков, освободительной борьбы и идейных движений предков таджиков против арабов, роли таджикских династий в развитии исламской цивилизации и становлении государств таджикских династий Хорасана и Мевареннахра.

Личный вклад соискателя ученой степени в исследование. Автор диссертации определением научной новизны диссертационного исследования, научных положений, выносимых к защите, публикацией монографий, научных статей, докладов на научно-практических конференциях и теоретических семинарах внес личный вклад в разработку программ и учебно-методических пособий в высшей школе. Разработка плана диссертации, введения, подготовка исследования, постановка научных проблем и стиль написания диссертации также свидетельствуют о личном вкладе автора диссертации.

Соответствие диссертации научной специальности. Тема исследования соответствует паспорту специальности 07.00.09 – историография, источниковедение и методы исторического исследования.

Положения, выносимые на защиту:

На основе изучения исследований и трудов Эмомали Рахмона, исторических источников, трудов отечественных и зарубежных исследователей по древней и средневековой истории таджикского народа на защиту выносятся следующие положения:

1. В трудах Эмомали Рахмона по древней истории большой акцент сделан на неопровергимые доказательства археологических исследований. Первая часть его работ, охватывающих историю становления арийских народов и цивилизаций, опирается на анализ и рассмотрение археологических материалов. Благодаря вниманию к их особенностям нашли правильное толкование две актуальные проблемы истории арийских народов: во-первых, проблема прародины ариев, которая по результатам исследований была локализована Центральной Азией; во-вторых, проблема миграции арийских племен, происходившая в первой половине II тысячелетия до н.э.

2. Древние религии и обычаи предков таджиков – ариев, такие как митраизм и зурвония, как важные элементы цивилизации с точки зрения идей, взглядов и состоявшейся образа жизни людей, в свое время получили распространение как господствующие учения не только в ареале проживания ариев, но и в близких и далеких странах. Даже в Римской империи одно время митраизм был признан официальной религией. Религиозные верования и обычаи, подробно исследованных в трудах Эмомали Рахмона, свидетельствуют о влиянии ценностей арийской цивилизации среди соседних народов.

3. На основе изучения исторических источников и работ Эмомали Рахмона эпоху империи Ахеменидов можно назвать периодом развития и распространения арийской цивилизации. Именно в эту эпоху арии объединили в составе могущественного государства в самом сердце Древнего мира своих соплеменников в политическом, социальном, экономическом и культурном

плане. По сведениям историков, она была первой мировой империей, объединившей более 70 народов. Под влиянием арийской культуры попали важнейшие центры мировой цивилизации, такие как Иран, Трансоксиана, Вавилон и Египет. Благодаря стараниям могущественных царей, таких как Кир Великий и Дарий Великий, арийская власть впервые распространилась по всему миру. Язык и письменность наших предков приобрели официальный статус на просторах Востока вплоть до границ Китая и на западе вплоть до Египта.

4. Образование Парфянского государства (Ашконидов) было неразрывно связано с подъёмом освободительного движения предков таджиков против греко-македонцев. Принимая во внимание их огромную заслугу, Ашконидов можно назвать хранителями ценностей арийской цивилизации и культуры (после падения греко-македонского господства) на западе Арианы. Вклад Парфянских царей – от Аршака до Мехрдада II по возрождению арийской государственности, в первую очередь победа над греко-македонцами, а затем над римлянами, является свидетельством отваги и мужества предков таджиков. Парфяне в ареале проживания арийских народов положили конец процессу экспансии эллинистической цивилизации. Именно по этой причине их сегодня мы называем хранителями арийской цивилизации и государственных традиций таджиков. Благодаря их заслугам были возрождены и сохранены язык, культура и обычай предков.

5. Образование Кушанского государства стало важнейшим поворотным пунктом в истории восточноарийских народов и развитии арийской цивилизации. Величайшая заслуга их заключалась в том, что они положили конец греко-македонскому правлению на просторах Бактрии. Кушанам удалось возродить ценности арийской цивилизации и культуры в Бактрии и соседних землях. Стремления кушанских правителей, особенно Вимы Кадфиза и Канишки Великого, привели к созданию могущественного Кушанского государства, укрепившего культурное и торговое могущество арийских народов на Великом шелковом пути. Реформаторская политика кушанских царей

привела к коренным изменениям в жизни народов Бактрии. В условиях противостояния цивилизаций (греческой, китайской и древнеиндийской) кушаны сохранили и укрепили элементы арийской культуры. На фоне проведения кушанскими царями политики толерантности сложилась свободная атмосфера веры и взглядов, примеры которой мы видим в древних памятниках, особенно Ойхонума и надписях Сурхкутала и Работака.

6. Если Парфянское и Кушанское государства были хранителями арийской цивилизации, то на протяжении почти 500 лет Сасаниды обеспечили её подъём. Сасанидские цари, с периода правления Ардашира до Хосрова Парвиза, считавшие себя преемниками Ахеменидов, внесли достойный вклад в историю развития государственности предков таджиков. После Ахеменидов в истории арийской государственности Сасаниды считаются второй по могуществу и влиянию империей. Создавая крупнейшие культурные, научные и экономические центры Сасаниды превратили Иран в центр мировой цивилизации. Даже позже Арабский халифат управлялся из Тайсафуна (Багдада). Сасаниды произвели глубокие преобразования не только на Ближнем Востоке, но и в мировой цивилизации. В частности, внимание многих ученых привлекала их традиции государственного управления. Система государственного правления Сасанидов позднее была принята Халифатом. Слабостью империи Сасанидов была социальная система, впоследствии ставшая причиной социальных конфликтов и падения государства.

7. Проблема этнического происхождения Эфталитов в трудах Эмомали Рахмона анализирована и рассмотрена с привлечением широкого круга исторических источников. Исходя из этого, Эфталиты, как и Кушаны, были туранскими арийцами и правили в Бактрии более века. Они были выходцами восточно-арийской группы. По своему языку и обычаям они имели много общего с другими арийскими народами, и эта истинна подтверждается в диссертации достоверными научными аргументами.

8. В работах Эмомали Рахмона подробно рассматривается проблема завоевательной политики арабов на территориях, населенных таджиками. Эта

политика проводилась в районах компактного проживания таджиков, с одной особенностью, в два этапа. На первом этапе арабы нанесли поражение Сасанидской империи, завоевав Иран и Хорасан. К 705 году ислам получил широкое распространение и была основана система эмирского правления. На втором этапе были завоеваны земли Мавераннахра, и к началу IX века здесь получило распространение ислам. На первом этапе эта политика носила исключительно насильственный характер, а на втором этапе местные ополчения и их предводители внесли вклад в распространении ислама.

9. Постижение народами Хорасана и Мавераннахра исламских норм права, а также политика угнетения, проводимая арабскими халифами, способствовали появлению освободительных движений. Это означало, что ислам приемлем, а арабское господство – нет. Другими словами, эти восстания преимущественно были вызваны не столько протестом против ислама, сколько этническим недовольством тем, что впредь арабы не имели морального права править в регионе. Арабы действовали вопреки нормам и ценностям, приведенных и распространяемых ими на исконной таджикской земле. По этой причине в регионе вспыхнули массовые народные движения под руководством Деваштича, Мукаинны и Сумбада Муга, которых безосновательно критиковали некоторые придворные историки.

10. Движение шуубия возникло на фоне недальновидной политики халифов династии Омейядов и впоследствии оказало глубокое влияние на общественное сознание. Изучение трудов Эмомали Рахмона показывает, что только национальное пробуждение и этническая солидарность позволили последователям движения шуубия выступить осознанно против политики этнической нетерпимости арабских халифов. Последователям этой свободолюбивой секты удалось доказать не только превосходство своей культуры перед арабами, но и стать известными деятелями исламского мира в деле распространения и развития исламского учения. Школу шуубия впоследствии прошли десятки таджикских ученых и мыслителей, ставших популярным и известным в исламском мире своими взглядами и учением.

Арабы вскоре поняли какие возможности и способности имеют жители Аджама. Идейная борьба и освободительные движения вскоре вынудили арабов привлечь авторитетных и выдающихся деятелей местных таджикских династий к системе административного управления.

11. Показывая заслуги местных таджикских династий, таких как Бармакидов, Сахлидов и Ковусидов, можно утверждать, что главный компонент концепции Эмомали Рахмона изучения истории таджикского народа разрабатывался, прежде всего, в целях защиты национальных интересов иувековечивания заслуг выдающихся личностей таджикского народа. Несмотря на взлёты и падения, таджики показали, что в исламском мире и за его пределами превосходят другие народы в политике, науке и культуре, и без их участия всемирно известный халифат Аббасидов не смог бы существовать. Наряду с распространением ислама и развитием исламских наук предки таджиков занимали достойное место в политике и военном деле. В этом плане следует отметить, что в эту эпоху соседние народы находились на стадии формирования. Изучение трудов Эмомали Рахмона и других достоверных исторических источников показывает, что, вопреки предположениям ряд ученых, таджики внесли вклад своим мечом и пером в развитии исламской цивилизации, а заслуги Салмана Форса, Абу Муслима Хорасани, Тохиридов и Саманидов являются доказательством этих утверждений.

12. Тахириды вышли на арену политики и государственного управления на пятьдесят лет позже Бармакидов и Сахлидов, и наряду с другими задачами продолжили миссию достижения независимости. Представители династии, такие как Тохир ибн Хусейн и Абдулло ибн Тохир, своей силой и мудростью достигли огромного влияния и положения не только в Хорасане, но и на всей территории халифата. Будучи образованными людьми, они наряду со своим языком и культурой, почитали арабские и исламские ценности. Представители династии Тахиридов, своим вкладом в защиту ислама, стремились приложить большие усилия для развития этнической самобытности и возрождения своей культуры.

13. Несмотря на сорокалетний период правления, Саффориды оставили заметный след в истории, после Тохирдов они значительно совершенствовали традиции государственного управления и свободолюбия народов Хорасана, а также дали толчок национальным и освободительным стремлениям таджиков. Государство Саффоридов объединяло главным образом трудящиеся и угнетенные слои населения, отважных и доблестных воинов и других сословий общества, стремящихся к справедливости. Своими деяниями они заложили предпосылки создания первого национального государства таджиков – Сомонидов. Самоотверженный подвиг Якуба ибн Лайса – яркий пример защиты национальных ценностей и трудолюбивого народа.

Степень достоверности результатов диссертационного исследования обосновываются надежностью использованных сведений, подлинностью исторических источников, объемом материалов исследования, разработкой результатов исследования, количеством публикаций по теме, анализом, рассмотрением и научно-практическим сопоставлением основных положений исследования. Выводы и рекомендации представлены на основе научного анализа результатов теоретических и практических исследований.

Этапы исследования. Этапы диссертационного исследования охватывает вторую половину II тысячелетия до н.э. – IX век н.э.

Информационную и экспериментальную базу исследования составили исторические источники, хранящиеся в центрах рукописей города Душанбе, Центре письменного наследия Национальной академии наук Таджикистана, Отделе восточных рукописей и иранской литературы «Национальной библиотеки при Исполнительном аппарате Президента Республики Таджикистан», «Научно-исследовательском центре Лидера нации» при Таджикском национальном университете, библиотеке Таджикской национальной энциклопедии, личных библиотеках, а также диссертации, научная литература, информационные порталы, официальные сайты по теме исследования, информация периодической печати.

Хронологические рамки исследования охватывают период появления арийской культуры (вторая половина II тыс. до н. э.), становления древнеарийских религиозных верований и обрядов, правления Ахеменидов, Парфян, Кушан, Эфталитов и Сасанидов, завоевания арабов и распространения ислама в районах, населенных таджиками, освободительной борьбы народов Хорасана и Мавераннахра против арабов, движения шуубия, прихода к власти местных династий Бармакидов, Сахлидов и Кавусидов, а также династий Тохиридов и Саффоридов в Хорасане и Мавераннахре и падения их правления.

Географические рамки исследования охватывают территории исторического Ирана, Центральной Азии, Афганистана, частично Пакистана и Индии, а также ареал расселения предков таджиков – арийцев.

Апробация и использование результатов диссертации. Диссертация подготовлена на кафедре истории таджикского народа исторического факультета Таджикского национального университета и обсуждена на совместных заседаниях настоящей кафедры и кафедры историографии и архивоведения. Теоретические и практические положения исследований, предложения и рекомендации диссертации были изложены в материалах международной конференции и других научно-теоретических конференций республиканского и университетского уровней и изданы на таджикском языке.

Основные положения диссертации нашли отражение в 28 научных и научно-популярных статьях, 19 из которых опубликованы в рецензируемых ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и ВАК при Президенте Республики Таджикистан, в 2 монографиях автора: «Вклад Эмомали Рахмона в изучение истории арийской цивилизации и государственности» (2020) и «Освещение древней истории таджикского народа в трудах Эмомали Рахмона» (2022).

Публикации по теме диссертации. Основное содержание диссертации отражено в 2 монографиях и 28 научных статьях, 19 из которых опубликованы в рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан журналах, 6

статей опубликованы в материалах республиканских и международных конференций.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, одиннадцати параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы (422 наименования) в объеме 345 страниц компьютерного набора.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы, определена степень изученности, объект и предмет исследования, сформулированы цель и задачи исследования и его научная новизна, определены методологические и теоретические основы, хронологические рамки диссертационной работы, показана источниковедческая база, практическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, приведены данные по апробации результатов исследования и его структура.

Первая глава диссертации озаглавлена «**Отражение актуальных проблем истории арийских народов в трудах Эмомали Рахмона**» и состоит из двух параграфов.

Первый параграф главы называется «**Теоретические и методологические проблемы изучения древней и раннесредневековой истории таджикского народа**». В нем анализируются и рассматриваются различные концепции и методологии отечественных и зарубежных исследователей по изучению древней и раннесредневековой истории таджикского народа. Теория и методология исследователей рассматриваются следующим образом:

В первую очередь охарактеризуются труды европейских и американских историков и исследователей, большинство которых написаны на основе цивилизационного подхода к изучению и исследованию истории. В частности, о древней и средневековой истории таджикского народа (до IX века) провели исследование В. Дюрант [153], А. Тойнби [184], Р. Линтон [160], К. Гувер [186], Л. Герценберг [65], В. Гинзбург [66], Н. Дибвойс [73], Ф. Харди [187], М. Данон

[155], Дж. Фрейзер [114], Г. Уэллс [112], С. Хантингтон [116], Д. Сурдель [109], А. Кристенсен [158], Дж.С. Тримингем [111], Г.Э. Грюнебаум [70], А. Мюллер [97; 98], Р. Фрай [104], Э. Бенвенист [152], П. Сайкс [175], Т. Нёльдеке [170], О. Шпенглер [122], А. Мец [162], Ф. Стэрр [138] и др.

В центре внимания исследователей находились проблемы происхождения арийских народов, их ареал проживания, процесс миграции и распространения, взаимодействия арийской цивилизации и ислама. Хотя европейские и американские ученые на основе цивилизационного подхода одним из первых проявили интерес к изучению и исследованию древней и средневековой истории таджикского народа, среди них отсутствует единство взглядов по большинству исследуемых вопросов. Несмотря на это, цивилизационный подход к изучению истории позволил найти позитивное решение многих нерешенных вопросов.

С точки зрения теории и методологии изучения и исследования древней и раннесредневековой истории таджикского народа, во вторую очередь, можно рассматривать труды русских и советских ученых. Следует отметить, что большинство исследователей рассматривали древнюю и средневековую историю с марксистско-ленинских позиций, с позиций классового (формационного) подхода. Социально-экономические проблемы этих периодов истории нашли отражение и проанализированы в трудах Т. Гамкрелидзе [62; 63], Р. Гиршмана [67], Э. Грантовского [69], В. Иванова [62], Э.Э. Кузьмина [86], М. Дьяконова [74], А. Колесников [80], К. Красухина [84], Г.А. Кошеленко [83], В. Кузнецова [85], В. Лившица [88], В. Луконина [89], А. Мандельштама [90], В. Массона [92; 93], И. Оранского [102], Г. Пугаченкова [103], Б.И. Вайнберга, Б. Стависского [59], В. Струве [108], М. Шендакова [120] и др.

В целом российские ученые и исследователи, как правило, рассматривают актуальные вопросы истории таджикского народа с древнейших времен до эпохи Саманидов, на основе марксистско-ленинской методологии, однако не все их исследования объективны. В этих работах представлены некоторые

проблемы получили одностороннюю оценку, о чем будет указано в ходе настоящего исследования.

Труды иранских исследователей представляют большую ценность с точки зрения подходов и методики исследования и рассмотрения актуальных вопросов древней и раннесредневековой истории таджикского народа. Среди иранских исследователей особый интерес представляют исследования П. Хасана [176], А. Резаи [181], Дж. Аштиани [173; 174], И. Пурдавуда [177; 178], М. Малоири [161], С.М. Рованди [182], Х. Рази [34; 179; 180], Э. Искандари [156], М. Мухаммади [36], Э. Табари [183], Р. Шахрзада [188], Дж. Машкур [165], Саида Нафиси [167; 168; 169] по некоторым фундаментальным вопросам истории таджикского народа.

Ценность указанных работ заключается в том, что их заключения в значительной степени опираются на достоверные исторические источники. Хотя в работах иранских исследователей использованы различные подходы и методологии научного исследования, в них больше выделяется влияние цивилизационного подхода к исследованию истории. Работы иранских исследователей имеют большую ценность для изучения актуальных вопросов древней и средневековой истории, а их использование было полезно для нашего исследования. При этом, отдельные исследования написаны под влиянием господствующей идеологии и взглядов эпохи, слабость и недостатки которых невозможно игнорировать.

Акцентируя внимание на теоретические вопросы и методике исследований, особую ценность в изучении актуальных проблем древней и раннесредневековой истории представляют работы отечественных ученых и исследователей. Большинство таджикских ученых исследовали проблемы этого периода на основе марксистско-ленинской методологии. В этом контексте заслуживают признания работы Б. Гафурова [64; 127], Н. Нематова [100; 101], А. Мухторова [133], Ю. Якубова [146], А. Джалилова [171; 172], Р.Я. Шарифова [119; 200; 201; 202; 203], М. Исоматова [76], К. Расулиёна [135], Н. Хакимова [140], Н. Амиршахи [125], Г. Гойбова [128; 129], М. Хазраткулова [139], Н.

Ходжаевой [117; 118], Ф. Насировой [99], С. Муллоджонова [193; 194], Х. Муминзода [96], С. Раджабова [136], А. Хакназарова [141; 142; 143], Л. Бойматова [126], Х. Камол [131], Т.М. Гуломова [189], Н.С. Муродова [91] и других.

Следует отметить, что представители советской школы историографии Таджикистана, особенно Б. Гафуров, Н. Нематов, А. Мухторов, Ю. Якубов, А. Джалилов, Г. Гоибов, несмотря на использование марксистско-ленинской концепции, по актуальным вопросам истории таджикского народа выдвинули новые теоретические подходы, имеющие до сих пор много последователей внутри и за пределами страны.

Исследователи периода независимости изучают историю таджикского народа с учетом национальных интересов на основе цивилизационного подхода.

Анализ трудов вышеназванных историков показывает, что большинство из них, опираясь на различные концепции, обращаются к теме прародины, миграции, языка, обрядов и обычаев, традиций государственности арийских народов, процесса арабских завоеваний и распространения ислама, освободительной борьбы народов Хорасана и Мавераннахра против арабов, идейных движений, а также создания первых местных государств в Хорасане и Мавераннахре, и по этим вопросам придерживаются разных мнений. С другой стороны, в работах этих историков отдельные актуальные проблемы рассматриваются с опорой на идеи зарубежных исследователей, и поэтому в таджикской историографии до сих пор нет бесспорных мнений об их источках.

Теоретической основой изучения исследуемой проблемы послужили труды исследователей других стран Центральной Азии и Афганистана, таких как Ш. Ну'мани [171; 172], А. Хабиби [147; 148; 149; 150], М.М. Губара [163], Т. Кодировой [79] и других, использованных с большой пользой при исследовании различных вопросов древней и средневековой истории ареала расселения таджиков. Следует отметить, что исследователи в соседних странах больше склонны к историографическим исследованиям, нежели к

установлению исторической истины [77; 78]. Поэтому при изучении актуальных научных проблем существует необходимость уделять больше внимания изучению исторических источников.

Таким образом, отечественные и зарубежные исследователи выдвинули свои подходы по различным вопросам древней и раннесредневековой истории, опираясь на собственных концепциях и методах исследования, а также на анализе и обзоре источников. В работах указанных исследователей большинство вопросов, связанных с темой нашего исследования, под влиянием субъективных и объективных факторов не рассматривались с единой позиции. По этой причине, в ходе исследования труды отечественных и зарубежных исследователей рассмотрены и изучены в сопоставлении с трудами Эмомали Рахмона.

Следует отметить, что в этом плане Эмомали Рахмон своими фундаментальными трудами заложил основу новой концепции исследования древней и средневековой истории таджикского народа, имеющей особое значение для утверждения национальных интересов таджиков. Эмомали Рахмон в своих трудах в целях повышения уровня национального самосознания, подчеркивает необходимость глубокого изучения актуальных вопросов древней истории таджиков в современных условиях, в частности формирования индоевропейских, индоарийских народов, особенно арийских народов в Центральной Азии, традиций государственного управления, убеждений и верований арийских народов, на примере митраизма, зороастризма, возникновения ислама, арабских завоеваний и распространение ислама в районах расселения таджиков, освободительных движений народов Аджами против арабов, идейных движений народов Хорасана и Мавераннахра против арабов, роль таджиков в распространении исламской культуры, роли и вклада местных таджикских династий – Бармакидов, Сахлидов и Саффаридов, формирования и развития арийских языков, страниц жизни и деятельности выдающихся личностей в истории таджикского народа и т.д.

Из высказанного следует, что в трудах Эмомали Рахмона изучение древней истории таджикского народа вплоть до эпохи Саманидов основано на новой концепции, с упором на защиту национальных интересов, сохранение исторических ценностей и культуры наших предков. Безусловно, эта концепция выходит за рамки классовой идеологии и отдает предпочтение аргументам исторических источников и обоснованным работам отечественных и зарубежных ученых. В трудах Эмомали Рахмона впервые была использована концепция, основу которой составляет сравнительно-аналитический метод. В таких работах исторические события анализируются и рассматриваются с акцентом на реалии вчерашнего и сегодняшнего дня, что позволяет читателю легко понять их суть.

Второй параграф первой главы называется «**Исследование проблемы арийских народов в трудах Эмомали Рахмона**». Необходимо констатировать, что по актуальным вопросам истории арийских народов, особенно восточных ариев на территории современной Центральной Азии, провели исследование видные отечественные и зарубежные исследователи, такие как Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов [62; 63], Я. Дюмезиль [75], В.М. Массон [92; 93], В.И. Сарианиди [105], Н. Виноградова [61], Е.Е. Кузьмина [86], В.И. Абаев [164], А. Аскаров, Ю.Ф. Буряков [55], М. Муин [164], Б.Г. Гафуров [127], Ю. Якубов [146], М. Хазраткулов [139] и другие.

Эмомали Рахмон, наравне с историками мирового уровня, опубликовал ряд работ по арийской истории и культуре. Следует добавить, что ни один другой лидер до этого не приложил столько сил для ознакомления арийской цивилизации. Книга «Взгляд на арийскую историю и цивилизацию» состоит из пяти отдельных глав. В первой главе «Экскурс к истокам арийской истории и культуры» анализируются и исследуются такие актуальные вопросы, как прародина, происхождение и факторы расселения индоевропейцев и индоариев, история и культура ариев в Центральной Азии, особенности ее формирования. В этой работе Эмомали Рахмон больше уделяет внимание на материалы

исторических источников, археологических раскопок, сравнительного языкоznания и этнографии [3-А, с. 56-61].

Автор диссертации на основе трудов Эмомали Рахмона для подтверждения правдивости истории и культуры древних ариев главным образом опирается на археологические находки в древнем Пенджикенте (культура Саразма), культуру предгорий Туркмении (Джайтунская культура), Олтинтеппа (культура Мерво-Мургабского оазиса), Намазгахтеппа (в восточной части реки Теджен), Маргушской культуры (Балх), древние стоянки в дельте Мургаба (Балхаб, Саманганруд, Чаганруд, Шерабад, Аму), в среднем течении Амударьи, Сафолтеппе, Джаркутан, Даштли, следы эпохи неолита в Древнем Хоразме (Джонбозкала, Чакил, Окчадар, Бурли), стоянки Саргозон близ Самарканда, Теппай Гозиён (Гиссар), Туткавул, Нурук, высохшего русла реки Сайёд, Дараи Шур, Кангуртут, Нижний Булян в Дангаринском районе и Кулябском регионе [18, с. 4].

В этом плане исследователь особое внимание уделяет вопросам ареала расселения ариев и их последующей миграции в Индию, Западный Иран и Малую Азию.

На наш взгляд, в настоящее время археологические материалы весьма полезны для точной локализации происхождения и ареала расселения ариев. В последние годы с открытием нескольких древних артефактов определены ряд сложных проблем истории арийской цивилизации.

По нашему мнению, особенность работ Эмомали Рахмона по сравнению с исследованиями историков заключается в том, что автор главным образом акцентирует внимание на сопоставление археологических находок и материалов языкоznания.

Эмомали Рахмон считает важным исследовать поселения эпохи бронзы в Дахане, Ташгузаре, Туткавуле, Гелоте, Луликутале и Каримберди. Изучение археологических памятников, трудов Эмомали Рахмона и других историков приводит к выводу о том, что Центральная Азия, особенно территория современного Таджикистана, была частью прародины арийских племен.

В этой связи необходимо отметить, что археологические источники являются единственными неоспоримыми доказательствами в изучении древней истории. Большинство древних памятников, которые упоминаются Эмомали Рахмоном в его трудах как неоспоримые артефакты, расположены в Центральной Азии и соседних регионах. Все древние артефакты раскрывают тысячелетиями нераскрытую тайну арийских племен и их цивилизации в Центральной Азии.

Другой проблемой истории арийских народов, исследуемой в трудах Эмомали Рахмона, является проблема влияния и места арийской цивилизации. Ученые ариаведы убеждены, что арийская цивилизация имела влияние на обширной территории от Китая до Малой Азии. По мнению большинства ученых, предки таджиков занимали ведущее положение в этом обширном регионе вплоть до арабских завоеваний, однако после распространения ислама арийская цивилизация якобы пришла в упадок. По мнению Эмомали Рахмона, такая трактовка вопроса совершенно неверна. Для подтверждения он подчеркивает, что до тех пор, пока существуют истинные носители любой цивилизации, цивилизация этого народа не исчезнет [18, с. 9-10]. В этой связи, будет уместно отметить, что после распространения ислама арийская цивилизация не только сохранила свое влияние, но и оказала значительное влияние на формирование «исламской цивилизации».

В этом контексте следует отметить, что с распространением ислама на обширных землях Халифата формировались новые религиозные, научные и культурные школы. В частности, широкое распространение получила деятельность медицинской школы «Гунди Шопур», на основе которой достигли высокого признания персидско-таджикские ученые и мыслители. Таким образом, с распространением ислама среди арийских народов, особенно таджиков, сохранились не только элементы арийской цивилизации, но и их наследники внесли свой достойный вклад в развитие исламской цивилизации.

По мнению исследователей, влияние культуры народов сопредельных стран оказало существенное влияние на развитие арийской цивилизации. В частности, в трудах Эмомали Рахмона акцент делается на влияние шумерской

культуры и местных ценностей на формировании элементов арийской цивилизации. По его мнению, это влияние наиболее ярко выражалось в развитии и эволюции гончарного дела и изготовления печатей.

По нашему мнению, возникновение любой цивилизации не следует связывать исключительно с прогрессом общественной жизни отдельных народов. Другими словами, влияние культурных элементов соседних народов на развитие той или иной цивилизации неизбежно, и в этом плане, арийская цивилизация не является исключением. Прогресс и процветание цивилизации также зависят от уровня общей культуры народа. Чем больше цивилизация охватывает широкий масштаб, тем больше она становится известной и развитой. Именно поэтому влияние арийской цивилизации отчетливо ощущается и сегодня. Арийская культура оказала особое влияние не только на социальную историю арийских народов, но и на судьбу неарийских народов в последующих периодах истории.

Третий подраздел первой главы озаглавлен «**Вопросы государственности арийских династий в трудах Эмомали Рахмона**». Автор рассматривает и исследует историю государственности ариев –Ахеменидов, Кушан, Парфян, Сасанидов и Эфталитов на основе сведений источников и материалов трудов Эмомали Рахмона.

Эмомали Рахмон о месте культуре Ахеменидов отмечает, что «Ахемениды, обращаясь к своей древней арийской культуре и путем творческого приминения опыта культуры соседних народов, создали качественно новое искусство и культуру, которые более 200 лет преобладали в значительной части Азии как важное наследие, и завещали эту культуру своим потомкам» [18, с. 156]. Он исследовал и проанализировал особенности развития культуры арийских народов в эпоху Ахеменидской империи, основываясь на археологические и лингвистические материалы, а также исследования выдающихся ученых. В плане анализа и сравнения этого вопроса, его подход отличается от других. В нем отражена история государственности и культуры

Ахеменидов с новой точки зрения, отвечающей современным требованиям и научным методам.

Анализ трудов Эмомали Рахмона показывает, что при изучении данной темы он большое внимание уделяет таким аспектам: процессу борьбы Аршакидов с греко-македонцами за власть в Парфии и возрождения традиций арийской государственности, характеристике исторической географии Парфии, особенностям административной системы Парфянского государства, анализу и обсуждению экономической, социальной и культурной жизни, внешней политики Парфии и борьбы с Селевкидами и Римом, вкладу Ашканидов в возрождении и развитии арийской цивилизации.

Эмомали Рахмон рассматривает и анализирует ряд актуальных вопросов государства Кушан. Несмотря на то, что многие аспекты истории государства Кушан нашли отражение в исторических работах, в которых особое внимание уделяется их роли в развитии арийской цивилизации, отдельные вопросы этой проблемы остаются неосвещенными. С этой точки зрения Эмомали Рахмон подчеркивает необходимость углубленного изучения и рассмотрения отдельных вопросов кушанского государства в таджикской историографии: история проникновения народов и племен юэчжи в Центральную Азию и завоевание Бактрии (падение греко-македонского правления), создание политического союза арийских народов в Бактрии и возрождение арийской государственности (т.е., создание государства Великих Кушан), конкретизация периода правления кушанских царей на основе сведений исторических источников, точное описание исторической географии государства Кушан в свете их завоевательной политики, правильная интерпретация начинаний Канишки по расширения влияния государства, рассмотрение связей государства Кушан с Китайской империей и развитии торговли на Великом Шелковом пути, анализ и рассмотрение элементов кушанской культуры – языка, религии, архитектуры и градостроительства.

В работах Эмомали Рахмона большой акцент делается на ряд вопросов государства Сосонидов: происхождение династии Сосонидов и создание

могущественной арийской империи, влияние и могущество империи Сосонидов на соседние государства, особенности организации административной, социальной и культурной жизни в эпоху Сосонидов, а также роль зороастризма в организации государственной системы Сосонидов.

Эмомали Рахмон для правильной характеристики истории правления Сосонидов и прихода их к власти, в значительной степени опирается на сведения письменных источников и труды средневековых историков.

Эмомали Рахмон, обращая внимание на эти проблемы, считает необходимым исследовать ряд вопросов путем сопоставления археологических материалов и трудов историков и путешественников для историографического исследования государства Эфталитов: правильная характеристика этнического происхождения Эфталитов и укрепления их власти в Центральной Азии; описание особенностей социально-экономических и культурных отношений в эпоху Эфталитов на основе сведений письменных и материальных памятников, соперничество Эфталитов и Сосонидов и его последствий в истории государственности арийских народов, правильная интерпритация места Эфталитов в развитии арийской цивилизации и формировании этнической идентичности предков таджиков.

По нашему мнению, на основе анализа и сопоставления материалов достоверных исторических источников и исследований отечественных и зарубежных исследователей, Эмомали Рахмону удалось раскрыть опыт истории государственности арийских народов, имевшего важное значение для воспитания у молодого поколения чувств патриотизма и осознания глубоких корней национальных интересов. Наравне с профессиональными историками он изучал особенности государственности арийских народов, с акцентом внимания на этапы становления их цивилизации и хронологическим аспектам истории человеческого общества.

Такой подход впервые был научно реализован Эмомали Рахмоном. Если академику Бободжон Гафуров принадлежит заслуга введения в научный оборот термина «история таджикского народа», то Эмомали Рахмон, изучая

малоисследованные страницы истории становления государственности и цивилизации ариев, стал основоположником и ценителем учения о государственности и истории арийской цивилизации. Его научные труды и созидательные инициативы в этом направлении – яркое тому подтверждение. Несмотря на свою политическую занятность, при рассмотрении проблем истории, ему удалось соблюсти все методы научного исследования и освящения. Будучи государственным деятелем, он в своей сегодняшней работе применяет опыт своих предков в области государственного управления. Эта инициатива позволила в эпоху независимости использовать опыт и лучшие элементы традиций государственного управления наших предков для построения национального и современного государства.

Рассмотрение и исследование истории таджикской государственности Эмомали Рахмоном и другими историками в сегодняшних условиях актуальны и своевременны. Нынешнему поколению и международному сообществу необходимо достойно представить традиции государственности предков таджиков. В противном случае попытки «строительства истории» со стороны других народов могут негативно повлиять на наши исторические ценности. Сегодня таджикская нация должна в полной мере осознать опыт государственного управления наших предков – Бактрии, Мидии, Ахеменидов, Парфян, Кушан, Эфталитов и Сасанидов и оказать заметное влияние на развитие человеческой цивилизации.

Вторая глава диссертации озаглавлена «**Уровень исследования вопросов языка, верований и религиозных обрядов арийцев в трудах Эмомали Рахмона**» и состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Взгляд Эмомали Рахмона на происхождение арийского языка» отмечается, что языки арийских народов являются одной из древнейших ветвей человеческого языка. Эмомали Рахмон наравне с видными учеными написал ряд работ по изучению языка предков таджиков – ариев [5; 21; 11; 18; 12]. В частности, его работа «Язык нации – достояние нации» («Забони миллат – ҳастии миллат») по праву считается в начале XXI века

первым комплексным исследованием на эту тему. Автор в работе описывает историю развития языка арийских народов на основе сведений исторических источников и результатов научных изысканий исследователей. С другой стороны, в настоящей работе подведены результаты исследований известных иранских, таджикских, французских, английских и советских исследователей, историков, лингвистов и ученых.

Первая часть работы посвящена конкретизации периодизации развития и эволюции арийского языка. Автор впервые рассматривает вопрос о родственных связях индоиранских и индоевропейских языков, назвав первую группу древнейшей ветвью индоевропейской языковой семьи, распространенной почти по всему миру. Таким же образом, в других его работах – «Таджики в зеркале истории» (в четырех книгах), «Взгляд на историю и арийскую цивилизацию» и «Арийцы и познание арийской цивилизации» автор на основе исследований зарубежных и отечественных ученых рассуждает об арийской культуре и языке, полумифической и реальной судьбе этих народов [21, 18; 11].

В трудах Эмомали Рахмона изложены ценные научные идеи по истории формирования и развития языков арийских народов, особенно авестийского, древнеперсидского, среднеперсидского, парфянского, бактрийского и др. Для правильной классификации этапов развития и эволюции языков древних арийских народов Ирана и Центральной Азии Эмомали Рахмон использовал новейшие достижения научных разработок исследователей, особенно европейских ученых, и при их рассмотрении опирался, прежде всего, на методы сравнительного языкознания и исторической хронологии.

В этом плане проблема периодизации и категоризации индоиранской языковой семьи в его трудах отличается от других. В годы независимого развития Таджикистана Эмомали Рахмон был приверженцем арийской истории и цивилизации и о ее ключевом элементе – языке опубликовал специальную научную работу. Книга не имеет аналогов в плане освещения ряд самых актуальных вопросов истории развития и эволюции языков наших древних

предков. Автор, основываясь на материалах источников по лингвистики, рассматривает место и роль каждого языка с точки зрения его фонетических и грамматических особенностей, а также их использования в делопроизводстве и управлении арийскими государствами. В частности, рассматриваются факторы, способствующие возникновению арийской языковой группы как ветви в истории человеческой цивилизации. Эмомали Рахмон, основываясь на правильном понимании родственных связей мидийского, древнеперсидского, среднеперсидского, парфянского, бактрийского и согдийского языков, а также на примерах сохранившихся их образцов, предпринял попытку более глубоко показать этапы развития современного таджикского языка.

Для локализации прародины ариев и этапов развития их языка Эмомали Рахмон, помимо результатов исследований этих ученых, в большей степени опирается на лингвистические, исторические, археологические и географические источники. К примеру, греческие источники, прародину ариев локализируют Арианой (Арианой) [11, с. 17-19]. Большинство других исследователей, основываясь на обзоре источников, территорию распространения арийского языка относят к степям южной России, побережью Черного моря, близ Азовского моря к северу от Кавказа (скифы и сарматы), Центральной Азией, Присырдарьинских областей, восточной части Восточного Туркестануа (саки), долинам и оазисам Центральной Азии в бассейне рек Зарафшана, Кашкадарья и их окрестностям (согдийцы), низовьям Амударьи (хорезмийцы), верховьям и среднему течению Амударьи (бактрийцы), части Хорасана до южной Туркмении (парфяне), северо-западному (мидийды) и юго-западному Ирану (персы) [7-М, с. 61-62].

По нашему мнению, впоследствие в результате великого переселения ариев на восточные и западные земли, развивающиеся диалекты народов трансформировались в самостоятельные языки того или иного арийского народа. Западные ученые называют первый этап развития языка наших предков периодом самостоятельного выделения индоарийской и иранской ветвей, но мы не можем утверждать, что они полностью отличались друг от друга. В этой

связи Эмомали Рахмон справедливо отмечает, что в этом древнейшем периоде нашей цивилизации, хотя арийские народы и распространялись по разным землям и странам, они сохранили свою этническую и культурную самобытность и в своих письменных памятниках называли свой язык арийским, подчеркивая языковую, культурную и этническую общность [30].

Второй параграф второй главы – «Уровень исследования религиозных верований и обрядов арийцев в трудах Эмомали Рахмона» посвящен описанию верований и убеждений арийских народов.

В вопросах изучения религиозных верований и обрядов арийцев большую ценность имеют работы отечественных и зарубежных исследователей – М. Бойса [56], Г.М. Бонгард-Левина, Э.А. Грантовского [57], И.М. Стеблин-Каменского [107], Л.С. Васильева [60], А. Мейе [94], И.С. Брагинского [58], Я. Аштиани [173; 174], А. Кадиани [159], Пурдавуда [177; 178], Дж. Хиннелса [185], Дж. Дустхоха [33], Р. Фрай [113], Х.Х. Муминджоновой [96], М.Д. Диноршоева [154], Н. Ходжаевой [117; 118; 192; 198; 199] и других.

Наряду с работами профессиональных исследователей, вопросы верований, веры, религии и обычаев предков таджиков – ариев нашли отражение в трудах Эмомали Рахмона. Автор, основываясь на результатах научных исследований, анализирует эти проблемы в одной из глав своей работы «Взгляд на арийскую историю и цивилизацию».

Эмомали Рахмон при изучении и анализе древних религий и верований арийских народов уделяет особое внимание следующим проблемам:

- формирования народных верований у арийских племен;
- особенностей верований, убеждений, религий и обрядов арийских народов;
- основных этапов эволюции народных верований арийских народов;
- роли народных верований в развитии арийской цивилизации.

По результатам анализа работ Эмомали Рахмона и других историков, арийцы, помимо зороастрийских богов, верили и в других богов, таких как Индра, Митра, Варуна и Агни. В трудах Эмомали Рахмона анализируется и

рассматривается специфика обычая, обрядов и верований арийских народов. Эмомали Рахмон ставит вопрос об общности и различий религиозных верований иранцев и индоариев. При изучении этого вопроса он обращается к работам А. Кристенсена и Г. Ньюберга, в частности, на основе анализа произведений А. Кристенсена автор приходит к выводу о том, что их боги были общими, но при этом обладали уникальными особенностями. Главный фактор этих различий был связан с последствиями их миграции в разные регионы. Автор сообщает о существовании двух групп богов среди арийцев. Первую группу называли демонами, которую возглавлял бог войны Индра, а другую группу на иранском диалекте называли ахурами, возглавляемых Митрой и Варуной. По убеждению большинства ученых иранская Мазда – это индуистская Варуна [18, с. 266].

Анализ и изучение работ Эмомали Рахмона показывают, что с течением времени и по мере развития мышления людей, менялись взгляды людей о жизни и мире. В этом смысле, например, можно говорить о «Ведах» и «Авесте». Таким же образом, по мнению ряда исследователей, еще до появления Заратустры арии верили во многих богов и богинь [56, с. 19]. Другими словами, можно утверждать, что в верованиях ариев лежал древний примитивный образ мышления, примером которого является вера в сверхъестественные силы. До времен Заратустры в религиозных учениях арийских народов существовало почитание многих божеств, таких как Атар (огонь), Вота (ангел ветра), Хаума и Геуша-Уrvана (культ Коровы). Кроме того, Эмомали Рахмон упоминает другие арийские культуры, символизирующие различные природные стихии, являющиеся хранителями неба и земли, ветра и воздуха, Солнца и Луны. Например, Осмон – бог небосвода, Зам или Замин – бог почвы, Мох – богиня Луны, Хвар – бог Солнца, Вота – бог ветра, Ваю – бог воздушного пространства и ветра [18, с. 267].

Эмомали Рахмон в своих работах приводит ряд примеров из Авесты и Ригведы – первой части Вед, чтобы доказать общность религиозных взглядов иранских и индоарийских народов. Например, он упоминает Ваю, бога

воздушного пространства и ветра, который описан в Ригведе и Авесте. Другой бог – Вота управлял облаками в небе над семи стран и с помощью Тиштрии разбрызгивал воду над странами. Древние арии считали, что их мир состоит из семи климатов, континентов или стран. Название каждой из стран упоминается в Вандидоде и Мехряште [18, с. 267].

Автор диссертации на основе произведений Эмомали Раҳмона анализирует и рассматривает древние религии и обычаи предков таджиков, в особенности, митраизм и зурванизм. Независимо от государственной занятности Эмомали Раҳмону удалось ярко показать древние философские и религиозные идеи ариев, с акцентом на ареал и периоды их возникновения, а также ареала их миграции и расселения. Ему удалось на основе широкого применения материалов исторических источников и трудов зарубежных исследователей, впервые в таджикской историографии приступить к изучению всей палитры религиозной мысли ариев. В этом контексте путем широкого применения материалов исторических источников и исследований современных отечественных и зарубежных исследователей, ему удалось наглядно изложить историю формирования и распространения древней религии и обычая арийских народов. Такая инициатива изучения и ознакомления традиций и верований великой арийской цивилизации, может показать влияние созидательных идей наших предков на развитие человеческого общества. Влияние такой созидательной культуры ариев отчетливо прослеживается в развитии передовой мысли сопредельных народов.

Третья глава диссертации «Отражение проблем арабских завоеваний и освободительной борьбы предков таджиков в работах Эмомали Раҳмона» состоит из двух параграфов.

Первый параграф называется **«Особенности арабских нашествий на Хорасан и Мавераннахр в трудах Эмомали Раҳмона»**.

В виду того, что географические рамки исследования очевидны, автор диссертации акцентирует внимание конкретно на характеристику завоевательной политики Арабского халифата на территории Хорасана и

Мавераннахра. Эмомали Рахмон на основе анализа сведений исторических источников и трудов отечественных и зарубежных исследователей стремиться реально отражать процесс арабских завоеваний в Мавераннахре. В его трудах отмечается, что завоевательная политика арабских полководцев в Хорасане и Мавераннахре начиналась с приходом к власти династии Омейядов, особенно халифа Марвана. Период прихода к власти Муавия называет вторым периодом исламского правления – Омейядского халифата (661–750 гг.). В действительности, это период принципиально отличался от эпохи праведных халифов. Завоевательная политика праведных халифов в период правления Али, похожая в большей степени на внутреннюю борьбу, на самом деле переросла в войну между мусульманами, и именно на основе этой борьбы ислам получил распространение на западе и востоке. В этот период арабы предприняли военные походы в населенные таджиками районы под предводительством Кайса ибн Хайсама, Хакама аль-Гифари, Раби' аль-Хариси, Убайдуллы ибн Зия, Саида ибн Усмана, Абдурахмана ибн Зияда, Салма ибн Зияда, Кутайбы ибн Муслима, Асада ибн Абдуллы и других, но, несмотря на политическую раздробленность региона, не все их попытки увенчались успехом.

После захвата большей части городов Хорасана, целью арабов было завоевание другого региона, населенного таджиками – Мавераннахра. Эмомали Рахмон анализирует и рассматривает вопрос завоевания арабами Мавераннахра, в контексте вооруженной борьбы народов региона за свободу. Он, подобно другим историкам, считает политическую раздробленность, существовавшую накануне и в начале арабских завоеваний одной из особенностей исторического развития этого региона. В этой связи, он подробно описывает, что во времена правления турок и арабских завоеваний в Мавераннахре не существовало централизованного государства, объединившего практически весь регион, в котором области и владения управлялись фактически независимыми или полунезависимыми государствами или правителями [22, с. 222].

Согласно сведениям средневековых историков, арабы превратили Мерв в военный плацдарм и оттуда вторгались в различные города Мавераннахра. В Мавераннахре многие мелкие владения – Бадахшан, Шумон, Хутталон, Терmez, Чаганиён, Ахорун, Бухара, Кеш, Нахшаб (Насаф), Согд, Хорезм, Истаравшан, Чоч и Фергана управлялись местными царями и правителями. Они находились в состоянии постоянной войны и противоборства между собой. Даже в период набегов арабов два правителя (худота) – Бухары и близлежащей области боролись между собой за власть.

Анализ его трудов показывает, что характер арабских завоеваний в регионах Средней Азии зависел от нескольких факторов, среди которых главную роль играли умение арабских полководцев и предательство местной знати. Именно политическая раздробленность позволила арабам одержать победу в большинстве сражений. Работы Эмомали Рахмона позволяют нам осознать ту истину, что сила любой нации и народа заключается в его единстве.

Второй параграф третьей главы озаглавлен «Взгляд Эмомали Рахмона на освободительную борьбу предков таджиков против Арабского халифата».

В своих работах Эмомали Рахмон обращает особое внимание на тему освободительной борьбы предков таджиков против арабов. По его мнению, главным фактором возникновения освободительных движений, была репрессивная политика правителей халифата на местах в отношении местного населения Мавераннахра и Хорасана. Опыт изучения периода арабского правления показывает, что несмотря на смену наместников халифата в районах проживания таджиков, условия жизни населения оставались тяжелыми. Другими словами, каждый правитель эксплуатировал местное население не меньше другого. По этой причине в регионе произошли массовые народно-освободительные движения во главе Абумуслами Хорасани, Гурака, Деваштича, Муканны, Сумбада Муга и др., которые, несмотря на поражение, заложили предпосылки краха арабского правления на населенных таджиками землях. В трудах Эмомали Рахмона процесс освободительной борьбы предков

таджиков против арабов рассматривается и исследует на основе материалов исторических источников.

Анализ истории арабского правления в Халифате в проследующем показал, что арабы не смогли добиться заметных успехов без привлечения местных представителей к управлению таджикскими землями и даже за их пределами. Со второй половины VIIIв. трудности стали возникать не только в отношениях с народами Аджама, но и внутри правящих кругов арабов.

Эмомали Рахмон, опираясь на сведения исторических источников справедливо подчеркивает, что после четырех праведных халифов, в эпоху Омейядов политика этноцентризма, гордыни и эгоизма, угнетения и насилия, игнорирование священных ценностей ислама, таких как равенство и справедливость, чрезмерной строгости в государственном управлении стали причиной недовольства и вооруженных выступлений среди различных народов, проживающих в Хорасане и Мавераннахре [21, с. 559].

В этом контексте следует отметить, что возникновение освободительного движения народов Согда и Хутталона и многократное поражение арабского наместника в Хорасане – Асада ибн Абдулла стали важным уроком для последующих арабских наместников в регионе. По этой причине в процессе завоевательной политики арабы стремились распространять ислам путем взаимопонимания, компромисса и, в целом, таким образом, способствовать межэтническому примирению. При этом, анализ трудов показывает, что нежелание омейядских халифов понять реальную ситуацию в регионе и продолжение политики, направленной на разобщение народов, способствовали возникновению других противоречий.

Недальновидная политика омейядских халифов и игнорирование ими принципов исламской справедливости стали причиной возникновения массовых политических, социальных и религиозных движений, таких религиозных сект как хариджитов, шуббитов, хуррамитов, ровандия и других освободительных движений.

Именно в результате осуществления политики Омейядских халифов с целью разобщения народов, в халифате произошло крупнейшее политическое и социальное движение во главе с Абумуслимом Хорасани, ознаменовавшее впоследствие отдельную эпоху в истории государственности Арабского халифата. Однако до возникновения движения Абумуслима в Хорасане и Мавераннахре возникли другие движения, изменившие общественное мнение, настроив его против угнетательской политики Омейядских халифов.

По мнению автора, народные движения заложили основу формирования государственных образований таджикских династий Хорасана и Мавераннахра. Изучение трудов Эмомали Рахмона и видных отечественных и зарубежных исследователей свидетельствуют о том, что в результате усиления эксплуататорской политики Омейядского и Аббасидского халифатов, особенно введения больших социально-экономических повинностей, расширялась пламя освободительных движений в Хорасане и Мавераннахре. Население этих территорий в силу глубокого понимания норм исламского шариата ещё больше стали поддерживать освободительные движения. Нежелание арабских правителей придерживаться ключевым нормам и принципам ислама способствовало также возникновению освободительных движений. Иногда, в условиях усиления освободительных движений среди народов Аджама, поднимались на борьбу против халифата арабские наместники – противники Омейядского халифата, жаждущие править самостоятельно.

Ценность точки зрения и взглядов Эмомали Рахмона на характер мятежей и восстаний против Арабского халифата заключается в том, что их оценка и анализ базируются не на классовом, а социальном и объективном подходах. Кроме того, в центре его внимания находятся интересы местного населения и трудящихся сословий.

Четвертая глава диссертации «Особенности распространения исламской цивилизации в Хорасане и Мавераннахре и возрождение основ национальной культуры в работах Эмомали Рахмона» состоит из двух параграфов.

Первый параграф главы называется «Уровень изученности идейных и духовных движений таджиков (VII–VIII вв.) в трудах Эмомали Рахмона». В этом контексте, в центре внимания Эмомали Рахмона находится движение шуубия и его представители. По его словам, чрезмерно жестокая политика Омейядских халифов, особенно унижение и пытки подчиненных мусульман-не арабов, а также преследование последователей неисламских сект, неподобающие действия и поступки, такие как сжигание книг и разрушение зороастрийских храмов, взимание налогов джиззя с не мусульман и налога «периода безбожья» с неарабского населения и другие действия, выходящие за рамки исламских норм, стали причиной восстаний и мятежей в ареалах проживания таджиков [21, с. 548-549].

Следует отметить, что арабы начали распространять ислам на основе принципов братства и равенства, и большинство наших предков приняли ислам. Другими словами, идея социальной справедливости, являющаяся ключевым принципом ислама, была принята таджиками. Однако последующий отход руководства халифата от принципов ислама и проведение ими националистической и этнически непримеримой политики привели подвластные арабам народы к восстаниям и мятежам. Силы, изначально стремящиеся противопоставить антиисламским действиям арабов просвещённость, впредь стали сторонниками движения шуубия. Проникновение арабов в районы расселения таджиков имело негативные последствия, на устранение которых направили свои усилия деятели науки и культуры. Исторические источники и сведения отечественных историков показывают, что в результате эксплуататорской и недальновидной политики арабов, наряду с восстаниями, военно-политическим противостоянием, произошедшие социальные потрясения, идейные и религиозные движения, возникновение движения шуубия способствовали сохранению истории, традиций, обычаев и самобытной культуры местного населения.

Цель последователей движения шуубия заключалась в донесение до деспотичных арабских правителей учение ислама, изложенное в его Священной

книге. Первоначально шуубия возникла как массовое социально-культурное движение, призывавшее не только иранские, но и другие народы, противостоять политике халифов династии Омейядов. Последователи движения шуубия, принявшего этнический характер, во времена Омейядского и Аббасидского халифатов тайно и открыто принимали участие в войне против халифов. Сущность идей и лозунгов шуубия заключалась в следующем: «Мы принимаем ислам, но не принимаем арабское правление» [151, с. 26].

Ученые и мыслители – сторонники движения шуубия, прекрасно знакомые с историей и культурой таджиков и арабов, знающие арабский язык, сочиняли свои труды на арабском языке, начали пропагандировать и ознакомить арийскую культуру. Бессспорно, чувство национальной гордости и просвещенность, унаследованные от предков, способствовали тому, что ученые и поэты не стали безразличны к национализму арабов.

Последователи движения шуубия защищали не только арийские, но и все неарабские народности от арабов, и каждый раз, когда речь заходила о царях, они приводили в пример арабам фараонов Египта, Александра Македонского, шахиншахов Персии, Римских цезарей, царей Индии, Соломона Мудрого и им подобных. Среди видных представителей движения шуубия были деятели таджикской науки и культуры, такие как Асбаг Сиджистани, Абунуvas, Хамид Бахтакон, Хуррами, Сахл ибн Харун Даштимешони, Аллани Шууби, Абулянбаги, Мухаммад ибн Баис, Мутаваккил Исфахани и другие, имена которых упоминаются в трудах Эмомали Рахмона. В целом, все упомянутые личности были последователями этого движения, стремящиеся с помощью и поддержкой друг друга сохранить национальную идентичность и культурные ценности своих предков. Именно они, обладая высоким чувством национальной гордости, прославляли величественность и превосходство культуры иранских народов со всеми её беспрецедентными достижениями.

Автор диссертации приходит к выводу о том, что, учитывая большую заслугу последователей движения шуубия, сыгравших огромную роль в пробуждении национального самосознания и сохранении культурных

ценностей наших предков, их по праву можно назвать покровителями истории и культуры наших предков. Действительно, в ту эпоху, когда они стремились сохранить богатую память истории своего народа, не каждому народу удалось сохранить свою самобытность.

Второй параграф называется «**Роль местных династий – Бармакидов и Сахлидов в административной системе Арабского халифата с точки зрения Эмомали Рахмона**», в котором на основе сопоставления сведений трудов Эмомали Рахмона с историческими источниками и работами исследователей анализируется проблема места и роли таджикских династий в административной системе Арабского халифата. Освободительные движения и идеиные течения народов Хорасана и Мавераннахра вынудили арабов привлечь таджикские династии к осуществлению государственной политики. Влиятельные таджикские династии Хорасана и Мавераннахра – Бармакиды, Сахлиды, Кавусиды, Мусаиды и Навбахтиды сыграли заметную роль в становлении и укреплении исламского халифата. Анализ сведений исторических источников позволяет сделать вывод о том, что в сложные периоды, аббасидские халифы опирались на представителей влиятельных таджикских династий. В частности, представители династии Бармакидов сыграли особую роль в период возникновения восстаний и мятежей среди местного населения и внутренних конфликтов среди самих арабов.

По мнению автора, представители династии Бармакидов – Халид, Фазл, Джрафар и другие принимали участие в подавлении восстаний и мятежей не ради собственной выгоды и служения арабским правителям, а ради соблюдения исламских норм и обеспечения мира и спокойствия местного населения. Опыт их последующей деятельности свидетельствует о том, что их усилия были направлены на развитие духовности и сохранения мирной жизни народов восточных областей халифата – Хорасана и Мавераннахра.

Эмомали Рахмон в своих работах главным образом акцентирует внимание на выдающуюся роль представителей династии Бармакидов в развитии науки и образования, и подчеркивает, что в период правления Яхъя Бармакида и его

сыновей Фазла и Джадида получили широкое развитие наука, культура, образование, перевод и издание исторических и научных трудов с персидского и греческого языков на арабский [21, с. 599]. Именно растущая слава и авторитет представителей этой династии, их успехи в выполнении своей миссии встревожили националистически настроенных арабских правителей, и они встали на путь физического устранения Бармакидов.

Бессспорно, иранские аристократические династии Хорасана и Мавераннахра считали науку, культуру и просвещение основой развития общества. Династия Бармакидов была выходцем из числа образованных и авторитетных родов, прославившихся своим высоким уровнем знаний и образованностью. Именно это благородное занятие арийских народов глубоко сохранилось в душе этой семьи. Такое восприятие и созидательное мировоззрение представителей династии в определенной мере отвечали интересам народов Хорасана и Мавераннахра в противовес этнической политики арабов. Представители династии своей гуманистической просвещенностью в большей степени утихомирили накал этнических предрассудков арабских правителей в отношении народов региона. Без сомнения, Бармакцы свою деятельность и отношения в обществе основывали на исламских учениях и по мере возможностей использовали их на благо народов региона. Поскольку они еще не достигли такого положения, позволяющий им незамедлительно провозгласить независимость. На наш взгляд, нельзя утверждать, что Бармакиды стремились к независимости, поскольку царящая атмосфера в обществе и новые исламские идеиные учения не позволяли этого. При организации системы административного управления Бармакиды опирались не только на исламское нормы права, но и на традиции своих предков, особенно Сосонидов. Как было отмечено выше, они принадлежали к эlite и ползовались авторитетом в обществе до нашествия арабов. Другими словами, поскольку они обладали достаточным политическим опытом, арабы эффективно использовали его для организации работы административных структур и управления Хорасаном.

Эмомали Рахмон по праву считает их ключевыми фигурами в организации административной системы Аббасидского халифата. Он пишет, что Бармакиды, используя административный опыт Сосонидов, смогли разработать наложенную структуру правления. В этом важнейшем процессе организации государственного управления на представителей династии возлагалась работа по военному и финансовому управлению, контроль над областями халифата, регулирование экономической, общественной и культурной жизни и др. [21, с. 594].

После трагедии Бармакидов аббасидские халифы оказались беспомощными перед лицом возрастающих народных движений и осознали, что без участия и вовлечения в административную систему представителей влиятельных местных династий, не смогут добиться успеха.

Эмомали Рахмон отмечает, что Аббасиды осознали, что без мудрой организации и таланта государственного управления иранцев, особенно влиятельных и авторитетных деятелей Хорасана и Мавераннахра, они будут сталкиваться с нестабильностью, беспорядками, религиозными и этническими конфликтами. В этом процессе халиф Харун-ар-Рашид был вынужден использовать влияние местных династий – Тахиридов и Сахлидов. Опыт деятельности Сахлидов и Кавусидов показывает, что их постигла та же участь Бармакидов. Однако, невзирая на судьбу этих династий, они заложили основу для формирования в последующих периодах независимых государств других таджикских династий. По этой причине целесообразно считать выдающимся их вклад в историю становления таджикской национальной государственности.

Пятая глава диссертации – «Уровень изученности государственности Тохиридов и Саффоридов в трудах Эмомали Рахмона» состоит из двух параграфов.

Ее первый параграф называется «Обзор влияния и места Тохиридов в истории в творчестве Эмомали Рахмона». Исторические источники свидетельствуют о том, что династия Тохиридов сыграла важную и основополагающую роль в политической, экономической и социально-

культурной жизни Хорасана IX века. Тема Тохиритов и их роли в истории таджикской государственности отражена практически во всех трудах исследователей, посвященных истории таджикского народа. Однако не все из них можно назвать фундаментальными и ценными исследованиями по истории этой таджикской династии Хорасана. Между тем, труды Эмомали Рахмона имели приоритет с точки зрения методов и приемов исторического исследования, и зачастую в них обобщались в них подведены результаты работ исследователей.

Иранский ученый Сайд Нафиси в своем трактате «История династии Тохиритов» писал: «Династия Тохиритов имеет иранское происхождение и произошла от иранских родителей на иранской земле... Отец Тохира, Хусейн, был правителем Пушанга во время правления Харуна ар-Рашида и жил в Хорасане». Тахир также находился в Хорасане в начале своей деятельности и оттуда он поступил на службу Мамуна» [169, с. 27].

Тохир ибн Хусейн и его заслуги в очередной раз доказали арабам, кто такие таджики и какой силой они обладают. Вступление Тохира в политику не было случайностью: как уже упоминалось, он родился и вырос в семье элиты общества. Он еще раз доказал, что арабские халифы без участия таджиков не могли добиться успеха не только в управлении Хорасаном и Мавераннахром, но и на землях за его пределами (других частях халифата).

Именно об этой заслуге Тохира, говорит Эмомали Рахмон, проанализировав и изучив исторические источники, свидетельствующие о том, что он был от природы смелым и воинственно настроенным молодым человеком, находчивым и усердным, образованным и умелым, и первое, что он сделал в Багдаде, – это ввел черный символ Абу Муслима в военную систему и политику халифа Мамуна как символ непокорного и победоносного духа народа Хорасана [21, с. 612].

Эмомали Рахмон подчеркивает растущую власть сына Тахира, Абдуллы ибн Тахира, который заложил основу независимого государства в Хорасане и чье влияние и статус при халифе достигли такой степени, что его называли

«великим хаджибом халифа, его братом и господином», а его статус упоминался в проповедях в Большой мечети в Багдаде.

Семья Тохиридов смогла бороться и добиваться успеха, в рамках имеющихся исторических возможностей, в целях защиты национальных интересов, стержнем которых является независимость. Большинство представителей этой династии смогли обеспечить независимость Хорасана, и, по возможности, создать условия для достойной жизни народа. Эмомали Рахмон, основываясь на достоверных исторических источниках, высказал свое мнение о роли и месте этой династии, сделав вывод о том, что Тохириды смогли выйти на политическую и государственную арену более чем на пятьдесят лет вместо династий Бармакидов и Сахлидов, и наряду с другими задачами осуществить миссию обретения независимости. Именно представители этой династии, такие как Тохир ибн Хусейн и Абдулла ибн Тохир, своей силой и мудростью обрели особое влияние и статус не только в Хорасане, но и на всей территории Халифата.

Вторая глава называется «Роль Саффаридов в возрождении таджикской государственности и национальной культуры глазами Эмомали Рахмона». По мнению автора диссертации, период правления таджикской династии Саффаридов был одним из этапов расцвета и возрождения национальной государственности и культуры предков таджиков. На этом этапе процесс формирования таджикского народа близился к завершению. Если представители династии Тохиридов своими усилиями и жертвами заложили основу этого процесса, то династия Саффоридов обеспечила этому процессу высокий темп, впоследствии завершившейся созданием первого независимого национального государства (Сомонидов).

Эмомали Рахмон в своих трудах посвятил специальную главу эпохе Саффоридов, изучение которой весьма важно для интересующихся этим периодом. Из его трудов и трудов других исследователей следует, что основа основ организации Саффоридского государства была заложена движением отважной молодежи еще во времена правления Абумуслима Хорасани [21, с.

639]. Согласно историческим источникам, родословная Я'куба восходит к династиям Сосонидов и Каянидов. По сведениям авторов «Истории Систана» и «Хабибу-с-сияр», Я'куб ибн Лайс ибн Муаддаль родился в деревне Карнин, области Зарандж, провинции Систан, в знатной семье. Разница между династией Саффаридов с Бармакидами и Тахиридами была очевидна в их социальном происхождении. Всем известно, что они сломили исторически сложившуюся модель правящего класса и доказали, что независимо от социального положения смогут достичь верховной власти своим усилием, мужеством и единством.

Следует сказать, что именно храбрость, ум, дальновидность и компромиссность заставили даже врагов Я'куба почувствовать привязанность к нему. Справедливость Я'куба была очевидна и известна всему народу Хорасана. Хотя халиф предоставил Я'кубу мандат на управление Хорасаном после ряда побед, он не был удовлетворен и поставил перед собой цель полностью свергнуть халифат и установить независимость своей страны. Именно тогда он дважды решил пойти в поход на столицу Халифата. Эмомали Рахмон высоко оценивает личность Я'куба как борца за национальную свободу, отмечая, что он знал, что находится в решающем моменте для свержения Аббасидского халифата и создания независимой национальной государственности. Аббасидские халифы приняли против него все меры. В частности, использование своих и других правителей против Я'куба оказалось неэффективным. Таким образом, в одной шестой части халифата они отсчитывали свои последние дни [21, с. 650].

Я'куб около семнадцать лет был эмиром Хорасана, Систана, Кабула, Синда, Индии, Персии и Кирмана, а в мечетях Мекки и Медины в проповедях наряду с именем халифом упоминали его имя, и называли его «властителем мира». Отличие оценки Эмомали Рахмона личности Я'куба ибн Лайса и его заслуг заключается в том, что в ней акцентируется внимание на национальные интересы народов Хорасана и Мавераннахра.

Аббасидский халиф, несмотря на непримиримые разногласия и противоречия с Я'кубом ибн Лайсом, был вынужден примириться с его преемником Амром Лайсом. После вступления на трон Амра знамя Саффаридов было поднято рядом со знаменем Аббасидов в Багдаде, Мекке и Медине. Наряду с именем халифа имя Амра упоминалось в проповедях. Амр сохранил влияние в Мавераннахре и был в согласии с правителями ее областей, в частности с представителями династии Сомонидов. Более того, Амр использовал власть Саманидов для упрочения своей власти.

Следует констатировать, что к этому периоду Амру Лайус удалось подчинить под свою власть восточные части халифата от Ирака до восточных областей Большого Хорасана, расширив западные границы государства до Персидского залива, а северные – до берегов Каспийского моря. Растущее влияние Саффаридов, рост их могущества и власти, не было по душе аббасидскому халифу Му'тазиду, и по этой причине он искал пути ослабления Амра Лайса. Халиф воспользовался начинаящими разногласиями между Амром и Исмаилом по вопросу Хорезма. Таким образом, происки халифа дали результат, и между двумя таджикскими правителями вспыхнул конфликт, приведший к падению власти Саффаридов.

Сведения исторических источников свидетельствуют, что за короткий промежуток истории представители династии Саффаридов – Я'куб и Амр ибн Лайс сумели продемонстрировать могущество народов Хорасана и Мавераннахра арабским халифам. Якуб и Амр Лайс были во главе тех отважных деятелей, выступающих за независимость страны. Эмомали Раҳмон, выступая с реалистических позиций, называет Амра достойным наследником Я'куба ибн Лайса, отмечает его справедливость и благосклонность к своему трудолюбивому народу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее диссертационное исследование посвящено изучению одного из важнейших этапов в истории таджикского народа – древней и раннесредневековой истории таджикского народа на основе работ Эмомали Раҳмона и исторических источников. В своих работах Эмомали Раҳмон уделяет большое внимание этому этапу истории предков таджиков, и для анализа и рассмотрения вопросов, связанных с этим периодом, обращается к историческим источникам и результатам исследований отечественных и зарубежных исследователей.

Труды Эмомали Раҳмона написаны в контексте новой концепции изучения и исследования истории таджикского народа, в центре внимания которой находится защита национальных исторических интересов через призму освящения исторической истины. Анализируемые и обсуждаемые вопросы в его работах, имеют весьма важное значение для современного таджикского общества, главным образом исследуемые вопросы рассматриваются в свете нынешней ситуации в обществе.

Следует отметить, что изучение древней и раннесредневековой истории таджикского народа немыслимо без анализа и исследования исторических источников. В работах Эмомали Раҳмона соблюдается это требование, и в работах использован широкий круг источников.

В целом изучение трудов Эмомали Раҳмона, исторических источников и результатов научных исследований отечественных и зарубежных исследователей по актуальным вопросам древней и раннесредневековой истории таджикского народа позволило прийти к следующим выводам:

1. На основе анализа трудов Эмомали Раҳмона по проблемам изучения истории и культуры арийских народов Центральной Азии можно констатировать следующее:

- возникновение этнонима и арийской цивилизации относится к эпохе бронзового века в Средней Азии;
- на основе анализа археологических материалов и результатов исследований большинства ученых родиной ариев является Центральноазиатский регион;
- с расселением ариев на берегах Сайхуна и Джайхуна появились специфические элементы цивилизации (земледелие, культура градостроительства, ремесла);
- на основе изучения древних поселений (Саразм, Туткавул, Сайёд, Дараи Шор, Кангурт, Нижний Булиён, Куляб и др.) можно утверждать, что носители Гиссарской культуры во многих регионах Центральной Азии, особенно в Таджикистане, были арийцами;
- на основе изучения культур Джайтуна, Гиссара, Калтаманора определена специфика культуры среднеазиатских ариев и их роль в развитии человеческой цивилизации (в частности, в области земледелия, животноводства, охоты, рыболовства, приручения животных, растениеводства, предпосылок возникновения и развития ремесел) [5-А].

2. На основе трудов Эмомали Рахмона и сведений исторических источников эпоха империи Ахеменидов определен как период подлинного развития арийской цивилизации. В эту эпоху арийцы создали могущественное государство, объединившее все арийские народы в политическом, социальном, экономическом и культурном отношении, игравшего главенствующую роль в Древнем Мире. В состав империи входили более 70 племен и народов. Древнейшие центры мировой цивилизации – Иран, Трансоксиана, Вавилон, Египет – находились под влиянием арийской цивилизации. Стараниями могущественных шахиншахов – Кира Великого и Дария Великого власть ариев впервые приобрела всемирный характер. Язык и письменность наших предков были официальными на огромном пространстве на Востоке до границ Китая и Западе вплоть до Египта [3-А].

3. Анализ и изучение трудов Эмомали Рахмона о Парфянском государстве и его вкладе в развитии арийской цивилизации позволили нам прийти к следующим выводам:

– установлено, что парфяне – как прямые предки таджиков, с основанием второй арийской империи положили конец господству греко-македонцев на арийских землях;

– парфяне обрели независимость после падения греко-македонского правления. Благодаря их созидательным мерам другие арийские народы Центральной Азии и всего Ирана постепенно объединились вокруг этой династии;

– возрождая древние арийские ценности, парфянам удалось создать культуру, оказавшей положительное влияние на рост этнической идентичности наших предков. Наряду с этим, парфянский язык как одна из ветвей индоарийской языковой семьи получил официальный статус;

– в организации войск и военном деле парфяне добились больших успехов. Создание кавалерийской гвардии с тяжелым вооружением и бронью считалось важным нововведением в военном искусстве. Результатом предпринятых Парфянскими шахами мер было прекращение вторжения римлян на Иран. Парфянам удалось обеспечить независимость арийских народов Ирана и Центральной Азии около 500 лет;

– аршакидам удалось в отношениях с Римом не повторить опыт неспособных последних ахеменидских правителей справиться с греко-македонцами;

– аршакиды в значительной мере удалось уменьшить влияние эллинистической культуры на развитие арийской цивилизации.

4. На основе трудов Эмомали Рахмона и результатов новейших изысканий исследователей, Кушан можно назвать династией возродивших государственность арийских народов Центральной Азии и Великого Хорасана. Эмомали Рахмон ссылается на сведения исторических источников, особенно археологических материалов и

предположения отечественных и зарубежных ученых, в целях уточнения хронологии правления кушанских правителей, определяет новую хронологию. На материалах исследований отечественных и зарубежных археологов он конкретизирует границы государства Кушан, отмечает их вклад в развитии арийской цивилизации и становлении ее народов. На основе достоверных аргументов показывает необоснованность утверждения некоторых ученых, особенно соседнего Китая о том, что Кушаны были одной из китайской династии. На основе научных данных аргументируется необходимость изучения в новейшее время истории государственности Кушан, перед сегодняшними историками ставится задача решения существующих проблем, особенно вопросы этнического происхождения, хронологии и ареала владений Кушан [10-А].

5. В работе предпринята попытка решить и кратко обобщить некоторые особенности эпохи Сосонидов, исследованные в трудах Эмомали Рахмона:

- родословная шахиншаха не была из простого сословия, и, согласно арийской традиции, она восходила к зороастрийскому богу Ахурамазде;
- был создан специальный аппарат управления отраслевыми учреждениями, которые назывались диванами. Перечислены диваны королевских писцов, налогов и подати;
- существование кастовой системы. Социальные сословия – духовенство, военные, писцы, земледельцы, ремесленники и торговцы;
- принятие зороастризма в качестве государственной религии и высокий статус верующих;
- расширение и укрепление пехлевийского языка и литературы;
- формирование феодальных форм землевладения и новых видов налогов;
- быстрое темпы градостроительства и превращение их в крупные центры арийской цивилизации;
- существование академии и развитие науки и культуры наследников арийской цивилизации [14-А].

6. Эмомали Рахмон на основе сведений исторических источников и анализа трудов исследователей рассматривает актуальные и малоисследованные вопросы истории государства Эфталитов, которое считается важным этапом развития арийской цивилизации. Он считает значительным вклад Эфталитов в преодолении политической раздробленности и объединении земель Бактрии и других областей Центральной Азии в составе единого государства, определяет их эпоху периодом экономического и культурного подъёма и прогресса. В частности, на основе политической, экономической, социальной и культурной структур эфталитского общества доказано, что Эфталиты имели арийское происхождение, а их родиной исконно считались территории современной Центральной Азии [13-А].

7. В целях проведения правильной классификации этапов развития и эволюции древних языков арийских народов Ирана и Центральной Азии, Эмомали Рахмон использовал новейшие результаты научных исследований, особенно европейских ученых, и при освещении этих вопросов акцентировал внимание, прежде всего, на методы сравнительного языкознания и исторической хронологии. В этом плане в его работах проблемы категоризации и классификации ветвей индоиранской языковой семьи отличается, в определенной мере, от других исследований. В условиях независимого развития Таджикистана Эмомали Рахмон выступил приверженцем арийской истории и культуры и издал специальную научную работу о их ключевом элементе – языке. Эта работа не имеет аналогов в освещении ряда актуальных проблем истории развития и эволюции древних языков наших предков. Он рассматривает роль каждого языка с точки зрения особенностей фонетики, грамматики и делопроизводства, их использования в организации государственных образований арийских народов, основываясь в большей степени на работах по лингвистике. В частности, он всестороннее рассматривает факторы, приведшие к возникновению различных ветвей арийской языковой группы в истории человеческой цивилизации. Эмомали Рахмон, основываясь на правильном понимании родственных связей

мидийского, древнеперсидского, среднеперсидского, парфянского, бактрийского и согдийского языков, а также на примерах сохранившихся образцов, стремится более глубоко показать этапы развития современного таджикского языка [7-А].

8. Анализ подхлдов ученых и работ Эмомали Рахмона показывает, что родиной митраизма была Центральная Азия, а с миграцией ариев на территорию современного Ирана и Малой Азии, сфера его распространения расширилась до пределов Греции и Рима. В этом контексте можно утверждать, что именно эта религия проникла в Европу через Средиземное море. Влияние этой древней арийской религии как созидающего учения в свое время вышло за пределы Центральной Азии, и получило широкое распространение до Индии на востоке и до Европы на западе, став на какой-то период государственной религией Римской империи. Это учение основывалось на идеалах дружбы, братства, верности и истины, и под названием митраизм быстро распространилось по всей Европе [17-А; 19-А].

9. Эмомали Рахмон, несмотря на некоторые неосвещенные аспекты вопроса, рассматривает религиозно-философское учение зурвония, акцентирует внимание на факторы пространства и времени, и его последующего влияния на развитие мышления народов Востока. В этом плане, такая постановка вопроса позволяет более четко показать историю возникновения древних верований в арийской цивилизации. Изучение влияния зурвония на зороастризм и манихейства показывает, что идеи и взгляды арийских народов по вопросам творения, оказали большое влияние на развитие общественной мысли. Эмомали Рахмон наглядно показывает древние философские и религиозные убеждения ариев, уделяя внимание ареалу и времени и распространения. Он на основе широкого использования исторических источников и трудов зарубежных исследователей, одним из первых в таджикской историографии, приступил к комплексному изучению религиозной мысли ариев.

10. В работах Эмомали Рахмона подробно рассматривается захватническая политика арабов на землях, населенных таджиками. Эта политика в районах

компактного проживания таджиков имела свою особенность, и осуществлялась в два периода. На первом этапе арабам удалось разгромить Сосонидскую империю и завоевать Иран и Хорасан. К 705 году на завоеванных арабами территориях ислам широко распространился и была создана система эмиратов. На втором этапе земли Мавераннахра были завоеваны арабами, и к началу IX века здесь получило распространение ислам. На первом этапе эта политика носила исключительно угнетательский характер, а на втором этапе местные круги и лидеры способствовали распространению ислама [18-А].

11. Эмомали Рахмон на основе материалов исторических источников анализирует и рассматривает освободительные движения народов Хорасана и Мавераннахра. Значимость выводов Эмомали Рахмона по вопросам характера восстаний против Арабского халифата заключается в том, что они оцениваются и анализируются не с классовой, а социальной и объективной позиций. Кроме того, в центре его видения находятся интересы местного населения и трудящихся сословий. Более того, проблемы обсуждаются и анализируются таким образом, чтобы современный читатель смог извлечь уроки после изучения этого исторического периода. На современном этапе становления национальной государственности изучение таких аналитических и комплексных работ по актуальным темам, необходимо для каждого народа. В этом плане, изучение истории самоотверженной борьбы преданных сыновей народа против политики чужеземцев, способствует тому, что на примере славных страниц нашей истории, сегодняшнее поколение нации сознательно выступало защитником национальных интересов. Поэтому, в современных условиях, такие особенности делают еще более актуальным изучение и исследование работ Эмомали Рахмона [18-А].

12. В работах Эмомали Рахмона по вопросам истории идейных движений предков таджиков против Арабского халифата содержатся всесторонние и обоснованные анализы и предположения. В частности, проблемы, связанные с движением шуубия, рассматриваются на должном уровне и подробно. Анализ показывает, что усилия и борьба последователей шуубия были направлены, в

первую очередь, на изменение отношения правителей халифата к арийскому народу. Эти усилия и заслуги изначально заложили основу национального пробуждения, а затем вынудили арабов изменить свое отношение к народам Хорасана и Мавераннахре. Эти массовые движения побудили арабов привлечь видных представителей таджикских династий, имевших высокий статус и положение среди народа, к административной системе. Последующий опыт Аббасидского халифата показал, что таджики сыграли выдающую роль в организации их власти на местах. Начиная от Абу Муслима до Бармакидов, Тахиридов и Саманидов таджики сыграли огромную историческую роль в упрочении исламского правления и развитии её культуры.

Изучение истории идейного движения шуубия с точки зрения концепции, предложенной Эмомали Рахмоном, основанной на идее защиты национальных интересов, имеет большое значение в процессе развития национального самосознания. Именно такая концепция, опирающаяся на историческую реальность и интересы цивилизованных предков таджиков, позволит воспитать подрастающего молодого поколения духе почитания заслуг своих предков. Идейное движение шуубия и последующие усилия его последователей представляют яркий пример роли таджиков в развитии исламской цивилизации, считающиеся сегодня ценным опытом многих поколения таджикского народа [20-А].

13. С отражением заслуг местных династий таджикского происхождения, таких как Бармакидов, Сахлидов и Кавусидов, можно утверждать, что ключевая идея концепции изучения истории таджикского народа, предложенной Эмомали Рахмоном, в первую очередь опирается на идее защиты национальных интересов и почитания заслуг выдающихся деятелей таджикского народа. Несмотря взлёты и падения, таджики доказали исламскому и всему миру, что они не уступают другим народам в сфере политики, науки и культуры, и без их участия огромный халифат, подобный аббасидскому, не мог существовать. Наряду с распространением ислама и развитием исламских наук таджики смогли добиться выдающихся достижений в сфере политики и военного

мастерства. Изучение трудов Эмомали Рахмона, разработанных на основе достоверных сведений исторических источников, позволяет опровергать утверждения о том, что таджики служили развитию исламских наук только первом, а меч ислама находился в руках других народов.

Бесспорно, что таджики сыграли ведущую роль развитии исламских наук и этим им отдавали предпочтение в исламском мире, и эта заслуга известно всем, но и меч ислама в течение долгого времени находился в руках таджиков. Этот период был ключевым и судьбоносным этапом ислама и исламской цивилизации. Период от движения Абумуслима Хорасани до Исаиала Сомони был периодом распространения ислама, в течение которого ислам приняли большинство сопредельных с таджиками народов на территории современной Центральной Азии и за ее пределами. Именно в этот период был заложен прочный фундамент исламской цивилизации.

14. Эмомали Рахмон анализировал и рассмотрел достижения и заслуги представителей династии Тохиридов, называя их возродителями славных традиций предков. Именно мудрость и почитание национальных ценностей впоследствии способствовали созданию первого независимого национального государства таджиков. Эмомали Рахмон в вопросах истории государства Тохиридов и их роли в истории таджиков обращается на самые достоверные исторические источники. На наш взгляд, сегодня необходимо использовать исторический урок Тохиридов для повышения уровня национального самосознания и правильного понимания перспектив пути развития современного цивилизованного государства, ярко и конкретно охарактеризованный в трудах Эмомали Рахмона. Эмомали Рахмон одним из первых изучает и исследует историю государственности Тохиридов в контексте национальных интересов. Сегодня именно благодаря изучению таких работ современный читатель может прийти к обоснованным выводам познанию истории Тахиридов и их места в истории наших предков.

15. В трудах Эмомали Рахмона высоко оценивается роль Саффоридов в истории таджикской государственности. Несмотря на то, что власть и влияние

Саффаридов продолжалось сорок лет, они сыграли огромную и неповторимую роль в истории, после Тохиридов развивали традиции государственного управления и национальной независимости Хорасана на несколько ступеней выше, заложили предпосылки возникновения национальных и свободолюбивых движений среди таджиков. Саффориды в своих рядах объединяли представителей трудящихся и угнетенных слоев населения, отважных мужчин и других низших слоев общества, стремящихся к справедливости. Своим трудом они заложили основу создания первого национального государства таджиков – Сомонидов. С этой точки зрения анализы и выводы Эмомали Рахмона о правлении Саффоридов опираются на историческую реальность, для сегодняшнего читателя служат источником формирования и роста национального самосознания [21-А].

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Настало время пересмотреть все используемые в учебном процессе учебные пособия по истории таджикского народа и разработать их в контексте национальных интересов. Наряду с этим, учебники по истории таджикского народа для средних общеобразовательных школ, в которых нашло отражение древняя и средневековая история, должны быть разработаны на ясной и доступной для читателя форме (другими словами, на простом таджикском языке и понятном для подрастающего поколения);

2. Сегодня для правильного и глубокого восприятия древней и средневековой истории предков таджиков и их правильного понимания молодыми поколениями страны существует необходимость разработки «Новой концепции изучения истории таджикского народа», с приоритетом на национальные интересы. Ввиду того, что история является идеологическим предметом, она оказывает глубокое влияние на мышление молодых поколений нации;

3. Труды, посвященные страницам жизни и заслугам выдающихся личностей античности и средневековья, необходимо издать в прозаической форме для учащихся средних школ. Сегодня подрастающее поколение должен знать и брать пример с таких личностей как: Зороастра, Кир Великий, Дарий, Спитамен, Мехрдад, Канишка Великий, Ардашер Бабакон, Хусрав Анушерван, Деваштич, Мукарна, представители династии Бармакидов, Тохир ибн Хусейн и Якуб ибн Лайс др.;

4. В учебном процессе высших учебных заведений страны увеличить количество часов, выделенных на изучение истории таджикского народа, в частности, по истории древней и средневековой истории, изучение которой имеет важное значение для нас, проливающей свет на ряд проблем современной истории. Не зная древнюю историю, сегодняшнее поколение народа не может понять суть современных процессов;

5. Настало время в процессе проведения научных исследований и подготовки диссертаций акцентировать внимание на темы, связанные с древней и средневековой историей. Многие важные и актуальные вопросы и темы истории страны, к сожалению, остаются вне поля зрения исследователей. Что касается истории Бармакидов, Тахиридов и Саффоридов, то необходимо, чтобы отечественные исследователи защищали научные диссертации по этим темам;

6. В высших учебных заведениях, особенно по общественным дисциплинам, необходимо ввести преподавание специального курса – «Вклад таджиков в мировую цивилизацию». Известно, что сегодня большинство представителей науки, культуры других народов, присваивают себе национальные и культурные ценности таджиков, что будет иметь отрицательные последствия. «Строительство истории» некоторыми другими народами и присвоение ими ценностей и известных деятелей таджикского народа имеет нежелательные последствия;

7. В целях разъяснения и раскрытия содержания трудов Эмомали Рахмона, посвященных истории таджикского народа, и обеспечения их правильного понимания молодежью в высших учебных заведениях, необходимо ввести

учебную дисциплину – «Эмомали Рахмон и возрождение истории нации». Труды Эмомали Рахмона разработаны исключительно с учётом национальных интересов и способствует росту национального самосознания молодого поколения;

8. Целесообразно создать специальный научно-исследовательский центр по защите национальных интересов, состоящий из известных и опытных ученых-историков Национальной академии наук Таджикистана и высших учебных заведений. Из числа сотрудников центра необходимо отобрать и направить за рубеж ученых, свободно владеющих английским, китайским, русским и персидским языками и древними письменностями, для изучения исторических источников, в частности в архивы Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Индии, Армении и Ирана и др. стран;

9. Исторические источники, переведенные и изданные, отражающие актуальные вопросы нашей истории, на страницах средств массовой информации должны быть разъяснены сотрудниками Центра с тем, чтобы общество было осведомлено об исторических истинах;

10. Учитывая, что самыми достоверными материалами по изучению древней истории являются археологические находки, существует необходимость создать на историческом факультете Таджикского национального университета специализированную кафедру археологии для подготовки специалистов-археологов.

СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ НАУЧНОЙ СТЕПЕНИ

I. Монографии:

[1-А]. Шарипов, Дж.С. Вклад Эмомали Рахмона в изучение истории арийской цивилизации и государственности [Текст] /Дж.С. Шарипов. – Душанбе, 2020. – 224 с. (на таджикском языке).

[2-А]. Шарипов, Дж.С. Освещение древней истории таджикского народа в произведениях Эмомали Рахмона. – Душанбе: ТНУ, 2022. – 228 с.

II. Научные статьи, опубликованные в рецензируемых журналах Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан:

[3-А]. Шарипов, Дж.С. Вклад Лидера нации в изучение арийской истории и цивилизации [Текст] / Дж.С. Шарипов // Вестник Таджикского национального университета. Серия «Социальные науки». – Душанбе: Сино, 2018. – №4. – С. 56-61.

[4-А]. Шарипов, Дж.С. Отражение исследование проблемой индоевропейцый в трудах Эмомали Рахмона [Текст] / Дж.С. Шарипов // Вестник Таджикского национального университета. Серия «Социальные науки». – Душанбе: Сино, 2018. – №5. – С. 108-113 (на таджикском языке).

[5-А]. Шарипов, Дж.С. Проблема изучения истории и цивилизации ариев Центральной Азии в трудах Эмомали Рахмона [Текст] / Дж.С. Шарипов // Вестник Таджикского национального университета. Серия «Социальные науки». – Душанбе: Сино, 2018. – № 6. – С. 71-76 (на таджикском языке).

[6-А]. Шарифов, Р.Я., Шарипов, Дж.С. Отражение изучения индоарийской цивилизации в трудах Эмомали Рахмона [Текст] /Р.Я. Шарифов, Дж.С. Шарипов // Вестник Таджикского национального университета. Серия «Социальные науки». – Душанбе: Сино, 2018. – № 7. – С. 77-81 (на таджикском языке).

[7-А]. Шарипов, Дж.С. Отражение уровня изученности языка арийских народов в трудах Эмомали Рахмона [Текст] /Дж.С. Шарипов // Вестник Таджикского национального университета. Серия «Социальные науки». – Душанбе: Сино, 2019. – № 2. – С. 61-65 (на таджикском языке).

[8-А]. Шарипов, Дж.С. Проблема изучения первых арийских государств в трудах Эмомали Рахмона [Текст] / Дж.С. Шарипов // Вестник Таджикского национального университета. Серия «Социальные науки». – Душанбе: Сино, 2019. – № 3. – С. 24-29 (на таджикском языке).

[9-А]. Шарифов, Р.Я., Шарипов, Дж.С. Анализ и изучение вопроса Мидийского государства в трудах Эмомали Рахмона [Текст] / Р.Я. Шарифов, Дж.С. Шарипов // Вестник Таджикского национального университета. Серия «Социальные науки». – Душанбе: Сино, 2019. – № 5. Часть 2. – С. 11-17 (на таджикском языке).

[10-А]. Шарипов, Дж.С. Актуальные вопросы государства Кушан и ее места в истории таджиков глазами Эмомали Рахмона [Текст] / Дж.С. Шарипов // Вестник Таджикского национального университета. Серия «Социальные науки». – Душанбе: Сино, 2020. – № 6. – С. 32-36 (на таджикском языке).

[11-А]. Шарипов, Дж.С., Муродов, Н.С. Специфика борьбы предков таджиков за независимость против греко-македонских завоевателей [Текст] / Дж.С. Шарипов, Н.С. Муродов // Вестник Таджикского национального университета. Серия «Социальные науки». – Душанбе: Сино, 2022. – № 12. – С.117-124 (на таджикском языке).

[12-А]. Шарипов, Дж.С., Солеҳджони, М. Вклад Эмомали Рахмона в становление и развитие деятельности Всемирной ассоциации таджиков и персоязычных народов - «Пайванд» [Текст] / Дж.С. Шарипов, С. Махмадисуф // Вестник Национального университета Таджикистана. Серия «Социальные науки». – Душанбе: Сино, 2023. – № 1. – С. 37-44 (на таджикском языке).

[13-А]. Шарипов, Дж.С. Вопрос об этническом происхождении Эфталитов [Текст] / Дж.С. Шарипов // Вестник Таджикского национального университета.

Серия «Социальные науки». – Душанбе: Сино, 2023. – № 11. – С.123-130 (на таджикском языке).

[14-А]. Шарипов, Дж.С. Особенности административной системы Сасанидской империи в трудах Эмомали Рахмона [Текст] / Дж.С. Шарипов // Вестник Таджикского национального университета. Серия «Социальные науки». – Душанбе: Сино, 2023. – № 12. – С. 87-94 (на таджикском языке).

[15-А]. Шарипов, Дж.С. Последствия политики арабских завоевателей для языка и культуры таджиков с точки зрения Эмомали Рахмона [Текст] / Дж.С. Шарипов // Вестник Таджикского национального университета. Серия «Социальные науки». – Душанбе: Сино, 2024. – № 1. – С. 37-44 (на таджикском языке).

[16-А]. Шарипов, Дж.С. Специфика таджикского языка в эпоху Саманидов с точки зрения Эмомали Рахмона [Текст] / Дж.С. Шарипов // Вестник Таджикского национального университета. Серия «Социальные науки». – Душанбе: Сино, 2024. – № 3. – С. 41-47 (на таджикском языке).

[17-А]. Шарипов, Дж.С. Влияние культа митраизма в античной Европе [Текст] / Дж.С. Шарипов // Вестник Таджикского государственного педагогического университета. Серия «Социальные науки». – Душанбе: Сомони, 2024. – № 3. – С. 214-218. (на таджикском языке).

[18-А]. Шарифов, Р.Я., Шарипов, Дж.С. Характер завоевательной политики Арабского халифата на землях Мавераннахра [Текст] /Р.Я. Шарифов, Дж.С. Шарипов // Вестник Таджикского национального университета. Серия «Социальные науки». – Душанбе: Сино, 2024. – № 6. Часть 2. – С. 151-158 (на таджикском языке).

[19-А]. Шарифов, Р.Я., Шарипов, Дж.С. Специфика религии митраизма в исследованиях исследователей [Текст] /Р.Я. Шарифов, Дж.С. Шарипов // Вестник Таджикского национального университета. Серия «Социальные науки». – Душанбе: Сино, 2024. – № 9. – С. 63-69 (на таджикском языке).

[20-А]. Шарипов, Дж.С. Движение шуубия и специфика таджикского просветительства и мировоззрения [Текст] / Дж.С. Шарипов // Вестник

Таджикского государственного педагогического университета. Серия «Социальные науки». – Душанбе: Рудаки, 121, 2025. – № 1. – С. 268-272. (на таджикском языке).

[21-А]. Шарипов, Дж.С. Отражение заслуг Якуба ибн Лайса в трудах Эмомали Рахмона [Текст] / Дж.С. Шарипов // Вестник Таджикского национального университета. Серия «Социальные науки». – Душанбе: Сино, 2025. – № 1. – С. 87-92 (на таджикском языке).

III. Научные статьи, опубликованные в других журналах:

[22-А]. Шарипов, Дж.С. Отражение народных и культурных традиций эпохи Ахеменидов в творчестве Эмомали Рахмона [Текст] / Дж.С. Шарипов // Материалы республиканской научно-теоретической конференции «Возрождение народных традиций» (30 октября 2018 г.) / Под ред. д.и.т. Б. Курбанова, кандидата политических наук Ю. Шодипура и Я. Бозорзода. – Душанбе: Типография ДМТ, 2018. – С. 27-35 (на таджикском языке).

[23-А]. Шарипов, Дж.С. Отражение истории таджикской цивилизации в трудах Лидера нации [Текст] / Дж.С. Шарипов // Маорифи Тоҷикистон (научный, учебно-методический журнал Министерства образования и науки Республики Таджикистан). – Душанбе, 2018. – № 3. – С. 11-13 (на таджикском языке).

[24-А]. Шарипов, Дж.С. Вклад Лидера нации в изучение истории и цивилизации таджикского народа [Текст] / Дж.С. Шарипов // Материалы республиканской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников Таджикского национального университета, посвященной Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028», «Году развития туризма и народных ремесел», «140-летию Героя Таджикистана Садриддина Айни» и «70-летию Таджикского национального университета». – Душанбе, 2018. – С. 307 (на таджикском языке).

[25-А]. Шарипов, Дж.С. Отражение личности Садриддина Айни в трудах Эмомали Рахмона [Текст] / Дж.С. Шарипов // Материалы научно-теоретической

конференции на тему «Вклад Садриддина Айни в возрождение истории и культуры таджикского народа». – Душанбе, 2018. – С. 197-203 (на таджикском языке).

[26-А]. Шарипов, Дж.С. Эмомали Рахмон: Бободжон Гафуров – основоположник истории нации [Текст] / Дж.С. Шарипов // Материалы научно-теоретической конференции на тему «Вклад Бободжона Гафурова в изучение истории таджикского народа» (11 октября 2019 г.). – Душанбе, 2019. – С. 14-19 (на таджикском языке).

[27-А]. Шарипов, Дж.С. Исторические особенности таджикского языка [Текст] / Дж.С. Шарипов // «Ба қуллаҳои дониш» (Издательство Таджикского национального университета). – Душанбе, 2019. – № 19. – С. 8 (на таджикском языке).

[28-А]. Шарипов, Дж.С. Роль Лидера нации в изучении и отражении истории арийской цивилизации и государственности [Текст] / Дж.С. Шарипов // Мохтоб (Культурно-массовый журнал «Мохтоб» при Министерстве культуры Республики Таджикистан). – Душанбе, 2021. – С. 11-12 (на таджикском языке).

[29-А]. Шарипов, Дж.С. Отражение административной системы Сасанидской империи в трудах Эмомали Рахмона [Текст] / Дж.С. Шарипов // Материалы международной научно-теоретической конференции на тему «Место Сасанидов в мировой истории и цивилизации», посвященной 1800-летию основания Сасанидского государства. – Душанбе: Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни, 26 апреля 2024 г. – С. 139-145 (на таджикском языке).

[30-А]. Шарипов, Дж.С. Лидер нации и создание цивилизованного государства [Текст] / Дж.С. Шарипов // Материалы республиканской научно-теоретической конференции «Международное значение предложения Лидера нации о «Десятилетии миростроительства для будущих поколений». – Душанбе: ТНУ, 6 марта 2025 г. – С. 83-90 (на таджикском языке).

АННОТАСИЯ

ба диссертатсияи Шарифзода Чамолиддин Сафол дар мавзуи «Масоили мубрами таърихи халқи тоҷик (нимай дувуми ҳазораи II то мелод – асри IX) ва инъикоси он дар осори Эмомалий Раҳмон» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои таърих аз рӯи ихтисоси 07.00.09 – таърихнигорӣ, маъказшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ

Калидвожсаҳо: масъалаҳои мубрам, таърихи аҳди бостон, таърихи ибтидои асрҳои миёнаи халқи тоҷик, таърихнигорӣ, сарчашманиносӣ, инъикос, Ҳурӯсон, Мовароуннаҳр, сулолаҳои ориёӣ, ақвоми ориёӣ, тақсимоти ориёиҳо, муборизаҳои истиқлолхоҳона, ҷуғрофиёни таърихии сарзамини тоҷикон, эътиқоди мардум, дин, забони ақвоми ориёӣ, раванди исломпазирӣ, ҷизя, ғанимати ҷангӣ, интишори ислом, мазҳаб, илм, фарҳанг, шуубия.

Мақсади таҳқиқот. Мақсади таҳқиқоти мавзуи диссертатсионӣ омӯзиши амиқу дақиқи масъалаҳои мубрами таърихи аҳди бостон то замони Сомониён бар асоси қиёси осори Эмомалий Раҳмон ва таҳқиқоти муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ мебошад. Моҳияти асосии таҳқиқи мавзуи мазкур дар он ифода меёбад, ки баъзе масъалаҳои баҳсталаб дар заминай манфиатҳои миллии мардуми тоҷик рӯшану возех шаванд.

Асоси назариявӣ ва методологии таҳқиқоти диссертатсијро усулҳои муносибати комилу системавӣ ва маърифатии дар илми муосири таърих маъмул – таърихият, пайвастагии хронологӣ ва мантиқии баёни воқеаҳо, масъалагузорӣ, қиёси назарӣ, шаффофијат ва воқеият дар асоси далелҳо ташкил медиҳад.

Аҳаммияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот ба таҳқиқи масоили мубрами таърихи аҳди бостон ва асримиёнагии барвақтаи халқи тоҷик бар асоси осори Эмомалий Раҳмон, маълумоти манбаҳои таърихии давраи таҳқиқ ба забони форсӣ, осори ҷуғрофӣ-таърихии сайёҳону муаррихони асримиёнагӣ, таҳқиқоти олимону муҳаққиқони русу араб, аврупой, амрикӣ ва дастовардҳои илмии таърихнигорони ватанӣ такя менамояд. Мавзуи таҳқиқот аз таҳлили осори Эмомалий Раҳмон маводу манбаъҳои таърихии форсӣ ва осори муҳаққиқони муосири ватанию хориҷӣ иборат мебошад ва раванди ташаккули ақвоми ориёӣ, тамаддуни ориёӣ, шоҳаншоҳҳои муқтадири ориёӣ, омилҳои шикасту рехти давлатҳои ориёӣ, ҳучуми арабҳо ва интишори дини ислом, муборизаи озодиҳоҳонаи мардуми Ҳурӯсону Мовароуннаҳр бар зидди арабҳо, неҳзатҳои фикрӣ, саҳми сулолаҳои тоҷиктабор дар густариши ислом ва ҷойгоҳи хонадонҳои Тоҳириёну Саффориёнро дар таърихи давлатдории тоҷикон дар асоси вазифаҳои ба миён гузошташуда, ки усулҳои шаффофијат, таърихият ва мушаххасотро ба назар гирифтаанд, фаро мегирад.

Таҳқиқоти мазкур метавонад зимни таҳияи корҳои илмӣ доир ба масъалаҳои муҳимми таърихӣ ва фарҳанги халқи тоҷик ва мардумони ҳамҷавор тартиб додани барномаҳо, дастурҳои таълимӣ, таҳияи курсҳои маҳсус доир ба давраи мавриди таҳқиқ барои донишҷӯёни макотиби олии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода шавад.

АННОТАЦИЯ

к диссертации Шарифзода Джамолиддина Сафола на тему «Актуальные вопросы истории таджикского народа (вторая половина II тыс. до н.э. - IX в.) и их отражение в трудах Эмомали Рахмона» на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.09 - историография, источниковедение и методы исторического исследования

Ключевые слова: актуальные проблемы, древняя история, раннесредневековая история таджикского народа, историография, источниковедение, освещение, Хорасан, Мавераннахр, арийские династии, арийские народы, разделение ариев, борьба за независимость, историческая география таджикских земель, верования народа, религия, язык арийских народов, процесс исламизации, джизья, военная добыча, распространение ислама, религия, наука, культура, шуубия.

Цель исследования. Цель диссертационного исследования заключается в проведение глубокого и комплексного исследования актуальных вопросов древней истории и до эпохи Сомонидов на основе сопоставления трудов Эмомали Рахмона и исследований отечественных и зарубежных ученых. Основное предназначение исследования данной темы заключается в освещении и разъяснение ряда спорных проблем истории в контексте национальных интересов таджикского народа.

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования составили распространенные в современной исторической науке методы комплексного, системного и познавательного подхода – историзм, хронологическая и логическая преемственность описания событий, постановка проблемы, теоретическая аналогия, объективизм и историческая истина, основанных на аргументах.

Теоретическая, научная и практическая значимость исследования опирается на изучении актуальных проблем древней и раннесредневековой истории таджикского народа на основе трудов Эмомали Рахмона, сведений исторических источников исследуемого периода на персидском языке, трудов средневековых путешественников и историков, исследований российских, арабских, европейских и американских ученых и исследователей, научных достижений отечественных историков. Предметом исследования является анализ произведений Эмомали Рахмона, исторических источников на персидском языке, научных разработок современных отечественных и зарубежных исследователей, охватывающих проблемы формирования арийских народов, арийскую цивилизацию, могущественные арийские династии, факторы распада арийских государств, завоевания арабов и распространение ислама, освободительную борьбу народов Хорасана и Мавераннахра против арабов, идеальные течения, вклад таджикских династий в распространение ислама, место династий Тохиридов и Саффаридов в истории таджикской государственности на основе задач, поставленных перед исследованием, опирающееся на методы объективности, историзма и конкретики.

Настоящее исследование может быть использовано при разработке научных работ по актуальным вопросам истории и культуры таджикского народа и соседних народов, программ, учебных пособий, а также спецкурсов по исследуемому периоду для студентов высших учебных заведений Республики Таджикистан.

ANNOTATION

to the dissertation of Sharifzoda Jamoliddin Safol on the topic of "Topical issues of the history of the Tajik people (second half of the 2nd millennium BC - 9th century) and their reflection in the works of Emomali Rahmon" for the degree of Doctor of Historical Sciences on the specialty 07.00.09 - historiography, source studies and methods of historical research

Keywords: topical issues, ancient history, early medieval history of the Tajik people, historiography, source studies, coverage, Khorasan, Maverannahr, Aryan dynasties, Aryan peoples, division of the Aryans, struggle for independence, historical geography of the Tajik lands, beliefs of the people, religion, language of the Aryan peoples, the process of Islamization, jizya, military booty, the spread of Islam, religion, science, culture, shuubiya.

The purpose of the study. The purpose of the dissertation research is to conduct deep and comprehensive study of current issues of ancient history and before the Somonid era based on comparison of the works of Emomali Rahmon and studies of domestic and foreign scientists. The main purpose of the study of this topic is to highlight and explain a number of controversial issues of history in the context of the national interests of the Tajik people.

The theoretical and methodological basis of the dissertation research was made up of the methods of a comprehensive, systemic and cognitive approach common in modern historical science - historicism, chronological and logical continuity of the description of events, problem statement, theoretical analogy, objectivism and historical truth based on arguments.

The theoretical, scientific and practical significance of the study is based on the study of topical issues of the ancient and early medieval history of the Tajik people based on the works of Emomali Rahmon, information from historical sources of the period under study in Persian, works of medieval travelers and historians, studies by Russian, Arab, European and American scientists and researchers, scientific achievements of domestic historians. The subject of the study is the analysis of the works of Emomali Rahmon, historical sources in Persian, scientific developments of modern domestic and foreign researchers, covering the problems of the formation of the Aryan peoples, the Aryan civilization, powerful Aryan dynasties, factors of the disintegration of the Aryan states, the conquest of the Arabs and the spread of Islam, the liberation struggle of the peoples of Khorasan and Maverannahr against the Arabs, ideological currents, the contribution of the Tajik dynasties to the spread of Islam, the place of the Tohirid and Saffarid dynasties in the history of the Tajik statehood based on the tasks set for the study, based on the methods of objectivity, historicism and specificity. This study can be used in the development of scientific works on current issues of the history and culture of the Tajik people and neighboring peoples, programs, teaching aids, as well as special courses on the period under study for students of higher educational institutions of the Republic of Tajikistan.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

I. Публикации Эмомали Рахмона

- [1]. Рахмонов, Э. Золотой век таджиков [Текст]: Таджики в зеркале истории. Книга первая. От арийцев до Саманидов. – Лондон, 2000. – 240 с.
- [2]. Рахмонов, Э. Родина Зарадушты и явления пророка [Текст]: Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. – Душанбе, 2003. – С. 11-28.
- [3]. Рахмонов, Э. Таджики вчера и сегодня [Текст]: Статья Президента Таджикистана Эмомали Рахмона посвящена 5-ой годовщине приобретение Независимости Республики Таджикистан. – Душанбе, 1997. – С. 13-19.
- [4]. Раҳмон, Э. Дин ва ҷомеа [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Шарқи озод, 2013. – 672 с.
- [5]. Раҳмон, Э. Забони миллат – ҳастии миллат [Матн]: Китоби 1 /Э. Раҳмон. – Душанбе: Андалеб, 2015. – 490 с.
- [6]. Раҳмон, Э. Забони миллат – ҳастии миллат [Матн]: Китоби 2 /Э. Раҳмон. – Душанбе: Эр-граф, 2020 – 432 с.
- [7]. Раҳмон, Э. Имоми Аъзам [Матн]: рӯзгор, осор ва афкор / Э. Раҳмон. – Душанбе: Эр-граф, 2009. – 419 с.
- [8]. Раҳмон, Э. Имоми Аъзам ва фарҳанги миллӣ [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе, 2009. – 35 с.
- [9]. Раҳмон, Э. Мероси Имоми Аъзам ва гуфтугӯи тамаддунҳо [Матн] / Э. Раҳмонов. – Душанбе: Шарқи озод, 2009. – 320 с.
- [10]. Раҳмон, Э. Муҳити зиндагӣ ва олами андешаҳои Имоми Аъзам [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Шарқи озод, 2009. – 368 с.
- [11]. Раҳмон, Э. Ориёихо ва шинохти тамаддуни ориёӣ [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Шарқи озод, 2007. – 144 с.

- [12]. Раҳмон, Э. Чехраҳои мондагор [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Эр–Граф, 2016. – 364 с.
- [13]. Раҳмонов, Э. Арзишҳои ориёй дар тамаддуни ҷаҳонӣ [Матн] // Ҷумҳурият. – 2006, август. – С. 2-3.
- [14]. Раҳмонов, Э. Арзишҳои ориёй дар тамаддуни ҷаҳонӣ [Матн]: //Ориённома. Ҷилди 2. – Душанбе: ООО «Рафи Граф», 2006. – С. 75-85.
- [15]. Раҳмонов, Э. Ватани Задушт ва зуҳури паямбари оини ростин [Матн] // Фарҳанг. 2003, № 5 – 6. – С. 3-12.
- [16]. Раҳмонов, Э. Нақши Авесто дар тамаддуни миллӣ ва ҷаҳонӣ [Матн]. – Душанбе, 2001. – С. 21-38.
- [17]. Раҳмонов, Э. Нақши ориёихо дар рушди тамаддуни ҷаҳонӣ [Матн]. – Душанбе, 2006. – С. 11-23.
- [18]. Раҳмонов, Э. Нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёихо [Матн] / Э. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 372 с.
- [19]. Раҳмонов, Э. Тоҷикон дар оинаи таърих [Матн] / Э. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 1997. – 136 с.
- [20]. Раҳмонов, Э. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён [Матн]: Китоби I / Э. Раҳмонов. – Лондон, 1999. – 240 с.
- [21]. Раҳмонов, Э. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён [Матн]: Иборат аз ҷаҳор китоб / Э. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 2009. – 704 с.
- [22]. Раҳмонов, Э.Ш. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён [Матн]: Китоби 3 / Э.Ш. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 228 с.
- [23]. Раҳмонов, Э.Ш. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён [Матн]: Китоби 3 / Э.Ш. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 259 с.

б) Выступлении Эмомали Раҳмона

- [24]. Раҳмонов, Э. В культуре бытие нации [Текст]: Выступление на встрече с представителями интеллигенции страны. 20 марта 2001 г. // Независимость Таджикистана и возрождение нации. – Душанбе, 2006. – Т.4. – С 18-39.

- [25]. Раҳмон, Э. «Пажуҳиш дар фарҳанги бостон: аз дирӯз то имрӯз»: Баромад дар симпозиуми байналмилалӣ - илмӣ. 22-юми октябри соли 2019. // Хадамоти матбуоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Захираи электронӣ]: Манбаъи дастрасӣ: <http://www.president.tj/node/21673> (санаи муроҷиат 27.12.2022).
- [26]. Раҳмон, Э. Бахшида ба 25 –умин солгарди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон: Баромад дар назди намояндаҳои илму маориф ва хизматчиёни давлатӣ (дар бораи омӯзиши таърихи тамаддуни ниёгони тоҷикон). 4-уми ноябрисоли 2019. // Хадамоти матбуоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Захираи электронӣ]: Манбаъи дастрасӣ: <http://www.president.tj/node/21672> (санаи муроҷиат 7.11.2022).
- [27]. Раҳмон, Э. Бахшида ба Рӯзи дониш. Баромад дар назди намояндаҳои илму маориф (дар хусуси мубрамияти омӯзиши таъриху фарҳанги аҳди қадими тоҷикон). 1-уми сентябрисоли 2019. // Хадамоти матбуоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Захираи электронӣ]: Манбаъи дастрасӣ: <http://www.president.tj/node/21670> (санаи муроҷиат 8.09.2023).
- [28]. Раҳмон, Э. Забони давлатӣ арзиши волои миллӣ [Матн]: (ба муносибати Рӯзи забон) // Тоҷикистон, 2012, № 9-10.
- [29]. Раҳмон, Э. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии кишвар (дар бораи зарурати аз таърихи миллат боҳабар гардидан). 28-уми декабри соли 2019. // Хадамоти матбуоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Захираи электронӣ]: Манбаъи дастрасӣ: <http://www.president.tj/node/21673> (санаи муроҷиат 30.12.2022).
- [30]. Раҳмон, Э. Паёми табрикотӣ ба муносибати Рӯзи забон [Матн] // Ҷумҳурият, 2011 – 5 октябр. – С. 1-2.
- [31]. Раҳмон, Э. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Анҷумани XV-уми Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон (дар бораи таъриху фарҳанги пурғановат доштани ниёкони тоҷикон). 18-уми декабри

соли 2024. // Эмомалӣ Раҳмон. [Захираи электронӣ]: Манбаъи дастрасӣ: <http://www.president.tj/node/21674> (санаи муроҷиат 15.12.2024).

II.ИСТОЧНИКИ

- [32]. Абуисҳоқ Иброҳим Истаҳрӣ. Масолику-л-мамолик [Матн] / И. Истаҳрӣ; Таҳияи Эрачи Афшор. – Техрон: Интишороти илмӣ-фарҳангӣ, 1367 ҳ. – 356 с.
- [33]. Авесто [Матн] / Гузориш ва пажуҳиши Ҷ. Дӯстхоҳ. – Душанбе, 2001. – 792 с.
- [34]. Авесто-қӯҳантарин ганҷинаи мактуби Эрони Бостон [Матн] / Тарҷума ва пажуҳиши Ҳошими Разӣ. – Техрон, 1379. – 658 с.
- [35]. Аҳмад ибни Абияъқуб ибни Возеҳ ал-Яъқубӣ. ал-Булдон [Матн] / А. Яъқубӣ; тарҷумай доктор Муҳаммадиброҳими Оятӣ; баргардонкунанда аз хатти форсӣ ба кирилӣ Некрӯз Сафарзода. – Душанбе: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи миллии Тоҷик, 2022. – 220 с.
- [36]. Балозӯрӣ, А. Футуху-л-булдон [Матн] / А. Балозӯрӣ; тарҷумай Муҳаммади Таваккал. – Техрон: Катиба, 1337 ш. – 787 с.
- [37]. Балъамӣ Абуалӣ. Таърихи Табарӣ [Матн] / А. Балъамӣ. – Техрон: Алхудо, 2001. – Ҷ.І.Ҷ. – 1635 с.
- [38]. Берунӣ, А. Осор-ул-боқия [Матн] / А. Берунӣ. – Душанбе: Ирфон, 1990. – 432 с.
- [39]. Геродот. История в девяти книгах [Текст] / Гередот. – М.: Нучноиздательский центр «Ладомир» «Аст», 1999. – 739 с.
- [40]. Ёқути Ҳамавӣ. Муъҷаму-л-булдон [Матн] / Ё. Ҳамавӣ; Тарҷумай Алӣ Сақии Ризавӣ. – Техрон, 1380. – 1211 с.
- [41]. Ибни Аъсами Куфӣ. Ал-Футух [Матн] / А. Куфӣ; тарҷумай Муҳаммад ибни Аҳмад Муставфии Ҳиравӣ. – Техрон: Ширкати интишороти илмӣ-фарҳангӣ, 1386. – 1086 с.

- [42]. Ибни Хурдодбех Убайдуллоҳ ибни Абдуллоҳ. Масолик ва мамолик [Матн] / X. Абдуллоҳ; тарҷумаи Саиди Хорқанд; баргардонкунанда аз хатти форсӣ ба кириллӣ Некрӯз Сафарзода. – Душанбе: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи миллии тоҷик, 2022. – 232 с.
- [43]. Ибни Ҳавқал. Сурату-л-арз [Матн] / Ҳавқал; тарҷумаи Ҷаъфари Шуъор. – Техрон: Интишороти Бунёди фарҳангии Эрон, 1345 ҳ. – 370 с.
- [44]. История Систана [Текст] / перевод, введение и комментарий Л.М. Смирнова. – М.: Наука, 1974. – 573 с.
- [45]. Мирхонд. Равзату-с-сафо фи сирати-л-анбиёи ва-л-мулуки ва-л-хулафо [Матн] / Мирхонд; бо пешгуфткор ва таълиқоту ҳавошии Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2004. – Ҷ.1. – 337 с.
- [46]. Муҳаммад ибни Аҳмад ал-Муқаддасӣ. Аҳсану-т-тақосим фӣ маърифати-л-ақолим [Матн] / М.А. ал-Муқаддасӣ; тарҷумаи Алинации Мунзавӣ. – Техрон, 1361. – 679 с.
- [47]. Муҳаммад Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук [Матн]: иборат аз 16 ҷилд / М. Табарӣ; тарҷумаи Абулқосим Поянда. – Техрон: Асотир, 1375 ҳ.қ. – Ҷ.1-14. – 6366 с.
- [48]. Наршахӣ Муҳаммад ибни Ҷаъфар. Таърихи Бухоро [Матн] / М.Ҕ. Наршахӣ; бо қӯшиши Муҳаммадтақии Муддариси Разавӣ. – Техрон, 1363. – 443 с.
- [49]. Наршахӣ, А. Таърихи Бухоро [Матн] / А. Наршахӣ. – Душанбе: Дониш, 1979. – 118 с.
- [50]. Страбон. География [Матн] / Страбон. // Перев. Г.А. Стратановского. – М., 1964. – 944 с.
- [51]. Фирдавсӣ. Шоҳнома [Матн]: иборат аз 4 ҷилд / Фирдавсӣ; таҳияи Парвизи Атобакӣ. – Техрон: Ширқати интишороти илмӣ ва фарҳангӣ, 1386. – 2671 с.
- [52]. Ҳудуду-л-олам мина-л-машриқ ила-л-мағриб [Матн] / бо муқаддимаи В. Бартольд; тарҷумаи Мирҳусайн Шоҳ. – Кобул, 1342;

Худуду-л-олам мина-л-машриқ-ила-л-мағриб [Матн] / тарчумай Манучехри Сутуда. – Техрон: Китобхонаи Тухурӣ, 1983 м. – 252 с.

- [53]. Шиҳобуддин Абдуллоҳи Хофӣ. (Ҳофизи Абрӯ) Ҷуғрофиё [Матн] / Ҳ. Абрӯ; бо тасҳехи Гуломизо Вараҳром. – Техрон: Иттилоот, 1370 ҳ. – 166 с.

III. ЛИТЕРАТУРА

а) на русском языке

- [54]. Абаев, В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка [Текст]: Т. III / В.И. Абаев. – М., 1958. – 981 с.
- [55]. Аскarov, А., Буряков Ю.Ф., и др. Теоретические и методические проблемы исследования [Текст] / А. Аскarov, Ю.Ф. Буряков. – Ташкент, 1988. – 220 с.
- [56]. Бойс, М. Зороастрйцы. Верование и обычаи [Текст] / М. Бойс. – М., 1988. – 303 с.
- [57]. Бонгард-Левин, Г.М. Грантовский, Э.А. От Скифии до Индии [Текст] / Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский. М., 1983. – 212 с.
- [58]. Брагинский, И.С. Из истории таджикской и персидской литературы. Древние авторы о Средней Азии [Текст] / И.С. Брагинский. – М.: Наука, 1972. – 524 с.
- [59]. Вайнберг, Б.И., Ставиский, Б.Я. История и культура Средней Азии в древности [Текст]. – М., 1994. – 206 с.
- [60]. Васильев, Л.С. История религии Востока [Текст] / Л.С. Васильев. – М., 1983. – 368 с.
- [61]. Виноградова, Н., Кузьмина, Е.Е. Контакты степных и земледельческих племен Средней Азии в эпоху бронзы [Текст]: Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур древнего и средневекового Востока / Н. Виноградова, Е.Е. Кузьмина. – М., 1986. – 253 с.

- [62]. Гамкрелидзе, Т.В., Иванов, В. Индоевропейский язык и индоевропейцы [Текст] /Т.В. Гамкрелидзе, В. Иванов. Том 1-2. – Тбилиси, 1989. – 1317 с.
- [63]. Гамкрелидзе, Т.В., Иванов, В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы [Текст]: Т. 11 / Т. В. Гамкрелидзе, В.В., Иванов. – Тбилиси, 1984. – 1328 с.
- [64]. Гафуров, Б. Кушанская эпоха и миравая цивилизация [Текст] /Б. Гафуров. – М., 1968. – 20 с.
- [65]. Герце Берг, Л.Г. Краткое введение в индоевропеистику [Текст] /Л.Г. Герценберг. – М.: Спб, 2010. – 316 с.
- [66]. Гинзбург, В.В. Антропологические данные к вопросу об этногенезе населения среднеазиатского междуречья в кушанскую эпоху. – Центральная Азия в кушанскую эпоху [Текст] /В.В. Гинзбург. Т.1. – М., 1974. – 355 с.
- [67]. Гиршман, Р. Кушаны и Иран – Центральная Азия в кушанскую эпоху [Текст] /Р. Гиршман. Т.2. – М., 1975. – 429 с.
- [68]. Гоибов, Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию [Текст] / Г. Гоибов. – Душанбе: Дониш, 1989. – 143 с.
- [69]. Грантовский, Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии [Текст] /Э.А. Грантовский. – М.: Институт Востоковедения, 2007. – 513 с.
- [70]. Грюнебаум, Г.Э. Классический ислам. Очерки истории (600-1258) [Текст] / Э.Г. фон Грюнебаум; пер. с анг. И.М. Дижура; предис. В.В. Наумкина. – М.: Наука, 1988. – 216 с.
- [71]. Джалилов, А. Из истории культурной жизни предков таджикского народа и таджиков в раннем средневековье [Текст] / А. Джалилов. – Душанбе, 1973. – 286 с.
- [72]. Джалилов, А. Согд накануне арабского нашествия и борьба согдийцев против арабских завоевателей в первой половине VIII в. [Текст] / А. Джалилов. – Сталинабад, 1961. – 165 с.

- [73]. Дибвойз, Н.К. Политическая история Парфии [Текст] / Н.К. Дибвойз. – СПбГУ, 2008. – 816 с.
- [74]. Дьяконов, И.М. История Мидии от древнейших времен до конца IV в. до н.э [Текст] / М.И. Дьяконов. – М.: – Л., 1956. – 488 с.
- [75]. Дюмезил, Ж., Верховные боги индоевропейцев [Текст] / Ж. Дюземил. – М., 1986. – 234 с.
- [76]. Исоматов, М.М. Эфталитское государство и его роль в истории Центральной Азии [Текст] / М.М. Исоматов. – Душанбе: ТНУ, 2012. – 316 с.
- [77]. История Казахской ССР [Текст] / под ред. И.О. Омарова. – Алма-Ата, 1949. – Т.І. – 510 с.
- [78]. История Узбекской ССР [Текст]. – Ташкент: Фан, 1967. – Т.І. – 769 с.
- [79]. Кодырова, Т. Из истории крестьянских движений в Мавераннахре и Хорасане [Текст] / Т. Кодырова. – Ташкент: Наука, 1965. – 238 с.
- [80]. Колесников, А.И. Иран в начале VII века (Источники внутренняя и внешняя политика, вопросы административного деления) [Текст] /А.И. Колесников. – Л., 1970. – 145 с.
- [81]. Коломийцев, И. Тайны великой Скифии [Текст] /И. Коломийцев. – М., 2005. – 396 с.
- [82]. Космина, В.Г. Проблемы методологии цивилизационного анализа исторического процесса [Текст] /В.Г. Космина. – Запорижжя: ЗНУ, 2011. – 309 с.
- [83]. Кошеленко, Г.А. Культура Парфии [Текст] /Г.А. Кошеленко. – М., 1966. – 220 с.
- [84]. Красухин, К.Г. Введение в индоевропейское языкознание [Текст] /К.Г. Карасухин. – М.: Академия, 2004. – 320 с.
- [85]. Кузнецов, В.С. Последний правитель Ираншахра [Текст] /В.С. Кузнецов. – Новосибирск, 1991. – 220 с.

- [86]. Кузьмина, Е.Е. Откуда пришли индоарии [Текст] / Е.Е. Кузьмина – М., 1994. – 464 с.
- [87]. Куликан, У. Персы и мидяне. Подданные империи Ахеменидов [Текст] /У. Куликан. – М.: Центрполиграф, 2002. – 1448 с.
- [88]. Лившиц, В.А. Иранские языки народов Средней Азии – Народы Средней Азии и Казахстана [Текст] / В.А. Лившиц. Т.И. – М., 1962. – 777 с.
- [89]. Луконин, В.Г. Иран в эпоху первых Сасанидов [Текст] / В.Г. Луконин. – Л., 1961. – 81 с.
- [90]. Мандельштам, А.М. Памятники кочевников кушанского времени в Северной Бактрии [Текст] /А.М. Мандельштам. – Л., 1975. – 228 с.
- [91]. Масон, В.М. Средняя Азия и Древний Восток [Текст] /В.М. Масон. – М.: -Л.: 1964. – 474 с.
- [92]. Массон, В.М. Первые цивилизации [Текст] / В.М. Массон. – М., 1989. – 274 с.
- [93]. Массон, В.М. Сарианиди, В. И. Среднеазиатская терракота эпохи бронзы [Текст] / В.М. Массон, В.И. Сарианиди. – М., 1973. – 209 с.
- [94]. Мейе, А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков [Текст] /А. Мейе. – М. - Л., 1938. – 510 с.
- [95]. Мец, А. Мусульманский Ренессанс [Текст] / А. Мец; пер. с нем., пред., библиог. и указ. Д.Б. Бертеса. – М.: ВиМ, 1996. – 536 с.
- [96]. Муминджанов, Х.Х. Философские проблемы зороастризма [Текст] / Х.Х. Муминджанов. – Душанбе, 2000. – 243 с.
- [97]. Мюллер, А. История ислама [Текст]: от доисламской истории арабов до падения династии Аббасидов / А. Мюллер. – М.: Астрель, 2004. – Т.1-2. – 911 с.
- [98]. Мюллер, А. История ислама [Текст]: от мусулманской Персии до подения мусулманской Испании / А. Мюллер. – М.: Астрель, 2004. – Т.3-4. – 893 с.

- [99]. Насирова, Ф. Зороастризм и его значения в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока [Текст] /Ф. Носирова. – Душанбе, 2003. – 342 с.
- [100]. Негматов, Н. Воднев Среднеазиатская автактоность этногенеза и культурогенеза ариев. – Арийская цивилизация в контексте евроазиатских культур [Текст] / Н. Негматов. – Душанбе, 2006. – 231 с.
- [101]. Негматов, Н. Арианаведжо: ближняя и дальняя. Ариана и Арианаведжа [Текст] / Н. Негматов. – Худжант, 2006. – 214 с.
- [102]. Оранский, И.М. Введение в иранскую филологию [Текст] /И.М. Оранский. – М.: Наука, 1960. – 490 с.
- [103]. Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе, Э.В. Северная Бактрия–Тохаристан: Очерки истории и культуры. Ташкент, 1990. – 222 с.
- [104]. Ричард, Н.Ф. Наследие Ирана [Текст] / Ф.Н. Ричард. – М.: Наука, 1971. – 468 с.
- [105]. Сарианиди, В.И. Древние земледельцы Афганистана Текст] / В.И. Сарианиди. – М., 1977. – 171 с.
- [106]. Ставиский, Б.Я. Кушанская Бактрия: проблемы истории и культуры. – М., 1977. – 296 с.
- [107]. Стеблин – Каменский, И.М. Авеста [Текст] / И.М. Стеблин - Каменский. – М., 1992. – 207 с.
- [108]. Струве, В.В. История Ирана с древнейших времён до конца XVIII века. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1958. – 390 с.
- [109]. Сурдел, Д., Сурдел, Ж. Цивилизация классического ислама [Текст] / Д. Сурдел, Ж. Сурдел. – Екатеринбург: УФактория, 2006. – 536 с.
- [110]. Тойнби, Д.А. Исследование истории: Возникновение, рост и распад цивилизаций [Текст] / Д.А. Тойнби. – М., 2009. – Т.1. – 355 с.
- [111]. Тримингэм, Дж.С. Суфийские ордены в исламе [Текст] / С.Дж. Тримингем. – М.: Наука, 1989. – 326 с.
- [112]. Уэллс Г. История цивилизации [Текст] /Г. Уеллс. Кнг 1-2. – М., 2009. – 224 с.

- [113]. Фрай, Р. Наследие Центральной Азии [Текст] / Р. Фрай. – Душанбе, 2000. – 291 с.
- [114]. Фрэзер, Дж. Золотая веть [Текст] /Дж. Фрэзер. – М., 1980.
- [115]. Хакназаров, А. Освободительная борьба таджикского народа против Арабского Халифата (633-961) [Текст] / А. Хакназаров. – Душанбе: Ирфон, 2007. – 372 с.
- [116]. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций [Текст] / С. Хантингтон. – М., 2003. – 603 с.
- [117]. Ходжаева, Н.Дж. Историческая география Центральной Азии в доисламский период [Текст] / Н.Дж. Ходжаева. – Душанбе: Дониш, 2017. – 383 с.
- [118]. Ходжаева, Н.Дж. Локализация авестийских гор Хара Березаити, рек Вахви-Датия, Ранха и моря Ворушка [Текст] /Н.Дж. Ходжаева. – Душанбе: Дониш, 2003. – 135 с.
- [119]. Шарифов, Р.Я. Традиционное образования народов Хорасана. – Душанбе, «Эр-граф», 2017. – 108 с.
- [120]. Шендаков, Г.Н. Этногенез и пути миграций индоевропейцев. – Волгоград, 1999. – 202 с.
- [121]. Шохуморов, А. Памир - страна Ариев [Текст] /А. Шохуморов. – Душанбе, 1997. – 232 с.
- [122]. Шпенглер, О. Закат Европы [Текст]: образ и действительность / О. Шпенглер. – М.: Наука, 1993. – 382 с.
- [123]. Якубов, Ю. Религия Древнего Согда [Текст] / Ю. Якубов. – Душанбе: Дониш, 1996. – 360 с.

б) на таджикском языке

- [124]. Акрамӣ, З., Шарифов, Р.Я. Концепсияи омӯзиш ва таҳқиқи таърихи халқи тоҷик [Матн] /З. Акрамӣ, Р.Я. Шарифов. – Душанбе, 2020. – 23 с.
- [125]. Амиршоҳӣ, Н. Давлатдории тоҷикон дар асрҳои IX-XIV [Матн] / Н. Амиршоҳӣ. – Душанбе: Амри илм, 1999. – 1008 с.

- [126]. Бойматов, Л. Муқаннаъ [Матн] / Л. Бойматов. – Душанбе, 2006. – 30 с.
- [127]. Ғафуров, Б.Ғ. Тоҷикон [Матн]: таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нав / Б. Ғафуров. – Душанбе: Ирфон, 1998. – Ч.I-II. – 700 с.
- [128]. Ғоибов, Ғ. Таърихи Ҳатлон аз оғоз то имрӯз [Матн] / Ғ. Ғоибов. – Душанбе: Дониш, 2006. – 906 с.
- [129]. Ғоибов, Ғ. Таърихи Ҳисори Шодмон, Ҷағониён ва Душанбе [Матн] / Ғ. Ғоибов. – Душанбе, 1999. – 221 с.
- [130]. Исоматов, М. «Таърихи Табарӣ»-и Абуалии Балъамӣ [Матн]: пажуҳише андар муносибатҳои Сосониён ва Ҳайтолиён / М. Исоматов. – Душанбе: Сино, 1996. – 136 с.
- [131]. Камол, Ҳ. Авомили ба сари ҳокимијат омадани Сомониён [Матн]: баррасиҳои ҳаводиси таърихии садаҳои VII-IX-и Ҳурӯсони Бузург дар асоси манобеи таъриҳӣ / Ҳ. Камол. – Душанбе, 2022. – 324 с.
- [132]. Кристинсен Артур. Мероси Осиёи Марказӣ [Матн] / Н.Ф. Ричард. – Душанбе: Сурушан, 2000. – 373 с.
- [133]. Мухторов, А. Афшин Ҳайдари Истаравшанӣ бузургтарин лашкаркаши Араб (асри IX) [Матн] / А. Мухторов. – Истаравшан: Нашриёти давлатии ба номи Раҳим Ҷалил, 2005. – 101 с.
- [134]. Пьянков, И.В. Осиёи Миёна дар номаҳои бостон. – Душанбе: Ирфон, 1991. – 64 с.
- [135]. Расулиён, Қ. Таърихи халқи тоҷик [Матн]: аҳди қадим ва ибтидои асрҳои миёна / Қ. Расулиён. – Душанбе, 2016. – 404 с.
- [136]. Раҷабов, С.М. Муборизаи истиқлолиятҳоҳонаи мардуми Ҳурӯсон ва Суғд бар зидди истилогарони араб [Матн] / С. Раҷабов. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 208 с.
- [137]. Сафаралиев, А., Муродов, Н. Феҳристи таърихнигорӣ оид ба фаъолияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон [Матн] / Н. Муродов. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 200 с.

- [138]. Стэрр Фредерик. Маърифати гумшуда [Матн]: асри тиллоии Осиёи Марказӣ аз истилои араб то Темурланг / Ф. Стэрр. – Душанбе: ЭР-Граф, 2016. – 692 с.
- [139]. Ҳазартқулов, М. Ориёихо ва тамаддуни ориёй [Матн] / М. Ҳазратқулов. – Душанбе, 2006. – 576 с.
- [140]. Ҳакимов, Н. Таърихи халқи тоҷик. [Матн] / Н. Ҳакимов. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 484 с.
- [141]. Ҳақназаров, А. Таърихи баҳамойӣ ва ташаккули халқи тоҷик [Матн] / А. Ҳақназаров. – Душанбе, 2013. – 338 с.
- [142]. Ҳақназаров, А. Ҷунбишҳои инқилобии мардумони эронитабор бар зидди хулафои араб [Матн] / А. Ҳақназаров. – Душанбе, 2005. – 141 с.
- [143]. Ҳақназаров, А. Шукуфтаҳои иқтисод ва фарҳанги халқи тоҷик [Матн]: аз оғоз то асри XV мелодӣ / А. Ҳақназаров. – Душанбе, 2021. – 404 с.
- [144]. Шарипов, А. Эмомалӣ Раҳмонов: Соли тамаддуни ориёй [Матн] / А. Шарипов. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 442 с.
- [145]. Этногенез ва таърихи этникии халқи тоҷик [Матн] / Зери назари академик Ф. Раҳимӣ. Ҷилди 1. – Душанбе: Дониш, 2021. – 845 с.
- [146]. Яъқубов, Ю. Давлати Каёниён [Текст] Ю. Яъқубов. – Душанбе: Эр-граф, 2012. – 495 с.

в) на персидском языке

- [147]. Абдулҳай Ҳабибӣ. Афғонистон баъд аз ислом [Матн] / А. Ҳабибӣ. – Кобул: Халқ, 1357 ш. – Ҷ.1. – 585 с.
- [148]. Абдулҳай Ҳабибӣ. Афғонистон баъд аз ислом [Матн] / А. Ҳабибӣ. – Кобул: Халқ, 1357 ш. – Ҷ.2. – 1020 с.
- [149]. Абдулҳай Ҳабибӣ. Саҳми Афғонистон дар интиқоли фарҳанги Осиёи Миёна [Матн] / А. Ҳабибӣ. – Кобул: Маркази таҳқиқоти алломи Абдулҳай Ҳабибӣ, 1382 (2002). – 53 с.
- [150]. Абдулҳай Ҳабибӣ. Таърихи Афғонистон баъд аз ислом [Матн] / А. Ҳабибӣ. – Техрон: Дунёи китоб, 1367. – 1087 с.

- [151]. Аторӯдӣ Азизуллоҳ. Таърихи оstonи қудси разавӣ [Матн] / А. Аторудӣ. – Техрон: Аторӯд, 1371. – Ч.1. – 534 с.
- [152]. Бенвенист Эмил. Дини эронӣ [Матн] / Э. Бенвенист; тарҷумаи Баҳман Саркорӣ. – Табрез, 1370. – 175 с.
- [153]. Вилл Дюрант. Таърихи тамаддун [Матн] / В. Дюрант; тарҷумаи Алиасғари Суруш. – Техрон, 1376 ҳ.ш. – 754 с.
- [154]. Диноршоев, М.Д. Аз таърихи фалсафаи тоҷик [Матн] / М.Д. Диноршоев. – Душанбе, 1988. – 224 с.
- [155]. Дунон, М. Таърихи ҷаҳони Лорус [Матн] /М. Дунон; тарҷумаи Ҷ. Аълам. – Техрон, 1378 (2000). – 435 с.
- [156]. Искандарӣ, Э. Дар ториқаи қарнҳо. – Техрон, 1372 (1994). – 532 с.
- [157]. Кристинсен Артур. Бухоро дастоварди қуруни вусто [Матн] / Фрай Ричард; тарҷумаи Маҳмуд Маҳмудӣ. – Техрон: Улум ва фарҳанг, 1365. – 458 с.
- [158]. Кристинсен Артур. Эрон дар замони Сосониён [Матн] / А. Кристинсен; тарҷумаи Рашид Ёсамӣ. – Техрон: Интишороти донишгоҳ, 1332. – 577 с.
- [159]. Қадиёнӣ, А. Таърихи адён ва мазоҳиб дар Эрон [Матн] / А. Қадиёнӣ. – Техрон, 1352. – 342 с.
- [160]. Линтон, Р. Сайри тамаддун [Матн] /Р. Линтон. – Техрон, 1374 (1996). – 321 с.
- [161]. Малоирӣ, М. Таърихи фарҳангӣ Эрон [Матн]: Ч. 2. Дили Эроншаҳр /М. Малоирӣ. – Техрон, 1378 (2000). – 354 с.
- [162]. Метз Адам. Тамаддуни исломӣ дар қарни ҷаҳоруми ҳичрӣ [Матн] / А. Метс; тарҷумаи Алиризо Заковатӣ Қарогузлу. – Техрон, 1362 ҳ. – Ч.І. – 456 с.
- [163]. Миргулом Муҳаммади Ғубор. Афғонистон дар масири таърих [Матн] / М. Ғубор. – Кобул, 1978. – 864 с.
- [164]. Муин, М. Маздаясно ва таъсири он дар адабиёти порсӣ [Матн] / М. Муин. – Техрон, 1326. – 247 с.

- [165]. Мұхаммад Җаводи Машкур. Эрон дар аҳди бостон. Таърихи ақвом ва подшоҳони пеш аз ислом [Матн] / М.Җ. Машкур. – Техрон, 1367 х.к. – 648 с.
- [166]. Мұхаммадӣ, М. Фарҳанги Эрони пеш аз ислом ва осори он дар тамаддуни исломӣ ва адабиёти арабӣ [Матн] /М. Мұхаммадӣ. – Техрон, 1374 (1996). – 342 с.
- [167]. Нафисӣ Саъид. Муҳити зиндагӣ ва аҳволу ашъори Рудакӣ [Матн] / С. Нафисӣ. – Техрон, 1336 ш. – 185 с.
- [168]. Нафисӣ Саъид. Таърихи иҷтимоии Эрон [Матн]: аз инқирози Сосониён то инқирози Умавиён / С. Нафисӣ. – Техрон: Донишгоҳ, 1342. – Ҷ.2. – 276 с.
- [169]. Нафисӣ, С. Таърихи хонадони Тоҳирӣ [Матн] /Сайд Нафисӣ. – Техрон, 1335 ш. (1956). – 420 с.
- [170]. Нёлдеке, Т. Таърихи эрониён ва арабҳо дар замони Сосониён [Матн] / Т. Нёлдеке; тарҷумаи Аббос Зарёб. – Техрон: Донишгоҳ, 1375. – 777 с.
- [171]. Нуъмонӣ Шиблӣ. Симои Имоми Аъзам Абуҳанифа [Матн] / Ш. Нуъмонӣ. – Хуҷанд, 2009. – 223 с.
- [172]. Нуъмонӣ Шиблӣ. Тухфату-л-амон фӣ сирати-н-Нуъмон [Матн] / Ш. Нуъмонӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2009. – 627 с.
- [173]. Оштиёнӣ, Ҷ. Зардушт. Маздоясно ва ҳукумат [Матн] / Ҷ. Оштиёнӣ. – Техрон, 1374. (1996). – 277 с.
- [174]. Оштиёнӣ, Ҷ. Зардушт. Маздоясно ва ҳукумат [Матн] /Ҷ. Оштиёнӣ. – Техрон, 1374. (1996). – 308 с.
- [175]. Перси Сайкс. Таърихи Эрон [Матн] / П. Сайк; тарҷумаи Сайдмуҳаммад Фаҳрдои Гелонӣ. – Техрон: Фарҳанг, 1336. – 380 с.
- [176]. Пирниё Ҳасан. Таърихи Эрони бостон [Матн] /П. Ҳасан. – Техрон, 1362 (1984). – 391 с.
- [177]. Пурдовуд, И. Мақолоти эроншиносӣ [Матн] /И. Пурдовуд. – Техрон, 1378. – 379 с.

- [178]. Пурдовуд. Яштхо [Матн] / Пурдовуд. Ч.1. – Техрон, 1377. – С. 406. – 281 с.
- [179]. Разӣ, Ҳ. Оини Мехр [Матн] / Ҳ. Разӣ. Ч.1. Техрон, 1381. – 287 с.
- [180]. Разӣ, Ҳ. Оини муғон. – Техрон, 1382 (2004). – 324 с.
- [181]. Ризоӣ Абдулазим. Аслу насаб ва динҳои эрониёни бостон [Матн] / А. Ризоӣ. – Техрон: Нашри мавҷ, 1372. – 527 с.
- [182]. Ровандӣ Муртазо. Таърихи иҷтимоии Эрон [Матн] / С.М. Ровандӣ. – Техрон: Амири Кабир, 1354 ш. – Ч.1. – 756 с.
- [183]. Табарӣ Э. Бархе баррасиҳо дар бораи ҷаҳонбиниҳо ва ҷунбишҳои иҷтимоӣ дар Эрон [Матн] / Э. Табарӣ. – Техрон, 1378 (2000). – 367 с.
- [184]. Тойнбӣ, А. Ҳулосаи давраи дувоздаҳчилдаи баррасии таърихи тамаддун [Матн] / А. Тоийнбӣ; тарҷумаи Ҳусейни Ориё. – Техрон, 1376. (1998). – 453 с.
- [185]. Ҳиннелз, Ҷ. Шинохти асотири Эрон [Матн] / Ҷ. Ҳиннелз. – Техрон, 1383. – 432 с.
- [186]. Ҳовер, К. Эрон ва тамаддуни эронӣ [Матн] / К. Ҳовер; тарҷумаи Ҳ. Ануша. – Техрон, 1380 (2002). – 378 с.
- [187]. Ҳордӣ, Ф. Адёни Осиё [Матн] / Ф. Ҳордӣ; тарҷумаи А. Гвоҳӣ. – Техрон, 1377. – 589 с.
- [188]. Шаҳрзод, Р. Ҷаҳонбинии зардуштӣ [Матн] / Р. Шаҳрзод. – Техрон, 1375 (1997). – 394 с.

IV) ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

- [189]. Ғуломов, Т.М. Таърихнигории забткориҳои араб ва муборизаҳои истиқлолҳоҳонаи мардуми Ҳурросону Мовароуннаҳр дар асрҳои VIII-X [Матн]: дисс... док. илм. таърих: 07.00.09 / Ғуломов Тоҷиддин Мирзоалиевич. – Душанбе, 2023. – 345 с.
- [190]. Исоматов, М.М. Эфталитское государство и его роль в истории Центральной Азии [Текст]: дисс... д-ра истор. наук: 07.00.02 / Исоматов Маъруф Мараджабович. – Душанбе, 2009. – 375 с.

- [191]. Муродов, Н.С. Освещение актуальных вопросов древней истории таджикского народа в трудах исследователей Таджикистана: вторая половина XX – начало XXI вв. [Текст]: дисс... кандидата исторических наук: 5.6.5; 5.6.1/ Муродов Назримат Сафарович. – Душанбе, 2022. – 175 с.
- [192]. Ходжаева, Н.Дж. Динамика развития географических представлений о Центральной Азии в древней и раннесредневековой иранской традиции [Текст]: автореферат дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.09 / Н.Дж. Ходжаева. – Душанбе, 2016. – 50 с.

V) СТАТЬИ

- [193]. Муллоҷонов, С. Таърихи Сиистон ва авзои сиёсиву мазҳабии асрҳои IX-XI милодӣ [Матн] / С. Муллоҷонов // Паёми ДМТ. – Нашри маҳсус. – Душанбе, 2010. – С. 197-201.
- [194]. Муллоҷонов, С., Шарифова, М. Ҷунбиши шуубия ва худшиносии тоҷикон дар асрҳои миёна [Матн] // Паёми ДМТ. – 2017. – №3/7 (158). – С. 6-11.
- [195]. Расулиён, Қ. Ду ҳазор соли таърихнигории тоҷикон (эрониён) [Матн] // Осори муNTAXаб. – Душанбе: Дақиқӣ, 2014. – Ч.1. – С.83-162.
- [196]. Расулиён, Қ. Инъикоси ваҳадати ориёиҳои қадим дар осори таърихии Эмомалӣ Раҳмон [Матн] // Осори муNTAXаб. Ҷилди 2. – Душанбе, 2017. – С. 399-402.
- [197]. Убайдулло, Н. Концепсияи таърихии ҳалқи тоҷик дар асарҳои Пешвои миллат [Матн] // Мероси ниёгон, 2019. №21. – С. 12-17.
- [198]. Ходжаева, Н.Дж. Авестийская «Арианам-Вайджа» по данным Видевдата и Михр-яшта (к вопросу локализации) [Текст] // Вестник ТНУ. Серия гуманитарных наук. – 2009. – №6 (54). – С. 30-37.
- [199]. Ходжаева, Н.Дж. Памир в географических представлениях древних иранцев [Текст] // Вопросы Помироведения. – 2013. – №1. – С. 188-212.

- [200]. Шарифов, Р.Я. Инъикоси вижагиҳои муносиботи дучонибаи Парфия бо Рум дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] // Паёми ДМТ (маҷаллаи илмӣ). – Душанбе: Сино, 2019. №8. – С. 21-26.
- [201]. Шарифов, Р.Я. Инъикоси омӯзиши тамаддуни ҳиндуориёихо дар осори Эмомалӣ Раҳмон // Паёми ДМТ (маҷаллаи илмӣ). – Душанбе: Сино, 2018. – №7. – С. 77-81.
- [202]. Шарифов, Р.Я. Таҳлил ва омӯзиши масъалаи давлатдории Модҳо дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] // Паёми ДМТ (маҷаллаи илмӣ). – Душанбе: Сино, 2019. – №5. – С. 24-29.
- [203]. Шарифов, Р.Я. Хусусияти сиёсати забткоронаи хилофати араб дар сарзамини Мовароуннаҳр [Матн] // Паёми ДМТ (маҷаллаи илмӣ). – Душанбе: Сино, 2024. – №6. Қисми 2. – С. 151-158.